



**ЗАНҶО ВА МАРДҶОИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Женщины и мужчины
Республики Таджикистан**

**АГЕНТИИ ОМОРИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

**Агентство по статистике при Президенте
Республики Таджикистан**

Маҷмӯаи мазкур дар асоси маълумотҳои корхонаю ташкилотҳо, вазорату идораҳои ҷумҳурӣ ва тадқиқотҳо омода гардидааст.

Дар маҷмӯа ба таври васеъ нишондиҳандаҳои асосии иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва индикаторҳои сатҳи зиндагии аҳоли пешкаш гардидаанд.

Бисёр нишондиҳандаҳои омории гендерӣ дар сатҳи минтақаҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, тартиб дода шудааст, инчунин ба намуни графикҳо оварда намудааст.

Маҷмӯаи омори гурӯҳи кории гендерии Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии Директор – Ҳасанзода Г.К ба ҷоп омода намудааст.

Масъулин барои ҷопи маҷмӯа:

Кулов А.Н. - сардори раёсати демографӣ, шугли аҳоли ва омили иҷтимоӣ
Будникова Е.В. - муовини сардори раёсати демографӣ, шугли аҳоли ва омили иҷтимоӣ
Холиқова З.Н. - сармутахассиси шӯъбаи омили иҷтимоӣ

Ба истифодабарандагони маҷмӯа барои шарҳу эзоҳот, илова ва мулоҳизаҳои танқидие, ки дар рафти таҳлили он ба миён омаданд, пешниҳод намоянд миннатдорӣ баён мекунем.

Дар маҷмӯа аломатҳои шартӣ қабул карда шудаанд:

- аломат мавҷуд нест;
- ... маълумот нест;
- 0,0 андозаи камтарин;
- * баҳо, бозҳисоб.

Дар баъзе мавридҳо маълумотҳои ҷамъбасти аз ҳосили ҷамъи маълумотҳо фарқи ночиз доранд ва сабаб он аст, ки маълумотҳо яклӯхт дода шудаанд.

Барои маълумот вобаста ба нашри маҷмӯаи мазкур ба суроғаи зерин муроҷиат намоед:

ш. Душанбе, кӯчаи Бохтар 17;
телефонҳо: 221-49-91, 227-94-88.

Настоящий сборник подготовлен на основе информации, получаемой органами государственной статистики от предприятий и организаций, министерств и ведомств республики и результатов обследований.

В сборнике широко представлены основные социально-экономические показатели и индикаторы уровня жизни населения.

Многие показатели гендерной статистики приведены в разрезе экономических регионов Республики Таджикистан, а также в виде графиков.

Статистический сборник подготовлен гендерной группой Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан под руководством Директора Хасанзода Г.К.

Ответственные за выпуск сборника:

Кулов А.Н. - начальник управления демографии, занятости населения и социальной статистики

Будникова Е.В. - зам. начальника управления демографии, занятости населения и социальной статистики

Холикова З.Н. - главный специалист отдела социальной статистики

Мы будем благодарны пользователям сборника за комментарии, дополнения и критические замечания, возникшие в процессе работы со сборником.

В сборнике приняты условные обозначения:

- явление отсутствует;*
- ... данных не имеется;*
- 0,0 незначительная величина;*
- * оценка, расчет.*
- .*

В отдельных случаях незначительные расхождения итогов от суммы слагаемых объясняются округлением данных.

Для информации, связанной с публикацией данного сборника, обращайтесь по адресу:

*г. Душанбе, ул. Бохтар 17;
телефоны: 221-49-91, 227-94-88*

ПЕШГУФТОР

Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар нашри мазкур корхоро вобаста ба инъикоси дастовардҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва проблемахоро оид ба масъалаҳои гендерӣ идома медиҳад:

- Омори гендерӣ барои арзёбии фарқият дар вазъияти занҳо ва мардҳо ва дараҷаи шароити зиндагии онҳо замина мегузорад;
- Омори гендерӣ барои омӯзиш ва арзёбии самаранокӣ ва натиҷагирии барномаҳои давлатӣ истифода бурда мешавад;
- Хеле муҳим аст, ки мусоҳибаи байни онҳое, ки оморро ташаққул медиҳанд ва байни онҳое, ки оморро истифода мебаранд, барқарор карда шавад;
- Ҳангоми баҳисобгирии эҳтиёҷоти истифодабарандаҳои маълумотҳо зарур аст, ки якхелагӣ, омилҳои иҷтимоӣ фарҳангӣ, ки метавонанд сабаби ақидаҳои нодурусти гендерӣ шаванд, ба эътибор гирифта шаванд.

Дар вақтҳои охир ба нишондиҳандаҳои гендерӣ, диққати махсус, ки аз сиёсати иҷтимоӣ – иқтисодии мамлакат вобаста ба равандҳои гендерӣ асоснок карда шудааст, бармеояд. Якчанд проблемаҳои ҷиддие, ки сатҳи рушди иҷтимоӣ – иқтисодии вилоятҳо вобастаанд ва дар навбати аввал ин сатҳи камбизоатӣ, сатҳи пасти шугли занҳо, назар ба мардҳо, дастрасии маҳдуд ба кафолатҳои иҷтимоӣ - давлатӣ, фаъолияти суст дар қабули қарорҳо, зиёд шудани ҳиссаи занҳо дар муҳочирати меҳнатӣ, урфу одатҳои муқарарии хонаводаҳо дар самти муносибатҳои оилавӣ ва гендерӣ ва ғайраҳо ҳис карда мешавад.

Дар маҷмӯаи омории «Занҳо ва мардҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» маводҳои овардашуда вазъияти занҳо ва мардхоро дар ҳамаи соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2013 ва муқоиса бо солҳои гузашта инъикос менамояд.

Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон миннатдории бепоёнро ба Комиссияи иқтисодии СММ, Омори Аврупо, СММ Занон ва Ҳазинаи нуфуси ССМ барои имконияти омӯзиш ва табодули таҷрибаи мутахассисони дигар мамлакатҳо вобаста ба қомеъҳои дар омори гендерӣ, пешниҳоди иттилооти зарурӣ ва кӯмак барои омода намудани маводҳо оиди мавзӯҳои гендерӣ изҳор менамояд.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан в данной публикации продолжает работу по отражению в экономических, социальных, политических достижений и проблем в гендерном аспекте:

- Гендерная статистика создаёт основу для оценки различий в положении женщин и мужчин и динамики условий их жизни;*
- Гендерная статистика также требуется для исследований в целях социально-экономического развития и понимания гендерного фактора развития;*
- Гендерная статистика используется для мониторинга и оценки эффективности и результативности государственных программ*
- Важно установить диалог между теми, кто производит статистику, и теми, кто ею пользуется;*
- При учете потребностей пользователей данных необходимо принимать во внимание стереотипы, социальные и культурные факторы, которые могут стать причиной гендерной предвзятости.*

В последнее время особое внимание гендерным показателям в сфере социальной политики и ее гендерному аспекту обусловлено рядом острых проблем социально-экономического развития областей республики, среди которых необходимо в первую очередь упомянуть такие, как бедность, низкий уровень занятости женщин по сравнению с мужчинами, ограниченный доступ к государственным социальным гарантиям, слабая активность в принятии решений, растущий процент участия женщин в трудовой миграции, традиционный подход в сфере семейных и гендерных отношений.

В настоящем сборнике «Женщины и мужчины Республики Таджикистан», представленные материалы отражают положение мужчин и женщин во всех сферах социально-политической жизни в Республике Таджикистан в 2013 году в сравнении с предыдущими годами.

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан выражает огромную признательность ЕЭК ООН, Евростату, ООН Женщины, АБР и Фонду народонаселения ООН за возможность обучения и обмена опытом со специалистами из других стран по достижениям в гендерной статистике, предоставление необходимой информации и помощи в подготовке различных материалов по гендерной тематике.

МУНДАРИҶА

1.	ПЕШГУФТОР	4
2.	ТАҚСИМОТИ ХОНАВОДАҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН АЗ Рӯи ШУМОРАИ АЪЗОЁН ДАР ОНҲО ВА НАМУДИ ХОНАВОДАҲО МУВОФИҚИ НАТИҶАҲОИ БАРУЙХАТГИРИИ АҲОЛӢ ВА ФОНДИ МАНЗИЛ	8
3.	НИШОНДИҲАНДАҲОИ САТҲИ ЗИНДАГИИ АҲОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН АЗ ҶИҲАТИ ГЕНДЕРӢ	10
4.	ҲАДАФҲОИ РУШДИ ҲАЗОРСОЛА: ТОҶИКИСТОН	14
5.	АҲОЛӢ	23
6.	ДАР БОРАИ СОЛИМИИ АҲОЛӢ	43
7.	МАЪЛУМОТНОКИИ АҲОЛӢ	62
8.	ШУҒЛ ВА БЕКОРӢ	86
9.	НИШОНДИҲАНДАҲОИ ГЕНДЕРӢ ОИД БА ФАЪОЛИЯТИ ИСТЕҲСОЛИИ ХОҶАГИҲОИ ДЕҲҚОНӢ	107
10.	МАҚОМОТИ ИДОРАИ ДАВЛАТӢ	114
11.	САТҲИ ЗИНДАГИИ АҲОЛӢ	117
12.	ҲИФЗИ ИҶТИМОИИ АҲОЛӢ	122
13.	ҚАРЗҲОИ ХУРД БАРОИ АҲОЛӢ	128
14.	ҶИНОЯТКОРӢ	131
15.	ЗӢРОВАРИИ ХОНАВОДАГӢ	133
16.	РӯӢХАТИ ИХТИСОРАҲОИ ШАРТӢ	145
17.	ФЕҲРИСТИ КИТОБҲО	146

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПРЕДИСЛОВИЕ	5
2.	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПО ЧИСЛУ ЧЛЕНОВ В НИХ И ВИДАМ ДОМОХОЗЯЙСТВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА	9
3.	ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В ГЕНДЕРНОМ АСПЕКТЕ.....	10
4.	ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ: ТАДЖИКИСТАН	14
5.	НАСЕЛЕНИЕ	23
6.	ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ.....	43
7.	ОБРАЗОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ	62
8.	ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА.....	86
9.	ГЕНДЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕХКАНСКИХ ХОЗЯЙСТВ.....	107
10.	ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	114
11.	УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ	117
12.	СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ	122
13.	МИКРОКРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ.....	128
14.	ПРЕСТУПНОСТЬ	131
15.	ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ	133
16.	СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ.....	145
17.	БИБЛИОГРАФИЯ.....	146

**ТАҚСИМОТИ ХОНАВОДАҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН АЗ
Рӯи Шумораи Аъзоён дар Онҳо ва Намудҳои
Хонаводаҳо мувофиқи Натиҷаҳои Барӯйхатгирии
Аҳоли ва Фонди Манзил
(Ба ҳолати 21 сентябри соли 2010)**

Ҳамагӣ -Всего		аз он ҷумла хонаводаҳо иборат аст, аз нафар: в том числе домохозяйства состоят из человек:				
Шумораи хонаводаҳо число домохозяйств	дар онҳо аъзоён в них членов	1	2	3	4	5
Ҷумҳурии Тоҷикистон						
1197187	7523010	38042	65388	88884	153553	193340
аз он ҷумла:						
Хонаводаҳои иборат аз як ҷуфти ҳамсар бо фарзандон ва бефарзандон						
524016	2704505	-	30091	48739	98739	129076
Хонаводаҳои иборат аз як ҷуфти ҳамсар бо фарзандон ва бефарзандон ва бо яке аз волидаини ҳамсарон						
44048	264720	-	-	2300	5047	8939
Хонаводаҳои иборат аз як ҷуфти ҳамсар бо фарзандон ва бефарзандон бо яке аз волидаини ҳамсарон (ё бе вай) ва дигар хешовандон						
125148	858397	-	-	5146	12474	19136
Хонаводаҳои иборат аз ду ҷуфти ҳамсар бо фарзандон ва бефарзандон ва бо дигар хешовандон ё бе онҳо						
200707	1673840	-	-	-	3900	12918
Хонаводаҳои иборат аз ду ҷуфти ҳамсар бо фарзандон ва бефарзандон ва бо дигар хешовандон ё бе онҳо						
77051	896356	-	-	-	-	-
Хонаводаҳои иборат аз модар бо фарзандон						
60202	203759	-	18784	17145	13232	6701
Хонаводаҳои иборат аз модар бо фарзандон ва бо яке аз волидаини модар ё падар						
470	2498	-	-	48	142	116
Хонаводаҳои иборат аз падар бо фарзандон						
6525	20643	-	2858	1591	1053	547
Хонаводаҳои иборат аз падар бо фарзандон ва бо яке аз волидаини падар ё модар						
139	836	-	-	17	31	21
Дигар хонаводаҳо						
120839	859414	-	13655	13898	18935	15886
Хонаводаҳои иборат аз як нафар						
38042	38042	38042	-	-	-	-

**Распределение домохозяйств РТ по числу членов в них и видам домохозяйств по результатам переписи населения и жилищного фонда
(на 21 сентября 2010 года)**

аз он ҷумла, хонаводаҳо иборат аст, аз нафар: в том числе домохозяйства состоят из человек:					
			10 нафар ва зиёдтар 10 человек и более		
6	7	8	9	шумораи хонаводаҳо число д/х	дар онҳо аъзоён в них членов
<i>Республика Таджикистан</i>					
204172	137770	95504	57525	163009	2035449
в том числе:					
домохозяйства, состоящие из одной супружеской пары с детьми и без детей					
118797	60475	26526	7771	3802	39516
домохозяйства, состоящие из одной супружеской пары с детьми и без детей и с одним из родителей супругов					
12052	8653	4556	1709	792	8225
домохозяйства, состоящие из одной супружеской пары с детьми и без детей с одним из родителей супругов (или без него) и с другими родственниками					
25777	20780	16788	9531	15516	177178
домохозяйства, состоящие из двух супружеских пар с детьми и без детей и с другими родственниками или без них					
29009	36853	36455	26910	54662	627795
домохозяйства, состоящие из трех и более супружеских пар с детьми и без детей и с другими родственниками или без них					
398	1775	5233	8872	60773	759831
домохозяйства, состоящие из матери с детьми					
2944	896	326	83	91	1032
домохозяйства, состоящие из матери с детьми и с одним из родителей матери или отца					
66	45	25	11	17	196
домохозяйства, состоящие из отца с детьми					
283	109	48	19	17	191
домохозяйства, состоящие из отца с детьми и с одним из родителей отца или матери					
27	10	13	8	12	148
прочие домохозяйства					
14819	8174	5534	2611	27327	421337
домохозяйства, состоящие из одного человека					
-	-	-	-	-	-

**НИШОНДИҲАНДАҶОИ САТҶИ ЗИНДАГИИ АҶОЛИИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН ДАР САТҶИ ГЕНДЕРӢ
ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ГЕНДЕРНОМ АСПЕКТЕ**

Даромадҳо – Доходы

Дар соли 2013 даромадҳои пулии аҳолии нисбат ба соли 2012 ба ҳар нафар 9,8 фоиз зиёд шуда, 259,87 сомониро ташкил дод.

За 2013 год по сравнению с 2012 годом среднедушевые денежные доходы увеличились на 9,8 процента и составили 259,87 сомони.

**Нишондиҳандаҳои таъминоти
Индикатори обесечения**

	2010	2011	2012	2013
Даромади пулӣ ба ҳисоби миёна ба ҳар нафар аҳоли (сомонӣ/ моҳ)				
<i>Среднедушевые доходы (сомони/месяц)</i>	160,50	196,08	225,19	259,87
Афзоиши даромадҳои ҳақиқӣ (ба ҳисоби фоиз)				
<i>Рост реальных доходов (%)</i>	107,8	108,6	114,8	109,8
Ҳисоби миёнаи музди номиналии кор				
<i>Средняя номинальная зарплата</i>	354,44	442,13	555,29	694,89
Афзоиши ҳақиқии музди меҳнат (ба ҳисоби фоиз)				
<i>Рост реальной заработной платы (%)</i>	117,2	110,9	118,7	119,1
Хароҷоти пулӣ ба ҳисоби миёна ба ҳар нафар аҳоли (сомонӣ/моҳ)				
<i>Среднедушевые расходы (сомони/месяц)</i>	150,66	190,31	213,85	246,46
Афзоиши ҳақиқии хароҷот (ба ҳисоби фоиз)				
<i>Рост реальных расходов (%)</i>	105,3	112,3	112,4	109,7

Манбаъ: Тадқиқоти бучети хонаводаҳо ва маълумотҳои оморӣ

Источник: Обследование бюджетов домашних хозяйств и данные текущей статистики

Харочотҳо – Расходы

Дар соли 2013 нисбат ба соли 2012 ҳиссаи харочот барои озукаворӣ дар шаҳрҷойҳо 2,9 банди фоиз, дар дехот 2 банди фоиз кам шудааст. Инчунин дар хонаводаҳое, ки 3 ва ё бештар фарзанд доранд, ҳиссаи харочоти истеъмолот ба маҳсулоти хӯрокворӣ 2,9 банди фоиз кам шудааст.

За 2013 год по сравнению с 2012 годом доля расходов на продовольствие по городской местности увеличилась на 2,9 пункта, а в сельской местности уменьшилась на 2 пункта. По домохозяйствам, имеющим 3 и более детей, доля потребительских расходов на продукты питания также уменьшилась на 2,9 процентных пункта.

Ҳиссаи харочоти истеъмолии хонаводаҳо барои хӯрокворӣ
Доля потребительских расходов домашних хозяйств на продукты питания

(%)

	2010	2011	2012	2013
Ҷумҳурии Тоҷикистон				
Республика Таджикистан	56,8	60,3	57,6	55,3
аз он ҷумла: в том числе:				
аҳолии шаҳрҳо - городское население	58,1	61,2	59,0	56,1
аҳолии дехот - сельская местность	56,3	59,8	56,9	54,9
Вилоятҳо - Области				
ш. Душанбе - г. Душанбе	60,4	60,9	61,6	56,4
ВМКБ - ГБАО	71,6	64,0	65,8	60,4
Вилояти Суғд – Согдийская область	44,8	51,7	46,1	46,3
Вилояти Хатлон – Хатлонская область	62,6	68,7	64,6	60,2
НТҚ - РРП	61,8	61,5	63,6	60,3
Гурӯҳҳои камбизоаттарин				
Уязвимые группы				
Хонаводаҳое, ки 3 ва бештар фарзанд доранд				
Домохозяйства, имеющие 3 и более детей	58,7	63,3	60,2	57,3
Нафақахӯрон - Пенсионеры	68,5	68,5	73,1	60,1

ЗАНҶО ВА МАРДҶО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

Камбизоатӣ - Бедность

Сатҳи камбизоатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси тадқиқотҳои гузаронидашудаи «Сатҳи зиндагии аҳоли» солҳои 2003, 2007 ва 2009) ва тадқиқоти бюджети хонаводаҳо дар соли 2013 муайян карда шудааст.

Уровень бедности в Республике Таджикистан определен на основании проведенных выборочных обследований «Уровня жизни населения» (2003, 2007 и 2009 гг. и обследований бюджетов домашних хозяйств в 2013г..

Ниспандиҳандаҳои асосии камбизоатии аҳоли

(аз рӯи маълумотҳои тадқиқотҳои сатҳи зиндагии аҳоли дар Тоҷикистон дар солҳои 2003, 2007, 2009 ва маълумотҳои тадқиқоти бюджети хонаводаҳо дар соли 2013, ба ҳисоби фоиз)

Основные показатели бедности населения

(по данным обследований уровня жизни населения в Таджикистане в 2003, 2007, 2009 гг и по данным обследований бюджетов домашних хозяйств в 2013 г, в процентах)

					Тағйирот		
	2003	2007	2009	2013	аз 2007 нисбат ба с. 2003 2007г. по сравнению с 2003 г.	с 2009 нисбат ба с. 2007 2009г. по сравнению с 2007 г.	с 2013 нисбат ба с. 2009 2013г. по сравнению с 2009 г.
Сатҳи камбизоатии мутлақ (абсолютной бедности) – Ҳамагӣ							
Уровень абсолютной бедности – Всего							
шаҳр	68,8	49,4	36,7	28,5	-19,4	-12,7	-8,2
город							
деҳот	73,8	55,0	50,8	39,2	-18,8	-4,2	-11,6
село							
ҳамагӣ	72,4	53,5	46,7	35,6	-18,9	-6,8	-11,1
всего							
Сатҳи камбизоатии ниҳоят паст – Ҳамагӣ							
Уровень крайней бедности – Всего							
шаҳр	39,4	18,9	9,5	10,0	-20,5	-9,4	0,5
город							
деҳот	42,3	16,4	15,6	16,4	-25,9	-0,8	0,8
село							
ҳамагӣ	41,5	17,1	13,8	14,3	-24,4	-3,3	0,5
всего							

**Сатҳи камбизоатии мутлақ дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
(аз рӯи маълумотҳои тадқиқоти интихобии бучети хонаводаҳо
дар соли 2013)**

**Уровень абсолютной бедности в регионах республики Таджикистан
(по данным выборочного обследования бюджета домохозяйств 2013 года)**
(бо фоиз - в процентах)

	Ҳамагӣ - Всего	шаҳр - город	деҳот - село
Ҳамагӣ дар ҷумҳурӣ - <i>Всего в республике</i>	35,6	28,5	39,2
ш. - г. Душанбе	19,2	-	-
вилояти Суғд - <i>Согдийская область</i>	23,9	-	-
вилояти Хатлон - <i>Хатлонская область</i>	39,2	-	-
НТҚ - <i>РРП</i>	45,7	-	-
ВМКБ - <i>ГБАО</i>	51,5	-	-

**Сатҳи камбизоатии ниҳоят паст дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
(аз рӯи маълумотҳои тадқиқоти интихобии бучети хонаводаҳо
дар соли 2013)**

**Уровень крайней бедности в регионах Республики Таджикистан
(по данным выборочного обследования бюджета домохозяйств 2013 года)**
(бо фоиз - в процентах)

	Ҳамагӣ - Всего	шаҳр - город	деҳот - село
Ҳамагӣ дар ҷумҳурӣ - <i>Всего в республике</i>	14,3	10,0	16,4
ш. - г. Душанбе	5,1	-	-
вилояти Суғд - <i>Согдийская область</i>	7,1	-	-
вилояти Хатлон - <i>Хатлонская область</i>	16,7	-	-
НТҚ - <i>РРП</i>	19,7	-	-
ВМКБ - <i>ГБАО</i>	24,0	-	-

Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола аз ҷӣ иборатанд ?

Ба мақсади ҳалли проблемаҳои глобалии инсоният СММ таҳти унвони «Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола» (ХРХ) барнома қабул кард.

Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсолаи СММ дар худ барномаи онд ба мубориза бо камбизоатӣ ва ба таври умум баланд бардоштани сатҳи зиндагиро дар бар мегирад. Барнома соли 2000-ум аз тарафи 147 сарвари давлатҳо ва аз тарафи 189 намояндаи мамлакатҳо, аз ҷумла бо Тоҷикистон дар Саммити Ҳазорсола қабул карда шуда буд.

Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола бояд то соли 2015 ба мақсад расанд ва дар худ мақсадҳои зеринро дар бар мегиранд:

- аз байн бурдани қашшоқӣ ва гуруснагӣ;
- таъмини умумии таҳсилоти умумӣ;
- ҳавасмандгардонии баробарии мардҳо ва занҳо ва васеъ намудани ҳуқуқ ва имкониятҳои занҳо;
- кам кардани ғавти қӯдакон;
- беҳтар намудани ҳифзи модарон;
- мубориза бо ВНМО/БПНМ, табларза ва дигар бемориҳо;
- таъмини устувори рушди муҳити зист;
- ташаққул додани ҳамшарикии глобалӣ ба мақсадҳои Рушд.

Барои ҳар кадом ҳадаф вазифаҳои ҷудогона ва нишондиҳандаҳои миқдорӣ ташаққул дода шудаанд, ки дар асоси онҳо дар бораи дараҳаи комёбиҳои ХРХ ҳулосаҳо бароварда мешаванд.

Мониторинги комёбии Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола зарур аст, то ин ки ХРХ ба таври доимӣ дар маркази нақшаҳои рушди миллий ва глобалӣ, инчунин барои иттилооти умум қарор гирад.

Что такое ЦРТ?

С целью решения глобальных проблем человечества ООН приняла программу под названием «Цели Развития Тысячелетия» (ЦРТ).

Цели Развития Тысячелетия ООН представляют собой программу по борьбе с бедностью и общему повышению уровня жизни. Программа была принята в 2000 г. 147 главами государств и представителями 189 стран, включая Таджикистан на Саммите Тысячелетия.

Цели Развития Тысячелетия должны быть достигнуты к 2015 году и включают в себя следующее:

- ликвидация нищеты и голода;*
- обеспечение всеобщего начального образования;*
- поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей женщин;*
- сокращение детской смертности;*
- улучшение охраны материнства;*
- борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями;*
- обеспечение устойчивого развития окружающей среды;*
- формирование глобального партнерства в целях развития.*

Для каждой цели были сформулированы отдельные задачи и количественные показатели, на основании которых будут сделаны выводы о степени достижения ЦРТ.

Мониторинг достижения Цели Развития Тысячелетия необходим, чтобы ЦРТ постоянно находились в центре национальных и глобальных планов развития, а также для информирования общественности.

Ҳадафи 1. Барҳам додани кашокии ниҳой ва гуруснагӣ

Цель 1 Ликвидация крайней нищеты и голода

Вазифаи 1. Дар давраи солҳои 1990-2015 ҳиссаи аҳолие, ки дар як рӯз камтар аз 1 доллари ИМА даромад дорад ду баробар кам карда шавад

Задача 1: Сократить вдвое за период 1990-2015 годов долю населения, имеющего доход менее 1 доллара США в день

	2001	2005	2009	2011	2012	2013
Ҳиссаи даромади аҳоли бо аз рӯи паритети қобилияти харидории камтар аз 1 доллари ИМА дар як рӯз <i>Доля населения с доходом по паритету покупательной способности менее 1 доллара США в день</i>	32,7 ¹	x	13,8	x	x	14,3
Ҳиссаи аҳолие, ки дар мадди камтарини камбизоатии миллии зиндагӣ мекунад - <i>Доля населения, живущие ниже национальной черты бедности</i>	x	x	46,7	x	x	35,6

Вазифаи 2. Дар давраи солҳои 1990-2015 ҳиссаи аҳолие, ки аз гуруснагӣ азият мекашад, ду баробар кам карда шавад

Задача 2: Сократить вдвое за период 1990–2015 годов долю населения, страдающего от голода

	2001	2005	2010	2011	2012	2013
Паҳншавии вазни камтарин (қудакони то 5-сола) <i>Распространенность пониженного веса (дети до 5 лет)</i>	x	17,4 ³	x	x	12,1 ⁴	x
Нишондиҳандаҳои иловагӣ - <i>Дополнительные индикаторы</i>						
Ҳиссаи аҳолие, ки гизои ҳуҷра нагирифтаанд, ба ҳисоби фоиз <i>Доля населения, недополучающее питание, в процентах</i>	54 ²	26 ²	x	x	x	x

^{1/} Аз рӯи баҳои Бонки Ҷаҳонӣ - По оценкам Всемирного Банка

^{2/} Маълумотҳои мониторингӣ глобалӣ - Данные глобального мониторинга

^{3/} Маълумотҳо дар асоси тадқиқоти мултииндикаторие, ки соли 2005 гузаронида шуда буд, асоснок карда шудаанд - Данные основанные на Мульти индикаторном исследовании, проведенном в 2005г.

^{4/} Тадқиқоти тиббӣ-демографӣ, Тоҷикистон 2012 - Данные МДИТ 2012 (Медико-демографическое Исследование, Таджикистан 2012)

х) маълумотҳои танҳо бо роҳи тадқиқот ба даст овардан мумкин аст
данные можно получить только путем обследования

Ҳадафи 2. Таъмини таҳсилоти умумии ибтидоӣ
Цель 2 Обеспечение всеобщего начального образования

Вазифаи 3.Тавре таъмин кардан зарур аст, ки дар соли 2015 ба қӯдакони тамоми ҷаҳон, ҷӣ писарон ва ҷӣ духтарон имконият фароҳам оварда шавад, то ки дар ҳаҷми пурра таҳсилоти ибтидоии мактабӣ гирифта тавонанд.

Задача 3: Обеспечить, чтобы к 2015 году у детей во всем мире, как у мальчиков, так и у девочек, была возможность получать в полном объеме начальное школьное образование

	2001	2005	2010	2011	2012	2013
Коэффитсиенти софи фарогирӣ бо таҳсилоти ибтидоӣ						
<i>Чистый коэффициент охвата начальным образованием</i>	98,5	99,0	99,9	101,0	98,8	98,9
Ҳиссаи хонандагони синфи якум, ки ба синфи охирони мактаби ибтидоӣ расидаанд						
<i>Доля учащихся первого класса, достигающих последнего класса начальной школы</i>	93,9	101,2	99,5	105,4	95,6	103,5
Ҳиссаи босаводон дар байни занҳоу мардҳои 15-24 - сола						
<i>Доля грамотных среди 15–24-летних женщин и мужчин</i>	99,9 ¹	-	99,7 ¹	-	-	-
Нишондиҳандаҳои иловагӣ- Дополнительные индикаторы						
Нишондиҳандаи баробарии гендерӣ ҳангоми қайд ба сатҳи аввали таҳсилоти ибтидоӣ - <i>Показатель гендерного равенства при зачислении на начальный уровень образования</i>	0,960	0,949	0,973	0,981	0,982	0,988

^{1/} Маълумотҳо танҳо дар асоси барӯйхаттирии аҳолии солҳои 2000 ва 2010 омода карда шудаанд - Данные, основанные только на переписи населения 2000 и 2010гг.

Хадафи 3. Ҳавасмандгардонии баробарии мардону занон ва васеъ кардани ҳуқуқ ва имкониятҳои занон

Цель 3 Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей женщин

Вазифани 4. Ҳуб мешуд то соли 2015 нобаробарӣ дар байни ҷинсҳо, дар бахши таҳсилоти ибтидоӣ ва миёна, вале на дертар аз соли 2015 - дар ҳамаи сатҳи таҳсилот нобаробарӣ барҳам дода шавад.

Задача 4: *Ликвидировать, желательно к 2015 году, неравенство между полами в сфере начального и среднего образования, а не позднее, чем к 2015 году - на всех уровнях образования*

	2001	2005	2010	2011	2012	2013
Таносуби духтарон ва писарон дар низомии таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олӣ <i>Соотношение девочек и мальчиков в системах начального, среднего и высшего образования</i> таҳсилоти ибтидоӣ (духтарон /писарон) <i>начальное образование (девочки/мальчики)</i> таҳсилоти асосӣ (духтарон/ писарон) <i>основное образование (девочки/ мальчики)</i> таҳсилоти миёна (духтарон ва писарон) <i>среднее образование (девочки/мальчики)</i>	96,4	96,4	92,4	93,0	93,0	93,6
Таносуби занону мардон саводнок дар синни 15-24-сола <i>Соотношение грамотных женщин и мужчин в возрасте 15-24 лет</i>	79,9	91,7	90,8	91,2	91,5	92,1
Таносуби занону мардон саводнок дар синни 15-24-сола <i>Соотношение грамотных женщин и мужчин в возрасте 15-24 лет</i>	60,2	63,4	74,0	75,8	79,2	81,8
Ҳиссаи заноне, ки дар бахши гайриқишоварзӣ ба меҳнати муздноқ машғуланд <i>Доля женщин, занимающихся оплачиваемым трудом в несельскохозяйственном секторе</i>	99,8 ¹	-	97,7 ¹	-	-	-
Ҳиссаи занон дар байни намоёндагони халқии парлумони миллӣ <i>Доля женщин среди депутатов национального парламента</i>	40,7	39,8	39,8	43,4	44,9	43,7
	2,8	12,7	19,0	19,0	19,0	19,0

^{1/} Маълумотҳо танҳо дар асоси барӯйхаттирии аҳолии асоснок карда шудаанд

^{1/} Данные, основанные только на переписи населения 2000 и 2010гг.

ЗАНҶО ВА МАРДҶО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

	2001	2005	2010	2011	2012	2013
<i>Нишондиҳандаҳои иловагӣ- Дополнительные индикаторы</i>						
Нишондиҳандаи баробарии гендерӣ хангоми қайди хонандагон дар сатҳи таҳсилоти миёна <i>Показатель гендерного равенства при зачислении на средний уровень образования</i>	0,884	0,897	0,933	0,941	0,948	0,957
Нишондиҳандаи баробарии гендерӣ хангоми қайди хонандагон ба синфҳои болоии мактабҳои миёна - <i>Показатель гендерного равенства при зачислении в старшие классы средней школы</i>	0,615	0,646	0,773	0,792	0,825	0,850
Музди миёнаи меҳнати мардҳо, бо сомонӣ - <i>среднемесячная заработная плата мужчин, сомони</i>	40,10	126,41	537,58	644,88	874,08	1022,50
Музди миёнаи меҳнати занҳо, бо сомонӣ - <i>среднемесячная заработная плата женщин, сомони</i>	21,05	65,68	301,16	316,91	514,16	646,83
Ҷисми музди меҳнати занҳо нисбат ба музди меҳнати мардҳо - <i>процент заработной платы женщин от заработной платы мужчин</i>	52,5	52,0	56,0	49,1	58,8	63,3

Ҳадафи 4. Кам кардани ғавти кӯдакон Цель 4 Сокращение детской смертности

Вазифаи 5. Дар давраи солҳои 1990-2015 аз се ду баробар ғавти кӯдакони синни то панҷсола кам карда шавад

Задача 5: Сократить на две трети за период 1990–2015 годов смертность среди детей в возрасте до пяти лет

	2001	2005	2010	2011	2012	2013
Коэффитсиенти ғавти кӯдакони синни то панҷсола - <i>Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет</i>	126 ¹	79 ¹	50 ³	x	43 ²	x
Коэффитсиенти ғавти кӯдакони навозд - <i>Коэффициент младенческой смертности</i>	89 ¹	65 ¹	34 ³	x	34 ²	x
Ҳиссаи кӯдакони яқсола, ки аз сурӯҳаи эҳкамҳои шудаанд- <i>Доля детей годовалого возраста, которым сделаны прививки от кори</i>	90	97	96	97	98	97

^{1/} Маълумотҳои дар асоси тадқиқоти Мултииндикаторӣ, ки дар солҳои 2000 ва 2005-ум гузаронида шуда буданд - ^{1/} Данные основанные на Мульти индикаторном исследовании, проводимом в 2000 и 2005гг. - ^{2/} Маълумотҳои ТТДТ 2012 - ^{2/} Данные МДИТ 2012

^{3/} Натиҷаҳои тадқиқоти ғавти кӯдакони навозд, кӯдакон ва модарон дар соли 2010 - по данным обследования младенческой детской и материнской смертности 2010 года х)маълумотхоро танҳо бо роҳи тадқиқот ба даст овардан мумкин аст - данные можно получить только путем обследования

Хадафи 5. Бехтар намудани хифзи модарон

Цель 5 Улучшение охраны материнства

Вазифаи 6. Дар давраи солҳои 1990-2015 коэффитсиенти фавти модарон аз чор се ҳиссаи баробар кам карда шавад

Задача 6: Снизить на три четверти за период 1990–2015 годов коэффициент материнской смертности

	2001	2005	2010	2011	2012	2013
Коэффитсиенти фавти модарон - <i>Коэффициент материнской смертности</i>	45,4	97 ¹	86 ²	x	x	x
Ҳиссаи таваллуди кӯдакон бо ёрии ҳамшираҳои тиббии касбӣ - <i>Доля деторождений при квалифицированном родовспоможении</i>	81	76	87	93,8	92,7	92,2

^{1/} Маълумотҳои дар асоси тадқиқоти Мултиндикаторӣ, ки дар солҳои 2000 ва 2005-ум гузаронида шуда буд омода карда шудааст- ^{1/} Данные основанные на Мульти индикаторном исследовании, проводимом в 2000 и 2005гг. ^{2/} Натиҷаҳои тадқиқоти фавти кӯдакони навод, кӯдакон ва модарон дар соли 2010 - по данным обследования младенческой детской и материнской смертности 2010 года

х) маълумотро танҳо бо роҳи тадқиқот ба даст овардан мумкин аст
данные можно получить только путем обследования

Хадафи 6. Мубориза бар зидди Вируси норасоии масъунияти одам (ВНМО) ва бемории пайдошудаи норасоии масъуният (БПНМ), табларза (вараҷа) ва дигар бемориҳо

Цель 6 Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями

Вазифаи 7. то соли 2015 паҳншавии вируси норасоии масъунияти одам (ВНМО) ва бемории пайдошудаи норасоии масъуният (БПНМ) боздошта шавад ва тамоюл барҳамшавии бемориҳо оғоз карда шавад

Задача 7: остановить к 2015 году распространение ВИЧ/СПИД и положить начало тенденции к сокращению заболеваемости

	2001	2005	2010	2011	2012	2013
Паҳншавии ВНМО / БПНМ дар байни занҳои ҳомилаи синни 15-49 сола, <i>Распространенность ВИЧ/СПИД, среди беременных женщин в возрасте 15-49л</i>	-	3	53	75	100	112
Паҳншавии контрацепсия (ба 100 зани синни 15-49 сола) – <i>Распространенность контрацепции (на 100 женщин в возрасте 15-49 лет)</i>	17,2	17,7	17,8	19,9	20,6	20,9
Нишондиҳандаҳои иловагӣ- <i>Дополнительные индикаторы</i>						
Микдори ба қайд гирифташудаи ҳодисаҳои ВНМО - <i>Количество зарегистрированных случаев ВИЧ</i>	34	189	1004	989	828	876
Истифодаи воситаҳои контрацепсия (фоизи занҳо синну соли қобилияти таваллуд, ки бо контрацепсия фаро гирифта шудаанд) - <i>Использование средств контрацепции (% женщин фертильного возраста, охваченных контрацепцией)</i>	22,8	25,8	25,1	26,9	28,1	28,8

Вазифаи 8. То соли 2015 паҳншавии табларза (вараҷа) ва дигар бемориҳои асосӣ боздошта шавад ва тамоюли кам кардани касалиҳои оғоз шавад

Задача 8: Остановить к 2015 году распространение малярии и других основных болезней и положить начало тенденции к сокращению заболеваемости

	2001	2005	2010	2011	2012	2013
Сатҳи бемории табларза (вараҷа) ба 100 000 аҳоли						
Уровень заболеваемости малярией на 100 000 населения	102,6	30,4	1,4	0,1	0,4	0,1
Сатҳи бемории сил ба 100 000 аҳоли ¹						
Уровень заболеваемости туберкулезом на 100 000 населения ¹	55,1	74,4	78,5	77,0	69,4	65,7
Паҳншавии бемории сил ²						
Распространенность заболевания туберкулезом ²	183,9	238	181,7	176,0	168,2	154,2
Самараноки табобатӣ, бо фоиз (ҳодисаҳои нави беморӣ дар барномаи DOTS)						
Эффективность лечения туберкулеза, в % (новые случаи по программе DOTS)	-	82,4	80,0	80,7 ³	80,0	80,7
Нишондиҳандаҳои иловагӣ- Дополнительные индикаторы						
Сатҳи ғавт аз касалии табларза ба 100 000 аҳоли						
Уровень смертности от малярии на 100 000 населения	0,3	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Сатҳи ғавт аз касалии сил ба 100 000 аҳоли						
Уровень смертности от туберкулеза на 100 000 населения	11,9	9,1	8,8	8,9	4,9	5,1

¹ **Сатҳи беморӣ ба 100 000 аҳоли** - ин таносуби шумораи беморони бори аввал таъхисшуда нисбат ба шумораи миёнаи солони аҳолии доимӣ мебошад - **Уровень заболеваемости** на 100 000 населения – это отношение числа больных с впервые установленным диагнозом к среднегодовой численности постоянного населения.

² **Паҳншавии беморӣ ба 100 000 аҳоли** - маҷмӯи ҳамаи беморони касалии мазкур, ки дар охири соли ҳисоботӣ дар қайд мебошанд, нисбат ба шумораи аҳолии ибтидои соли оянда дар соли дахлдор ҳисоб карда мешавад - **Распространенность заболевания на 100 000 населения** – рассчитывается как контингент больных данной болезнью, состоящих на учете на конец отчетного года к численности населения на начало следующего отчетного года

³ дар 9 моҳи соли 2011 – за 9 месяцев 2011 года

Ҳадафи 7. Таъмини босуботи экологӣ

Цель 7 Обеспечение экологической устойчивости

Вазифаи 9. Принципиҳои рушди босубот ба стратегияи мамлакат ва барномаҳо ҳамроҳ карда шаванд ва чараҳои харобшавии захираҳои табиӣ боздошта шаванд

Задача 9: Включить принципы устойчивого развития в страновые стратегии и программы и обратить вспять процесс истощения природных ресурсов

	2001	2005	2010	2011	2012	2013
Ҳиссаи масоҳати заминҳое, ки бо чангал пушонида шудаанд - <i>Доля земельных площадей, покрытых лесом</i>	3	3	3	3	3	3
Истеъмоли моддаҳои озонҷазбкунанда, тонна <i>Потребление озоноразрушающих веществ, тонн</i>	21,85	3,46	...	...	...	...

Вазифаи 10. То соли 2015 ҳиссаи аҳолие, ки бо оби ошомиданиӣ беҳатар ва ба воситаҳои санитарии техникӣ доимӣ дастрас намебошанд, ду баробар кам карда шавад

Задача 10: Сократить вдвое к 2015 году долю населения, не имеющего постоянного доступа к безопасной питьевой воде и основным санитарно-техническим средствам

	2001	2005	2008	2011	2012	2013
Хиссаи аҳолии шахру деҳот, ки аз манбаи беҳтарини оби ошомиданӣ истифода мебаранд <i>Доля сельского и городского населения, использующего улучшенные источники питьевой</i>	x	69,5 ¹	58,5 ²	x	76,2 ³	x
Хиссаи аҳолии шахру деҳот, ки аз воситаҳои беҳтарини санитарияу техники истифода мебаранд <i>Доля сельского и городского населения, использующего улучшенные санитарно-технические средства</i>	x	93,7 ¹	99,4 ²	x	94,2 ³	x

^{1/} Маълумотҳои тадқиқоти Мултииндикаторӣ - соли 2005 - Данные Мульти индикаторного исследования - 2005г.

^{2/} Маълумотҳои ТСЗТ 2007 - *Данниые ОУЖТ 2007*

^{3/} Маълумотҳои ТДТ, с.2012 - МДИТ, 2012г.

х) маълумотхоро танҳо бо роҳи тадқиқот ба даст овардан мумкин аст
данные можно получить только путем обследования

**Ҳадафи 8. Ташакулёбии глобалӣи ҳамшарикӣ бо мақсади рушд
Цель 8 Формирование глобального партнерства в целях развития**

Вазифаи 16. Дар ҳамкорӣ бо мамлакатҳои рӯ ба инкишоф стратегия тартиб дода, татбиқи қарда шавад, ки он барои маҳсулнокии меҳнат ва барои ҷавонон арзанда ва муносиб бошад.

Задача 16: В сотрудничестве с развивающимися странами разрабатывать и осуществлять стратегии, достойного и производительного труда для молодежи

	2001	2005 ¹	2009 ²	2011	2012	2013
Сатҳи бекорӣ дар байни аҳолии синни 15-24 сола (ҳамагӣ)						
Уровень безработицы среди населения в возрасте 15 – 24 лет (всего)	x	9,7	16,7	x	x	x
мардҳо - мужcчины	x	10,1	19,0	x	x	x
занҳо - женщины	x	10,1	13,9	x	x	x

¹⁾ Аз рӯи маълумотҳои тадқиқоти қувваи қорӣ барои соли 2004 - по данным обследования рабочей силы 2004 года

²⁾ Аз рӯи маълумотҳои тадқиқоти қувваи қорӣ, соли 2009 сатҳи бақайдгирии бекории расмӣ нисбат ба бекории умумӣ 4-5 маротиба кам мебошад – по данным обследования рабочей силы 2009 года, уровень официально зарегистрированной безработицы в 4-5 раза меньше, чем общая безработица

Вазифаи 18. Дар ҳамкорӣ бо баҳши хусусӣ тадбирҳои андешида шаванд, ки ҳама аз технологияи нав, махсусан аз технологияи иттилоотӣ - коммуникатсионӣ манфиат бурда тавонанд.

Задача 18: В сотрудничестве с частным сектором принимать меры к тому, чтобы все могли пользоваться благами новых технологий, особенно информационно-коммуникационных технологий

	2001	2005	2010	2011	2012	2013
Шумораи хатти телефонӣ ба ҳар 1000 нафар						
Число телефонных линий на 1000 человек	28	33	38	37	37	32
Шумораи муштариёни алокаи сайёр ба ҳар 100 нафар						
Число абонентов сотовой связи на 100 человек	0,04	5,8	79	90,6	118	138,1
Шумораи истифодабарандагони интернет ба ҳар 100 нафар						
Число пользователей интернета на 100 человек	0,004	0,5	16,4	25,5	46,5	46,8

АҲОЛӢ- НАСЕЛЕНИЕ

Дар фасли «Аҳоли» маълумотҳои оморӣ дар бораи шумора ва ҳайати синну соли занҳо ва мардҳо, таваллуд ва фавт, ниқоҳ ва талоқ, маълумот дар бораи фавтидагон аз рӯи ҷинс ва таснифоти сабабҳои фавт, маълумотҳо дар бораи ҷараёни муҳоҷират оварда шудаанд. Ҳамчунин, нишондиҳандаҳои умумигардонидашудаи демографӣ, ки ҷараёнҳои барқароршавии аҳоли - коэффитсиенти ҷамъбасти таваллуд, коэффитсиенти брутто ва неттои барқароршавии аҳоли, дарозии умри эҳтимоли ғангоми таваллуд пешниҳод гардидаанд. Шумораи аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон то 1 январи соли 2014-ум 8161,1 ҳазор нафар, аз шумораи онҳо 4124,2 ҳазор нафар - мардҳо, 4036,9 ҳазор нафар - занҳо мебошанд. Ҳиссаи занҳо 49,5 Ҷоиз, мардҳо 50,5 Ҷоизро ташкил медиҳад. Аҳолии ҷумҳури ба ҳисоби миёна дар як сол 2,2 Ҷоиз меафзояд.

В разделе «Население» приводятся статистические данные о численности и возрастном составе женщин и мужчин, рождаемости и смертности, брачности и разводимости, об умерших по полу и основным классам причин смерти, данные о миграционных потоках. Также представлены обобщающие демографические показатели, характеризующие процессы воспроизводства населения – суммарный коэффициент рождаемости, брутто и нетто коэффициенты воспроизводства населения, ожидаемая продолжительность жизни при рождении.

Численность населения Республики Таджикистан на 1 января 2014 года составила 8161,1 тыс. человек: в их числе мужчины – 4124,2 тыс. человек, женщины – 4036,9 тыс. человек. Доля женщин составляет 49,5%, мужчин – 50,5%. Население республики растет в среднем на 2,2% в год.

Шумораи аҳолии доимӣ, то 1.01.

Численность постоянного населения, на 1.01.

	Ҳар ду ҷинс, ҳазор нафар Оба пола, тыс. человек	аз он ҷумла: в том числе:		Таносуби занҳо ба шумораи умумии аҳоли, бо Ҷоиз Удельный вес женщин в общей численности населения, в %	Мардҳо ба 1000 занҳо, нафар Число муж-чин на 1000 женщин, человек
		мардҳо мужчины	занҳо женщины		
Ҳамаи аҳоли - Все население					
2010 ¹	7564,5	3817,0	3747,5	49,5	1018
2010	7621,2	3846,1	3775,1	49,5	1019
2011	7807,2	3941,5	3865,7	49,5	1020
2012	7987,4	4033,5	3953,9	49,5	1020
2013	8161,1	4124,2	4036,9	49,5	1022
аҳолии шаҳрҳо - городское население					
2010 ¹	2006,6	1012,6	994,0	49,5	1019
2010	2020,5	1020,4	1000,1	49,5	1020
2011	2064,8	1043,8	1021,0	49,4	1022
2012	2106,5	1066,0	1040,5	49,4	1025
2013	2170,9	1100,3	1070,6	49,3	1028
аҳолии деҳот - сельское население					
2010 ¹	5557,9	2804,4	2753,5	49,5	1018
2010	5600,7	2825,7	2775,0	49,5	1018
2011	5742,4	2897,7	2844,7	49,5	1019
2012	5880,9	2967,5	2913,4	49,5	1019
2013	5990,2	3023,9	2966,3	49,5	1019

¹ - Маълумотҳои барӯйхатгирии аҳолии соли 2010

¹ - Данные переписи населения 2010 года


Маълумотҳо аз рӯи натиҷаҳои барӯйхатгирии аҳоли дар соли 2010 ва маълумотҳои бақайдгирии (САҲШ) таваллуд шудагон дар солҳои 2010-2013 аниқ карда шудааст

Данные уточнены по итогам переписи населения 2010 года и данных регистрации (ЗАГС) родившихся за 2010-2013 годы

Пирамидаи синну соли чинсии шумораи аҳоли аз рӯи маълумотҳои барӯйхатгирии аҳоли то 1 январи соли 2014, нафар

Возрастно-половая пирамида численности населения по данным переписи населения на 1 января 2014 года, человек

мардҳо – мужичины занҳо – женщины



Дар асоси пирамида бартарияти шуморавии писарон мушоҳида карда мешавад, ки зиёдшавии ҳиссаи писарон дар шумораи умумии таваллудшудагон вобаста аст – ба ҳисоби миёна ба ҳар 100 духтар ҳар сол 110-111 писар таваллуд мешавад. Тахминан, дар синни 28-36 сола баробаршавии пай дар пайи шумораи мардҳо ва занҳо мушоҳида мегардад ва минбаъд бо қувваи факти зиёдтари мардҳо, бартарияти занҳо ба ҷашм мерасад. Дар синни 90 солағӣ шумораи занҳо нисбат ба мардҳо 2 маротиба зиёд аст.

В основании пирамиды наблюдается численный перевес мальчиков, что связано с преобладанием числа мальчиков в общем числе родившихся - на 100 девочек ежегодно в республике рождается в среднем 110-111 мальчиков. Примерно на уровне 28-36 лет, наблюдается постепенное выравнивание численности мужчин и женщин и далее, в силу более высокой смертности среди мужчин, постепенное преобладание численности женщин. В возрастах старше 90 лет численность женщин в 2 раза превышает численность мужчин.

Шумораи аҳолии дониш аз рӯи синну сол
(дар аввали сол, ҳазор нафар)

Численность постоянного населения по возрастным группам
(на начало года, тыс. человек)

сол - возраст	то 1-уми январӣ соли 2014 на 1 января 2014г.		
	ҳар ду ҷинс оба пола	мардҳо мужчины	занҳо женщины
Ҳамаи аҳоли - Всё население	8161,1	4124,2	4036,9
аз он ҷумла дар синну соли:			
в том числе в возрасте, лет:			
0-4	1093,8	566,2	527,6
5-9	902,8	464,3	438,6
10-14	847,6	434,6	413,0
15-19	868,9	443,7	425,2
20-24	845,3	426,5	418,8
25-29	779,2	390,7	388,5
30-34	581,5	294,6	286,8
35-39	467,8	233,6	234,2
40-44	419,6	207,1	212,5
45-49	379,6	185,8	193,8
50-54	340,1	167,6	172,5
55-59	232,4	113,7	118,7
60-64	149,9	72,5	77,4
65-69	78,2	39,1	39,1
70-74	70,7	36,0	34,7
75-79	54,3	25,7	28,6
80-84	30,8	14,1	16,7
85-89	14,2	6,7	7,5
90-94	3,4	1,3	2,1
95-99	0,7	0,3	0,4
100+	0,3	0,1	0,2
аз он ҷумла дар синну соли:			
в том числе в возрасте:			
аз қобили меҳнат ҷавонтар			
моложе трудоспособного	2844,1	1465,0	1379,1
қобили меҳнат			
трудоспособном	4920,1	2509,5	2410,6
аз қобили меҳнат калонсолтар			
старше трудоспособного	396,9	149,7	247,2
синну соли миёнаи аҳоли			
средний возраст населения, лет	25,4	25,0	25,7

1 январи соли 2014 афзалияти шумораи мардҳо нисбат ба шумораи занҳо қайд карда мешавад, ки 87,3 ҳазор нафарро ташкил додаст (дар соли 2010-ум 70,9 ҳазор нафар буд), ё ба ҳазор нафар зан 1022 мард рост омадааст. Фарқият дар шумораи байни мардҳо ва занҳо аз зиёд таваллуд шудани писарон мебошад (шумораи таваллуди писарон ба 100 духтар ба ҳисоби миёна 110-111 писарро ташкил медиҳад). Нисбат ба соли 2010 шумораи мардҳо 7,2 фоиз ва занҳо 6,9 фоиз афзудааст.

Шумораи аҳоли дар синну соли қобили меҳнат - 4920,1 ҳазор нафарро ташкил дода, нисбат ба соли 2010 – ум 8,2 фоиз афзудааст. Маълумотҳое, ки нисбати таносуби мардҳо ва занҳо тааллуқ доранд, дар ин ҷо низ ба ҳисоби миёна афзалиятнокии мардҳо дида мешавад, то 1 январи соли 2014-ум ба 1000 занҳо 1022 мард рост омадааст. Шумораи аҳолии 0-14 сола – 2844,1 ҳазор нафарро ташкил дода, нисбат ба соли 2010 – ум 4,8 фоиз афзудааст.

Шумораи аҳолии аз қобили меҳнат калонсолтар – 396,9 ҳазор нафарро ташкил дода, нисбат ба соли 2010 – ум 10,9 фоиз афзудааст.

Таносуби ин категорияи синну сол дар шумораи умумии аҳоли то 0,2 банди фоиз кам шуда, 4,9 фоизро ташкил кард.

На 1 января 2014 года сохранялось превышение численности мужчин над численностью женщин, которое составило 87,3 тыс. человек (70,9 тыс человек – в 2010 году) или 1022 мужчин на 1000 женщин. Разница в численности между мужчинами и женщинами обусловлена более высокой рождаемостью мальчиков (число рождённых мальчиков на 100 девочек в среднем составляет 110-111 мальчиков). По сравнению с 2010 годом численность мужчин увеличилась на 7,2%, у женщин - на 6,9%.

Численность населения в трудоспособном возрасте составила 4920,1 тыс. человек и выросла по сравнению с 2010 годом на 8,2%. Что касается соотношения мужчин и женщин, то здесь в среднем также отмечается преобладание мужского населения на 1000 женщин, на 1 января 2014 года приходилось 1022 мужчин. Численность населения 0-14 лет составила 2844,1 тыс. человек и выросла по сравнению с 2010 годом на 4,8%.

Численность населения старше трудоспособного возраста составила 396,9 тыс. человек и выросла по сравнению с 2010 годом на 10,9%

Удельный вес этой возрастной категории в общей численности населения снизился на 0,2 процентных пункта и составил 4,9%.

Таносуби мардҳо ва занҳо аз рӯи синну сол (дар аввали сол)
 Соотношение численности мужчин и женщин
 по возрастным группам (на начало года)

Синну сол - возраст	Таносуби занҳо ба шумораи умумии аҳоли, бо фоиз Удельный вес женщин в общей численности населения, в процентах		Ба 1000 нафар занҳо мардҳо рост меоянд, нафар На 1000 женщин приходится мужчин, человек	
	то 1-уми январӣ соли 2011 на 1 января 2011г.	то 1-уми январӣ соли 2014 на 1 января 2014г.	то 1-уми январӣ соли 2011 на 1 января 2011г.	то 1-уми январӣ соли 2014 на 1 января 2014г.
Ҳамаи аҳоли Всё население	49,5	49,5	1019	1022
аз он ҷумла дар синну соли: в том числе в возрасте, лет:				
0-4	48,5	48,2	1060	1073
5-9	48,6	48,6	1056	1059
10-14	48,8	48,7	1048	1052
15-19	49,2	48,9	1033	1043
20-24	49,8	49,5	1007	1018
25-29	49,5	49,9	1019	1006
30-34	49,6	49,3	1015	1027
35-39	50,4	50,1	984	998
40-44	50,8	50,6	970	975
45-49	50,8	51,1	967	958
50-54	50,6	50,7	975	972
55-59	51,2	51,1	953	958
60-64	50,7	51,6	972	937
65-69	47,0	49,9	1126	1000
70-74	50,4	49,1	983	1039
75-79	52,7	52,8	897	900
80-84	51,1	54,2	959	841
85-89	58,6	52,8	707	893
90-94	66,8	60,0	497	633
95-99	67,5	57,1	482	638
100+	86,6	66,7	155	427
Аз шумораи умумии аҳоли дар синну соли: Из общей численности населения в возрасте:				
аз қобили меҳнат ҷавонтар моллаже трудоспособного	48,6	48,5	1055	1062
қобили меҳнат трудоспособном	49,9	49,9	1033	1041
аз қобили меҳнат калонсолтар старше трудоспособного	50,8	51,3	647	605

Шумораи аҳолии доимӣ аз рӯи синну сол дар сатҳи минтақаҳо ба 1 январи соли 2014

Численность постоянного населения по возрастным группам в регионах на 1 января 2014 года

Синну сол <i>Возрастные группы</i>	Шумораи аҳолий, ҳазор нафар <i>Численность населения, тыс. человек</i>			Таносуби занҳо ба шумораи умумии аҳолий, бо ғоиз	Ба 1000 нафар занҳо мардҳо, рост меоянд
	Ҳар ду ҷинс <i>оба пола</i>	мардҳо <i>мужчины</i>	занҳо <i>женщины</i>	<i>Удельный вес женщин в общей численности населения, %</i>	<i>На 1000 женщин приходится мужчин</i>
Ҷумҳурии Тоҷикистон	8161,1	4124,2	4036,9	49,5	1022
<i>Республика Таджикистан</i>					
аз қобили меҳнат ҷавонтар	2844,1	1465,0	1379,1	48,5	1062
<i>моложе трудоспособного</i>					
қобили меҳнат	4920,1	2509,5	2410,6	49,9	1041
<i>трудоспособном</i>					
аз қобили меҳнат					
калонсолтар	396,9	149,7	247,2	51,3	606
<i>старше трудоспособного</i>					
ВМКБ - ГБАО	212,1	108,5	103,6	48,9	1047
аз қобили меҳнат ҷавонтар					
<i>моложе трудоспособного</i>	57,6	29,8	27,8	48,3	1072
қобили меҳнат					
<i>трудоспособном</i>	138,4	72,5	65,9	47,6	1100
аз қобили меҳнат					
калонсолтар					
<i>старше трудоспособного</i>	16,1	6,1	10,0	62,1	610
Вилояти Суғд					
<i>Согдийская область</i>	2400,6	1205,4	1195,2	49,8	1009
аз қобили меҳнат ҷавонтар					
<i>моложе трудоспособного</i>	790,1	406,0	384,1	48,6	1057
қобили меҳнат					
<i>трудоспособном</i>	1477,7	752,4	725,3	49,1	1037
аз қобили меҳнат					
калонсолтар					
<i>старше трудоспособного</i>	132,8	47,0	85,8	64,6	548
Вилояти Ҳатлон					
<i>Хатлонская область</i>	2898,6	1456,8	1441,8	49,7	1010
аз қобили меҳнат ҷавонтар					
<i>моложе трудоспособного</i>	1084,0	558,5	525,5	48,5	1063
қобили меҳнат					
<i>трудоспособном</i>	1686,4	848,2	838,2	49,7	1012
аз қобили меҳнат					
калонсолтар					
<i>старше трудоспособного</i>	128,2	50,1	78,1	60,9	641
ш. Душанбе – г. Душанбе	775,8	403,1	372,7	48,0	1082
аз қобили меҳнат ҷавонтар					
<i>моложе трудоспособного</i>	235,9	122,3	113,6	48,2	1077
қобили меҳнат					
<i>трудоспособном</i>	505,2	268,5	236,7	46,9	1134
аз қобили меҳнат					
калонсолтар					
<i>старше трудоспособного</i>	34,7	12,3	22,4	64,6	549

ЗАНҶО ВА МАРДҶО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

Синну сол Возра стные группы	Шумораи аҳоли, хазор нафар Численность населения, тыс. человек			Таносуби занҳо ба шумораи умумии аҳоли, бо ғоиз	Ба 1000 нафар занҳо мардҳо, рост меоянд На 1000 эсении
	Ҳар ду ҷинс оба пола	мардҳо муж- чины	занҳо эсении	Удельный вес эсении в общей численности населения, %	приходит- ся мужчин
НТҶ - РРП	1874,0	950,4	923,6	49,3	1029
аз қобили меҳнат ҷавонтар					
моложе трудоспособного	676,5	348,4	328,1	48,5	1062
қобили меҳнат					
трудоспособном	1112,5	568,0	544,5	48,9	1043
аз қобили меҳнат					
калонсолтар					
старше трудоспособного	85,0	34,0	51,0	60,0	667

Душанбе, ҳамчун пойтахти ҷумҳурӣ, аз рӯи шумораи аҳоли шаҳри калонтарин, ҳамчуни маркази фарҳангу иқтисодиёт мебошад. Вай маркази ҷозиба барои донишҷӯён ва аҳолии корманд ба ҳисоб меравад. Мардҳо дар Тоҷикистон, дар масъалаҳои муҳоҷират нисбат ба занҳо ғаёлу зудҳаракат мебошанд ва зуд – зуд аз дигар минтақаҳо ба пойтахт рафту омад мекунанд, аз ин сабаб дар шаҳри Душанбе ба 1000 нафар зан 1082 нафар мард рост меояд.

Душанбе, как столица республики, является самым крупным по численности населения городом, а также культурным и экономическим центром. Он является центром притяжения для студентов и работающего населения. Мужчины в Таджикистане, являясь более мобильными в миграционном отношении, нежели женщины, чаще переезжают в столицу из других регионов, поэтому в г. Душанбе на 1000 женщины приходится 1082 мужчин.

Дарозумрии эҳтимоли дар мавриди таваллуд (миқдори сол) Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)

	Ҳамаи аҳоли Всё население			Аҳолии шаҳро Городское население			Аҳолии деҳот Сельское население		
	хар ду ҷинс оба- пола	мардҳо мужчи- ны	занҳо эсении	хар ду ҷинс оба - пола	мардҳо мужчи- ны	занҳо эсении	хар ду ҷинс оба - пола	мардҳо мужчи- ны	занҳо эсении
2010	72,5	70,8	74,4	70,2	67,7	72,7	73,4	71,9	75,0
2011	72,5	70,9	74,1	70,4	68,3	72,6	73,2	71,9	74,7
2012	72,8	71,1	74,6	70,7	68,6	72,9	73,6	72,1	75,2
2013	73,4	71,6	75,3	70,0	67,5	72,7	74,6	73,1	76,2

Дарозумрии эҳтимоли дар мавриди таваллуд ё шумораи миёнаи солҳо онро мефаҳмонад, ки нававаллудшуда метавонист зиндагӣ кунад, агар нишондиҳандаҳои синну солии ғавт дар давоми умри минбаъда бетағйир монад. Дар соли 2013 дарозумрии эҳтимоли дар мавриди таваллуд 73,4 сол буда, писарон – 71,6 сол, духтарон – 75,3 сол ташкил додааст.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, или среднее число лет, которое новорожденный мог бы прожить при условии, если возрастные показатели смертности оставались бы неизменными на протяжении всей последующей жизни. В 2013 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила 73,4 лет, у мальчиков – 71,6 лет, девочек – 75,3 лет.

Шумораи таваллудшудагон, фавтидагон ва афзоиши табиии аҳоли

Число родившихся, умерших и естественных прирост населения

	нафар - человек			ба 1000 нафар аҳоли на 1000 населения		
	ҳамаи аҳоли всё население	аҳоли шаҳрҳо городское население	аҳоли деҳот сельское население	ҳамаи аҳоли всё население	аҳоли шаҳрҳо городское население	аҳоли деҳот сельское население
шумораи таваллудшудагон - число родившихся						
2010	239805	54563	185242	31,7	27,2	29,8
2011	224178	55081	169097	29,1	27,0	29,8
2012	219281	53371	165910	27,8	25,6	28,5
2013	209417	50508	158909	25,9	23,6	26,8
шумораи фавтидагон - число умерших						
2010	33343	9936	23407	4,4	5,0	4,2
2011	33855	9836	24019	4,3	4,8	4,2
2012	33972	10418	23554	4,3	5,0	4,1
2013	31706	10090	21616	3,9	4,7	3,6
афзоиши табиии аҳоли- естественный прирост населения						
2010	206482	44627	161835	27,3	22,3	29,0
2011	190323	45245	145078	24,7	22,2	25,6
2012	185309	42953	142356	23,5	20,6	24,5
2013	177711	40418	137293	22,0	18,9	23,1

Дар соли 2010 шумораи таваллудшудагон дар ҷумҳурӣ 239,8 ҳазор нафарро ва соли 2013-ум 209,4 ҳазор нафарро ташкил дод. Коэффитсиенти умумии таваллуд аз 31,7 промилл (ба 1000 нафар аҳоли) дар соли 2010 ба 25,9 промилл дар соли 2013 омада расидааст. Дар маҳалли деҳот нисбат ба маҳалҳои шаҳрӣ таваллудшавӣ зиёдтар аст ва дар соли 2013 коэффитсиенти умумии таваллуд дар маҳалҳои деҳот 26,8 ба 1000 нафар аҳоли ва дар маҳалҳои шаҳрӣ 23,6 ба 1000 нафар аҳолиро ташкил дод. Дар давраи солҳои 2010 - 2013 коэффитсиенти умумии таваллуд дар маҳалҳои шаҳрӣ тақрибан ба 3,6 промилл, дар маҳалли деҳот ба 3 промилл кам шудааст.

В 2010 году число родившихся по республике составило 239,8 тыс. человек, в 2013 году – 209,4 тыс. человек. Общий коэффициент рождаемости снизился с 31,7 промилле (на 1000 населения) в 2010 году до 25,9 в 2013 году. В сельской местности показатели рождаемости выше, чем в городской и в 2013 году общий коэффициент рождаемости по сельской местности составил 26,8 на 1000 населения, в городской – 23,6 на 1000 населения. За период с 2010 по 2013 год общий коэффициент рождаемости в городской местности снизился примерно на 3,6 промилльных пункта, по сельской местности общий коэффициент рождаемости снизился примерно на 3 промилльных пункта.

**Таваллуд, фавт ва афзоиши табиии аҳоли
дар сатҳи минтақаҳо дар соли 2013**
*Рождаемость, смертность и естественный прирост
по регионам в 2013 году*

	ҳазор нафар – тыс. человек			ба 1000 нафар аҳоли на 1000 населения		
	шумораи таваллуд шудагон число родив- шихся	шумораи фавтида- гон число умер- ших	афзоиши табиии аҳоли естест- венный прирост	шумораи таваллуд шудагон число родив- шихся	шумораи фавтида- гон число умер- ших	афзоиши табиии аҳоли естест- венный прирост
Ҷумҳурии Тоҷикистон Республика Таджикистан	209,4	31,7	177,7	25,9	3,9	22,0
ВМКБ - ГБАО	4,3	1,1	3,2	20,3	5,3	15,0
Вилояти Суғд Согдийская область	64,6	10,8	53,8	27,2	4,5	22,7
Вилояти Хатлон Хатлонская область	82,8	11,1	71,7	28,9	3,9	25,0
ш. Душанбе г. Душанбе	11,1	2,4	8,7	14,4	3,2	11,2
НТҶ - РРП	46,6	6,3	40,3	25,1	3,4	21,7

Фарқият нисбати сатҳи таваллуд дар минтақаҳои ҷумҳурӣ бо рушди иқтисодӣ ва демографӣ, шароитҳои зиндагӣ, маҳалли зист, инчунин анъанаҳои фарҳангӣ ва миллии муайян карда мешаванд. Дараҷаи аз ҳама пасти таваллуд ба шаҳри Душанбе рост меояд – 14,4 ба 1000 аҳоли, сатҳи аз ҳама баланди таваллуд ба вилояти Хатлон 28,9 ва дар вилояти Суғд – 27,2 ба 1000 нафар аҳоли рост меояд. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ коэффитсиенти умумии таваллуд ба 1000 нафар аҳоли 25,1 дар ВМКБ ба 1000 нафар аҳоли 20,3 ташкил дод. Дар вилояти Хатлон ҳиссаи аҳолие, ки дар деҳот истиқомат мекунанд, нисбат ба дигар вилоятҳо зиёд аст. Ҳамчунин анъанаи серфарзандӣ низ дар минтақаҳои вилояти Хатлон ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ба қайд гирифта шудааст.

Различия в уровнях рождаемости по регионам определяются их экономическим и демографическим развитием, условиями жизни, местом проживания, а также культурными и национальными традициями. Самый низкий уровень рождаемости сложился в городе Душанбе – 14,4, на 1000 населения, самый высокий – в Хатлонской области – 28,9 и в Согдийской области – 27,2 (на 1000 населения). В районах республиканского подчинения общий коэффициент рождаемости составил 25,1 (на 1000 населения), в ГБАО – 20,3 на 1000 населения. В Хатлонской области доля населения, проживающего в сельской местности выше, чем в других областях. Традиции многодетности также имеют большее распространение в Хатлонской области и в районах республиканского подчинения

Фавт аз рӯи сабабҳои алоҳида дар соли 2013
Смертность по основным классам причин в 2013 году

Сабабҳои фавт Причины смерти	Ҳамагӣ, нафар Всего, человек		Синну соли қобили меҳнат в трудоспособном возрасте	
	мардҳо мужчины	занҳо женщины	мардҳо мужчины	занҳо женщины
Ҷамъи фавтидагон - Всего умерших	17685	14021	6218	3180
аз он ҷумла: в том числе:				
- аз бемориҳои сирояткунанда ва паразиторӣ - от инфекционных и паразитических болезней	386	259	254	146
- аз бемории саратон - от новообразований	1297	1331	679	694
- аз бемории системаи гардиши хун - от болезни системы кровообращения	8055	6780	1983	733
- аз бемориҳои узвҳои нафас - от болезней органов дыхания	1488	1250	562	390
- аз бемориҳои узвҳои ҳозима - от болезней органов пищеварения	909	656	594	283
- аз фалокат, захролудшавӣ ва захмбардорӣ - от несчастных случаев, отравлений и травм	1126	316	921	212
- аз дигар бемориҳо - от других болезней	4424	3429	1225	722

Коеффициенти умумии фавт нисбатан коҳиш ёфта, дар ҳадди 4,4 – 3,9 ба 1000 нафар аҳоли пасту баланд мешавад. Фавти мардҳо нисбат ба занҳо тахминан ба 0,8 - 0,9 пункти промиллӣ баланд аст ва он барои мардҳои ҳамаи синни сол низ баланд аст. Аммо, дар синну соли гуногун фавти мардҳо ва занҳо тафовут доранд. Агар дар синни аз қобили меҳнат ҷавонтар (0-14 сола) фавти писарон нисбат ба духтарон ба 0,4-0,5 промилл баланд бошад, пас дар синни қобили меҳнат фавти мардҳо нисбат ба занҳо 2,0 барбар зиёд аст. Дар синни аз қобили меҳнат калонтар дар давраи солҳои 2010 - 2013 зиёдшавии фавти мардҳо ва камшавии фавти занҳо қайд карда мешавад.

Общие коэффициенты смертности сохраняются на сравнительно низком уровне и колеблются в пределах 4,4-3,9 на 1000 населения. Смертность мужчин примерно на 0,8-0,9 промилльных пункта выше, чем у женщин и выше она у мужчин во всех возрастах. Но в разных возрастах разница в смертности мужчин и женщин различная. Если в возрасте моложе трудоспособного (0-14 лет) смертность мальчиков выше, чем смертность девочек на 0,4-0,5 промилльных пункта, то в трудоспособном возрасте смертность мужчин в 2,0 раза выше, чем смертность женщин. В возрастах старше трудоспособного за период с 2010 по 2013 год отмечается рост смертности у мужчин и снижение смертности у женщин.

Шумораи мардҳо ва занҳои ҷавид аз рӯи синну сол
(аз рӯи қайди маълумотҳои мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ)

*Число умерших мужчин и женщин по возрастам
(по данным регистрации органов ЗАГС)*

солҳо годы	нафар - человек			ба 1000 нафар аҳоли на 1000 населения		
	хар ду чинс оба пола	мардҳо мужчины	занҳо женщины	хар ду чинс оба пола	мардҳо мужчины	занҳо женщины
Ҳамаи аҳоли Все население						
2010	31937	17784	14153	4,2	4,7	3,8
2011	32909	18069	14840	4,3	4,6	3,9
2012	32828	18232	14596	4,2	4,6	3,7
2013	31706	17685	14021	3,9	4,3	3,5
аз қобили меҳнат ҷавонтар в возрасте молодежи трудоспособного						
2010	4340	2588	1752	1,6	1,9	1,4
2011	4457	2526	1931	1,6	1,8	1,4
2012	4051	2325	1726	1,4	1,6	1,3
2013	4693	2724	1969	1,7	1,7	1,4
қобили меҳнат в трудоспособном возрасте						
2010	9402	6657	2745	2,1	2,9	1,2
2011	9496	6290	3206	2,1	2,7	1,4
2012	9523	6350	3173	2,0	2,6	1,4
2013	9398	6218	3180	1,9	2,5	1,3
аз қобили меҳнат қалонсолтар старше трудоспособного возраста						
2010	18195	8539	9656	47,3	57,2	41,0
2011	18945	9247	9698	52,3	65,6	43,8
2012	19246	9552	9694	51,7	67,2	42,1
2013	17529	8701	8828	45,2	59,5	36,6

Никоҳ ва талоқ – браки и разводы

	шумораи чуфтшудагон число пар		ба 1000 нафар аҳоли на 1000 населения		ба 1000 никоҳ талоқ рост меояд на 1000 браков приходится разводов
	никоҳ браков	талоқ разводов	никоҳ браков	талоқ разводов	
2010	100759	6019	13,3	0,8	59,7
2011	94730	6762	12,3	0,9	71,4
2012	97653	7417	12,4	0,9	76,0
2013	96989	7920	12,0	1,0	81,7

Дар соли 2013 нисбат ба соли 2010 шумораи никоҳҳои ба қайд гирифташуда 3,7 фоиз кам шудааст. Аз соли 2010 то соли 2013 шумораи талоқҳои-чудошавӣ ба қайд гирифташуда 1,3 баробар афзуда, дар соли 2013-ум 7920 талоқро ташкил дод. Шумораи талоқҳо-чудошавӣ ба 1000 никоҳи басташуда дар соли 2010 аз 59,7 то ба 81,7 дар соли 2013 афзудааст, яъне ҳар чордаҳ оила чудо шудааст.

В 2013 году по сравнению с 2010 годом число зарегистрированных браков снизилось на 3,7%. С 2010 по 2013 годы число регистрируемых разводов выросло в 1,3 раза и составило в 2014 году 7920 разводов. Число разводов на 1000 браков выросло с 59,7 в 2010 году до 81,7 в 2013 году, то есть распадается каждый четырнадцатый брак.

Синну соли миёна ҳангоми ақди никоҳ бастан ва давомнокии миёнаи никоҳ ҳангоми талоқ, сол
Средний возраст вступления в брак и средняя продолжительность браков при разводе, лет

	Синну соли миёна ҳангоми бастан Средний возраст вступления				Давомнокии никоҳ ҳангоми талоқ, сол Продолжительность брака при разводе, лет
	ақди никоҳ в брак		ақди никоҳи якум в первый брак		
	мардҳо мужчины	занҳо женщины	мардҳо мужчины	занҳо женщины	
2010	26,3	22,5	25,9	22,3	9,4
2011	27,1	23,2	26,7	23,1	9,1
2012	26,7	22,7	26,4	22,6	9,0
2013	26,3	22,8	25,7	22,6	8,7

Дар соли 2013 ҳангоми ба ақди никоҳи якум баромадан синни миёнаи занҳо 22,6 сол, мардҳо 25,7 солро ташкил дод. Нисбат ба соли 2010 синни ба ақди никоҳ баромадани мардҳо ба 0,2 сол паст шуда, занҳо ба 0,3 сол баланд шуд.

В 2013 году средний возраст при вступлении в первый брак составил у женщин 22,6 года, у мужчин – 25,7 лет. По сравнению с 2010 годом, брачный возраст снизился у мужчин на 0,2 года, у женщин вырос на 0,3 года.

МУҲОЦИРАТ - МИГРАЦИЯ

Ҷамъбасти умунии ҷараёни муҳоҷирати аҳоли дар сатҳи минтақаҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон (нафар)

Общие итоги миграции населения по Республике
Таджикистан (человек)

Ҷараёни муҳоҷират- <i>Потоки миграции</i>	2010	2011	2012	2013
Ҷамағӣ -Всего				
Аҳолии кӯчидомада - ҷамағӣ- Прибывшие – всего	29637	32911	33809	36298
аз онҳо: - из них:				
дар ҳудуди Тоҷикистон	28278	31892	32676	35603
в пределах Таджикистана				
аз он ҷумла: - в том числе:				
байниминтақавӣ	14424	16572	19352	21505
межрегиональная				
доҳили минтақавӣ	13854	15320	13324	14098
внутрирегиональная				
аз дигар мамлакатҳо	1352	930	673	679
из других стран				
аз он ҷумла: - в том числе:				
аз мамлакатҳои ғайри ИДМ	-	1	1	5
из стран вне СНГ				
аз мамлакатҳои ИДМ	1352	929	672	674
из стран СНГ				
нишон надоданд	7	89	460	16
без указания				
Аҳолии кӯчидарафта – ҷамағӣ - Выбывшие – всего	36134	37206	38917	40304
аз онҳо: - из них:				
дар ҳудуди Тоҷикистон	30755	33184	34756	36762
в пределах Таджикистана				
аз он ҷумла: - в том числе:				
байниминтақавӣ	16901	17864	21344	22664
межрегиональная				
доҳили минтақавӣ	13854	15320	13412	14098
внутрирегиональная				
ба дигар мамлакатҳо	5379	3991	4155	3535
в другие страны				
аз он ҷумла: в том числе:				
ба мамлакатҳои ғайри ИДМ	15	17	2	3
в страны вне СНГ				
ба мамлакатҳои ИДМ	5364	3974	4153	3532
в страны СНГ				
нишон надоданд	-	22	6	17
без указания				
Афзоиши муҳоҷират - Миграционный прирост	-6497	-4295	-5108	-4006
аз онҳо: - из них:				
дар ҳудуди Тоҷикистон	-2477	-1292	-2080	-1159
в пределах Таджикистана				
аз он ҷумла: - в том числе:				
байниминтақавӣ	-2477	-1292	-1992	-1159
межрегиональная				
доҳили минтақавӣ	-	-	-88	-
внутрирегиональная				
аз дигар мамлакатҳо	-4027	-3061	-3482	-2856
из других стран				
аз он ҷумла: - в том числе:				
аз мамлакатҳои ғайри ИДМ	-15	-16	-1	2
из стран вне СНГ				
аз мамлакатҳои ИДМ	-4012	-3045	-3481	-2858
из стран СНГ				
нишон надоданд - без указания	7	58	454	9

Чамъбасти умумии чараёни муҳоҷирати аҳоли аз рӯи ҷинс (нафар)
Общие итоги миграции населения по полу (человек)

Чараёни муҳоҷират- <i>Потоки миграции</i>	2010	2011	2012	2013
Ҳамагӣ, мардҳо – Всего, мужчины				
Аҳолии кӯчдаомада - ҳамагӣ- Прибывшие – всего	16896	17604	18724	19734
аз онҳо: - из них:				
дар ҳудуди Тоҷикистон в пределах Таджикистана	16029	17006	18109	19340
аз он ҷумла: - в том числе:				
байниминтақавӣ межрегиональная	9214	10273	12550	13423
доҳили минтақавӣ внутрирегиональная	6815	6733	5559	5917
аз дигар мамлакатҳо из других стран	862	550	404	391
аз он ҷумла: - в том числе:				
аз мамлакатҳои ғайри ИДМ из стран вне СНГ	-	1	-	4
аз мамлакатҳои ИДМ из стран СНГ	862	549	44	387
нишон надоданд без указания	5	48	211	3
Аҳолии кӯчидарафта – ҳамагӣ - Выбывшие – всего	20660	19670	20899	21613
аз онҳо: - из них:				
дар ҳудуди Тоҷикистон в пределах Таджикистана	17624	17598	18786	19859
аз он ҷумла: - в том числе:				
байниминтақавӣ межрегиональная	10809	10865	13185	13942
доҳили минтақавӣ внутрирегиональная	6815	6733	5601	5917
аз дигар мамлакатҳо в другие страны	3036	2058	2109	1752
аз он ҷумла: в том числе:				
аз мамлакатҳои ғайри ИДМ в страны вне СНГ	8	6	2	-
аз мамлакатҳои ИДМ в страны СНГ	3028	2052	2107	1752
нишон надоданд без указания	-	14	4	2
Афзоиши муҳоҷират - Миграционный прирост	-3764	-2066	-2175	-1872
аз онҳо: - из них:				
дар ҳудуди Тоҷикистон в пределах Таджикистана	-1595	-592	-677	-519
аз он ҷумла: - в том числе:				
байниминтақавӣ межрегиональная	-1595	-592	-635	-519
доҳили минтақавӣ внутрирегиональная	-	-	-42	-
аз дигар мамлакатҳо из других стран	-2174	-1508	-1705	-1361
аз он ҷумла: - в том числе:				
аз мамлакатҳои ғайри ИДМ из стран вне СНГ	-8	-5	-2	4
аз мамлакатҳои ИДМ из стран СНГ	-2166	-1503	-1703	-1365
нишон надоданд - без указания	5	34	207	1

ЗАНҲО ВА МАРДҲО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

Чараёни муҳоҷират- Потоки миграции	2010	2011	2012	2013
Ҳамагӣ, занҳо - Всего, женщины				
Аҳолии кӯчдаомада - ҳамагӣ- Прибывшие – всего	12741	15307	15085	16564
аз онҳо: - из них:				
дар ҳудуди Тоҷикистон				
в пределах Таджикистана	12249	14886	14567	16263
аз он ҷумла: - в том числе:				
байниминтакавӣ				
межрегиональная	5210	6299	6802	8082
доҳили минтакавӣ				
внутрирегиональная	7039	8587	7765	8181
аз дигар мамлакатҳо				
из других стран	490	380	269	288
аз он ҷумла: - в том числе:				
аз мамлакатҳои ғайри ИДМ				
из стран вне СНГ	-	-	1	1
аз мамлакатҳои ИДМ				
из стран СНГ	490	380	268	287
нишон надоданд				
без указания	2	41	249	13
Аҳолии кӯчидарафта – ҳамагӣ - Выбывшие – всего	15474	17536	18018	18691
аз онҳо: - из них:				
дар ҳудуди Тоҷикистон				
в пределах Таджикистана	13131	15586	15970	16903
аз он ҷумла: - в том числе:				
байниминтакавӣ				
межрегиональная	6092	6999	8159	8722
доҳили минтакавӣ				
внутрирегиональная	7039	8587	7811	8181
аз дигар мамлакатҳо				
в другие страны	2343	1933	2046	1783
аз он ҷумла: в том числе:				
аз мамлакатҳои ғайри ИДМ				
в страны вне СНГ	7	11	-	3
аз мамлакатҳои ИДМ				
в страны СНГ	2336	1922	2046	1780
нишон надоданд				
без указания	-	17	2	5
Афзоиши муҳоҷират - Миграционный прирост	-2733	-2229	-2933	-2127
аз онҳо: - из них:				
дар ҳудуди Тоҷикистон				
в пределах Таджикистана	-882	-700	-1403	-640
аз он ҷумла: - в том числе:				
байниминтакавӣ				
межрегиональная	-882	-700	-1357	-640
доҳили минтакавӣ				
внутрирегиональная	-	-	-46	-
аз дигар мамлакатҳо				
из других стран	-1853	-1553	-1777	-1495
аз он ҷумла: - в том числе:				
аз мамлакатҳои ғайри ИДМ				
из стран вне СНГ	-7	-11	1	-2
аз мамлакатҳои ИДМ				
из стран СНГ	-1846	-1542	-1778	-1493
нишон надоданд - без указания	2	24	247	8

ЗАНҲО ВА МАРДҲО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

Таксимоти муҳоҷирон аз рӯи ҷинсият ва синну сол (нафар) Распределение мигрантов по полу и возрасту (человек)

	хар ду ҷинс - оба пола			мардҳо -мужчины			занҳо - женщины		
	синну сол - возраст, лет								
	0-14	15-64	65 и стар- ше	0-14	15-64	65 и стар- ше	0-14	15-64	65 и стар- ше
шумораи аҳолии кӯчидаомада - ҷисло ҷиҳодкунандагон									
2010	1500	27331	700	805	15595	428	695	11738	272
2011	1355	30851	562	696	16489	336	659	14421	227
2012	1194	32098	517	655	17777	292	539	14321	225
2013	1141	34543	614	583	18795	356	558	15748	258
шумораи аҳолии кӯчидарафта - ҷисло ҷиҳодкунандагон									
2010	1711	33394	816	893	19525	458	818	14259	358
2011	1491	34861	682	742	18449	371	749	16412	311
2012	1295	36998	624	718	19848	333	577	17150	291
2013	1287	38300	717	661	20578	374	626	17722	343
афзоиши муҳоҷират - миграционӣ									
2010	-211	-6063	-116	-88	-3930	-30	-123	-2521	-86
2011	-136	-4010	-120	-46	-1985	-35	-90	-2050	-84
2012	-101	-4899	-108	-63	-2073	-39	-38	-2829	-66
2013	-146	-3757	-114	-78	-1783	-18	-68	-1974	-85

Таксимоти муҳоҷирони синни 15 сола ва калонтар аз рӯи маълумотнокӣ (нафар) Распределение мигрантов в возрасте 15 лет и старше по образованию (человек)

Ҷараёни муҳоҷират - Поток миграции	2010	2011	2012	2013
Шумораи аҳолии кӯчидаомада - Ҷислои ҷиҳодкунандагон	28138	31489	32541	35089
Ҳамагӣ - Ҷисмо				
аз он ҷумла маълумотдоранд:				
в т.ч. илова ғайри таълим:				
оли - олӣ	2457	2906	2608	2792
оли нопурра - незакончӣ олӣ	1037	1231	1626	2006
миёнаи махсус - миёнаи махсус	2095	4518	3250	2495
миёнаи умумӣ - миёнаи умумӣ	16484	14041	15414	15033
миёнаи нопурра - миёнаи нопурра	496	469	547	1552
ибтидоӣ ва то ибтидоӣ				
таълимӣ ва миёнаи таълимӣ	23	33	208	229
нишон дода нашудааст - не указан	5546	8291	8888	10982
Шумораи аҳолии кӯчидарафта - Ҷислои ҷиҳодкунандагон	34423	35660	37562	38950
Ҳамагӣ - Ҷисмо				
аз он ҷумла маълумотдоранд:				
в т.ч. илова ғайри таълим:				
оли - олӣ	3509	3374	4496	3895
оли нопурра - незакончӣ олӣ	1443	1081	1058	1743
миёнаи махсус - миёнаи махсус	2417	2676	1786	1581
миёнаи умумӣ - миёнаи умумӣ	16930	15111	13342	13471
миёнаи нопурра - миёнаи нопурра	618	543	568	775

ЗАНҲО ВА МАРДҲО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

Чараёни мухочират- <i>Потоки миграции</i>	2010	2011	2012	2013
ибтидой ва то ибтидой				
<i>начальное и ниже начального</i>	39	57	61	84
<i>нишон дода нашудааст - не указан</i>	9467	12818	16251	17401
Афзониши мухочират - <i>Миграционный прирост</i>				
Ҳамагӣ - <i>Всего</i>	-6285	-4171	-5021	-3861
аз он ҷумла маълумот доранд:				
<i>в т.ч. имеют образование:</i>				
олӣ - <i>высшее</i>	-1052	-468	-1888	-1103
олии нопурра - <i>незаконченное высшее</i>	-406	150	568	263
миёнаи махсус - <i>среднее специальное</i>	-322	1842	1464	914
миёнаи умумӣ - <i>среднее общее</i>	-446	-1070	2072	1562
миёнаи нопурра - <i>неполное среднее</i>	-122	-74	-21	777
ибтидой ва то ибтидой				
<i>начальное и ниже начального</i>	-16	-24	147	145
<i>нишон дода нашудааст - не указан</i>	-3921	-4527	-7363	-6419

Таксимоти мухочирони синни 15 сола ва калонтар аз рӯи маълумотнокӣ ва ҷинсият (нафар) Распределение мигрантов в возрасте 15 лет и старше по образованию и полу (человек)

Чараёни мухочират- <i>Потоки миграции</i>	2010	2011	2012	2013
Ҳамагӣ, мардҳо – <i>Всего, мужчины</i>				
Аҳолии кӯчида-омада - <i>хамагӣ</i>				
<i>Прибывшие – всего</i>	16091	16879	18033	19109
аз он ҷумла маълумот доранд:				
<i>в т.ч. имеют образование:</i>				
олӣ - <i>высшее</i>	1724	1973	1820	2013
олии нопурра - <i>незаконченное высшее</i>	677	901	1211	1540
миёнаи махсус - <i>среднее специальное</i>	1285	2394	1682	1327
миёнаи умумӣ - <i>среднее общее</i>	8761	6799	8223	7986
миёнаи нопурра - <i>неполное среднее</i>	215	148	205	570
ибтидой ва то ибтидой				
<i>начальное и ниже начального</i>	10	5	89	94
<i>нишон дода нашудааст - не указан</i>	3419	4659	4803	5579
Аҳолии кӯчидарафта – <i>хамагӣ</i>				
<i>Выбывшие – всего</i>	19767	18904	20152	20914
аз он ҷумла маълумот доранд:				
<i>в т.ч. имеют образование:</i>				
олӣ - <i>высшее</i>	2246	2169	3169	2784
олии нопурра - <i>незаконченное высшее</i>	1016	657	707	1165
миёнаи махсус - <i>среднее специальное</i>	1400	1196	714	718
миёнаи умумӣ - <i>среднее общее</i>	8794	7319	6161	6621
миёнаи нопурра - <i>неполное среднее</i>	277	200	199	253
ибтидой ва то ибтидой				
<i>начальное и ниже начального</i>	14	15	22	26
<i>нишон дода нашудааст - не указан</i>	6050	7348	9180	9347
Афзониши мухочират - <i>Миграционный прирост</i>	-3676	-2025	-2119	-1805

ЗАНҲО ВА МАРДҲО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

Чараёни муҳоҷират- <i>Потоки миграции</i>	2010	2011	2012	2013
аз он ҷумла маълумот доранд: <i>в т.ч. имеют образование:</i>				
олӣ - <i>высшее</i>	-522	-196	-1349	-771
олии нопурра - <i>незаконченное высшее</i>	-339	244	504	375
миёнаи махсус - <i>среднее специальное</i>	-115	1198	968	609
миёнаи умумӣ - <i>среднее общее</i>	-3	-520	2062	1365
миёнаи нопурра - <i>неполное среднее</i>	-62	-52	6	317
ибтидоӣ ва то ибтидоӣ				
<i>начальное и ниже начального</i>	-4	-10	67	68
нишон дода нашудааст - <i>не указан</i>	-2631	-2689	-4377	-3768
Ҳамагӣ, занҳо - <i>Всего, женщины</i>				
Аҳолии кӯчидаомада – <i>хамагӣ</i>				
<i>Прибывшие – всего</i>	12047	14610	14508	15980
аз он ҷумла маълумот доранд: <i>в т.ч. имеют образование:</i>				
олӣ - <i>высшее</i>	733	933	788	779
олии нопурра - <i>незаконченное высшее</i>	360	330	415	466
миёнаи махсус - <i>среднее специальное</i>	810	2124	1568	1168
миёнаи умумӣ - <i>среднее общее</i>	7723	7242	7191	7047
миёнаи нопурра - <i>неполное среднее</i>	281	321	342	982
ибтидоӣ ва то ибтидоӣ				
<i>начальное и ниже начального</i>	13	28	119	135
нишон дода нашудааст - <i>не указан</i>	2127	3632	4085	5403
Аҳолии кӯчидарафта - <i>хамагӣ</i>				
<i>Выбывшие – всего</i>	14656	16756	17410	18036
аз он ҷумла маълумот доранд: <i>в т.ч. имеют образование:</i>				
олӣ - <i>высшее</i>	1263	1205	1327	1111
олии нопурра - <i>незаконченное высшее</i>	427	424	351	578
миёнаи махсус - <i>среднее специальное</i>	1017	1480	1072	863
миёнаи умумӣ - <i>среднее общее</i>	8166	7792	7181	6850
миёнаи нопурра - <i>неполное среднее</i>	341	343	369	522
ибтидоӣ ва то ибтидоӣ				
<i>начальное и ниже начального</i>	25	42	39	58
нишон дода нашудааст - <i>не указан</i>	3417	5470	7071	8054
Афзоиши муҳоҷират - <i>Миграционный прирост</i>	-2609	-2146	-2902	-2056
аз он ҷумла маълумот доранд: <i>в т.ч. имеют образование:</i>				
олӣ - <i>высшее</i>	-530	-272	-539	-332
олии нопурра - <i>незаконченное высшее</i>	-67	-94	64	-112
миёнаи махсус - <i>среднее специальное</i>	-207	644	496	305
миёнаи умумӣ - <i>среднее общее</i>	-443	-550	10	197
миёнаи нопурра - <i>неполное среднее</i>	-60	-22	-27	460
ибтидоӣ ва то ибтидоӣ				
<i>начальное и ниже начального</i>	-12	-14	80	77
нишон дода нашудааст - <i>не указан</i>	-1290	-1838	-2986	-2651

Таксимои муҳоҷирон аз рӯи миллат
Распределение мигрантов по национальному составу

(нафар - человек)

	ҳамагӣ всего	тоҷикҳо таджики	ӯзбекҳо узбеки	русоҳо русские	тоторҳо татары	дигар миллатҳо другие националь ности
Шумораи аҳолии кӯчидаомада - Число прибывших						
2010	29637	24041	4928	233	79	356
2011	32911	26644	5684	224	51	308
2012	33809	27571	5808	154	57	219
2013	36298	29602	6199	172	47	278
Шумораи аҳолии кӯчидарафта - Число выбывших						
2010	36134	28354	5614	764	190	1212
2011	37206	29325	6097	618	198	968
2012	38917	30767	6233	572	187	1158
2013	40304	32139	6391	536	149	1089
Афзониши муҳоҷират - Миграционный прирост						
2010	-6497	-4313	-686	-531	-111	-856
2011	-4295	-2681	-413	-394	-147	-660
2012	-5108	-3196	-425	-418	-130	-939
2013	-4006	-2537	-192	-364	-102	-811

Таксимои муҳоҷирон аз рӯи миллат
Распределение мигрантов по национальному составу

(нафар - человек)

	Мардҳо – Мужчины				Занҳо – Женщины			
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Шумораи аҳолии кӯчидаомада - Число прибывших								
Ҳамагӣ Всего	16896	17604	18724	19734	12741	15307	15085	16554
тоҷикҳо таджики	14188	14872	15858	16738	9853	11772	11556	12788
ӯзбекҳо узбеки	2381	2501	2539	2746	2547	3183	3239	3440
русоҳо русские	101	85	67	57	132	139	87	115
тоторҳо татары	27	21	19	17	52	30	38	30
дигар миллатҳо другие нацио- нальности	199	125	241	176	157	183	165	191

ЗАНҲО ВА МАРДҲО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

	Мардҳо – Мужчины				Занҳо – Женщины			
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Шумораи аҳолии кӯчидарафта - Число выбывших								
ҳамагӣ	20660	19670	20899	21613	15474	17536	18018	18691
<i>всего</i>								
тоҷикҳо	16938	16403	17252	18070	11416	12922	13360	13983
таджики								
ӯзбекҳо	2684	2603	2666	2710	2930	3494	3543	3666
узбеки								
руско	319	231	212	178	445	387	360	358
русские								
тоторҳо	79	79	78	38	111	119	109	67
татары								
дигар								
миллатҳо								
другие наци-	640	354	691	617	572	614	646	617
ональности								
Афзоиши муҳоҷират - Миграционный прирост								
ҳамагӣ	-3764	-2066	-2175	-1879	-2733	-2229	-2933	-2127
<i>всего</i>								
тоҷикҳо	-2750	-1486	-1394	-1332	-1563	-2950	-1804	-1195
таджики								
ӯзбекҳо	-303	-94	-127	36	-383	-311	-304	-226
узбеки								
руско	-218	-145	-145	-121	-313	-248	-273	-243
русские								
тоторҳо	-52	-57	-59	-21	-59	-89	-71	-37
татары								
дигар								
миллатҳо	-441	-284	-450	-441	-415	-431	-481	-426
другие наци-								
ональности								

Дар соли 2013 нисбат ба соли 2010 равандҳои муҳоҷират афзуданд, ки ба ҷой ивазкунии ҷойи истиқомат вобастаанд. Афзоиши муҳоҷирати байниминтақавӣ ва дохилиминтақавӣ дар соли 2013 нисбат ба соли 2010 мутобиқан 41,0 фоиз ва 1,8 фоиз ба қайд гирифта шудааст. Дар айни замон, дар давраи солҳои 2010-2013 шумораи аз ҷумҳурӣ баромада рафта ба ҷойҳои истиқомати доимӣ ва ба дигар мамлакатҳо 1,5 баробар кам шудааст. Дар байни ҳиҷраткунандаҳо шумораи таҳсилоти умумии миёна дошта 34,6 фоизро ташкил додааст. Дар соли 2013 афзоиши муҳоҷирати аҳолии нисбат ба соли 2010 ҳам мардҳо ва ҳам занҳо мутобиқан 10,1 фоиз ва 24,9 фоиз ба қайд гирифта шудааст.

В 2013 году по сравнению с 2010 годом выросли миграционные процессы связанные с переменой места жительства. Отмечен рост межрегиональной и внутрирегиональной миграции в 2013 году по сравнению с 2010 годом на 41,0% и 1,8% соответственно. В то же время за период 2010-2013 годы снизилось число выехавших из республики на постоянное место жительства в другие страны в 1,5 раза. Среди выехавших преобладают лица со средним общим образованием и составляют 34,6%. В 2013 году отмечен рост миграции населения, по сравнению с 2010 годом, как у мужчин, так и у женщин на 10,1% и 24,9% соответственно.

ДАР БОРАИ СОЛИМИИ АҲОЛӢ - ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Дар ин фасл маълумотҳои оморӣ Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки беморӣ мардҳо ва занҳоро аз рӯи бемориҳои гуногун тавсиф мекунанд, оварда шудаанд.

Барои таҳия ва омода намудани маълумотҳои оиди бемориҳои аҳоли таснифоти Байналхалқии оморӣ бемориҳо, захмҳо ва сабабҳои фавти он, ки бори Даҳум таҳия карда шудааст, муқоисашаванда будани маълумотҳои омориро оиди бемориҳои таъмин менамояд.

Гузариш ба ин классификасияи нав оиди бемориҳо аз соли 2000 сурат гирифтааст.

Ба шумораи умумии табибон ҳамаи табибони маълумоти олии дошта, ки ба табобат машғуланд ва дар ташкилотҳои санитарӣ, муассисаҳои таъминоти иҷтимоӣ, институтҳои тадқиқоти илмӣ, муассисаҳои тайёркунии кадрҳо, дар идораи мақомоти тандурустӣ ва дигар муассисаҳо кор мекунанд, дохил мешаванд.

Ба шумораи умумии кормандони миёнаи тиббӣ ҳамаи он шахсоне, ки маълумоти тиббӣ доранду дар ташкилотҳои табobatiю санитарӣ, муассисаҳои таъминоти иҷтимоӣ, муассисаҳои томактабӣ, мактабҳо, хонаҳои кӯдакон ва ғайра кор мекунанд, дохил мешаванд.

Дар муассисаҳои табобатӣ ҳамаи катҳои беморӣ, ки дорои таҷҳизотҳои зарурӣ ҳастанд, сарфи назар аз он ки онҳоро беморон ишғол кардаанд ё не ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Ба ҳайати беморон ҷамъи беморони мазкур, ки ба муассисаҳои амбулаторию дармонгоҳӣ ҷӣ дар соли ҷорӣ ва ҷӣ дар солҳои гузашта муроҷиат кардаанд, дохил карда мешаванд. Ин нишондиҳанда ҳамчун таносуби шумораи беморон, ки дар муассисаҳои тиббӣ дар охири сол ба ҳисоб гирифта шудаанд, нисбат ба шумораи аҳолии муқимӣ дар охири сол ҳисоб карда мешавад.

В разделе приведены статистические данные Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан, характеризующие заболеваемость мужчин и женщин по различным болезням.

Для статистической разработки данных о заболеваемости населения применяется Международная статистическая классификация болезней, травм и причин смерти Десятого Пересмотра, обеспечивающая сравнимость сведений о заболеваемости.

Переход на новую классификацию по статистике заболеваемости осуществлен с 2000 года.

В общую численность врачей включаются все врачи с высшим медицинским образованием, занятые в лечебных, санитарных организациях, учреждениях социального обеспечения, научно исследовательских институтах, учреждениях по подготовке кадров, в системе органов здравоохранения и др.

В общую численность среднего медицинского персонала включаются все лица со средним медицинским образованием, занятые в лечебных, санитарных организациях, учреждениях социального обеспечения, дошкольных учреждениях, школах, домах ребенка и др.

В больничных учреждениях учету подлежат койки, оборудованные необходимым инвентарём, независимо от того, заняты они больными или нет.

В контингент больных включается совокупность всех больных, страдающих данной болезнью, обратившихся в медицинские учреждения, как в текущем, так и в предыдущие годы. Показатель исчисляется отношением числа больных, состоящих на учете в медицинских учреждениях на конец года, к численности постоянного населения на конец года.


Муассисаҳои табобатӣ - пешгирикунанда ва кадрҳои тиббӣ
(дар охири сол)
Лечебно-профилактические учреждения и медицинские кадры
(на конец года)

	2010	2011	2012	2013
Шумораи беморхонаҳо - воҳид				
<i>Число больничных учреждений – единицы</i>	444	441	444	456
Шумораи катҳои беморхонаҳо:				
<i>Число больничных коек:</i>				
ҳамагӣ, воҳид - <i>всего, единицы</i>	38200	38150	38107	38582
ба ҳисоби 10 000 нафар аҳоли - <i>на 10 000 населения</i>	50,1	49,5	47,7	47,3
аз шумораи умумии катҳо:				
<i>из общего числа койки для:</i>				
барои занҳои ҳомиладор ва таваллудкунандагон				
<i>беременных и рожениц</i>				
ҳамагӣ, воҳид - <i>всего, единицы</i>	3570	3636	3646	3650
ба ҳисоби 10 000 нафар занҳои 15–49 сола				
<i>на 10 000 женщин 15–49 лет</i>	17,6	17,4	17,2	16,9
Катҳо барои беморони гинекологӣ				
<i>Гинекологических больных</i>				
ҳамагӣ, воҳид - <i>всего, единицы</i>	1437	1419	1422	1485
ба ҳисоби 10 000 нафар занҳо				
<i>на 10 000 женщин</i>	3,8	3,8	3,6	3,7
Иқтидори муассисаҳои амбулаторӣ-дармонгоҳӣ				
(теъдоди қабул дар як баст): - <i>Мощность</i>				
<i>амбулаторно-поликлинических учреждений:</i>				
шумораи беморони мурочиаткунанда дар як				
бахш - <i>хамагӣ, ҳазор</i>				
<i>всего, тысяч посещений в смену</i>	67,8	66,2	66,8	68,4
ба ҳисоби 10 000 нафар аҳоли				
<i>на 10 000 населения</i>	89,1	85,9	83,6	83,9
Шумораи хонаҳои тиббӣ, воҳид				
<i>Число медицинских домов</i>	1701	1689	1695	1696
Шумораи духтурони ҳамаи ихтисосҳо (бе				
дандонпизишкон) - <i>Численность врачей всех</i>				
<i>специальностей (без зубных)</i>				
ҳамагӣ, воҳид - <i>всего, единицы</i>	15412	15973	15013	15399
ба ҳисоби 10 000 нафар аҳоли				
<i>на 10 000 населения</i>	20,2	20,5	20,3	18,9
аз онҳо: - <i>из них:</i>				
педиатрҳо - <i>педиатры</i>				
ҳамагӣ, воҳид - <i>всего, единицы</i>	1644	1526	1381	1383
ба ҳисоби 10 000 нафар кӯдакон - <i>на 10 000 детей</i>	6,3	5,7	4,9	4,9
акушер-гинекологҳо				
<i>акушеры-гинекологи</i>				
ҳамагӣ, воҳид - <i>всего, единицы</i>	1272	1306	1380	1464
ба ҳисоби 10 000 нафар занҳо - <i>на 10 000 женщин</i>	6,4	3,5	3,5	3,6
Шумораи кормандони миёнаи тиббӣ				
<i>Численность среднего медицинского персонала</i>				
ҳамагӣ, воҳид - <i>всего, единицы</i>	35126	36848	38635	41091
ба ҳисоби 10 000 нафар аҳоли - <i>на 10 000 населения</i>	45,7	47,2	48,4	50,3
аз онҳо: акушерҳо - <i>из них: акушерки</i>				
ҳамагӣ, воҳид - <i>всего, единицы</i>	4000	4159	4376	4472
ба ҳисоби 10 000 нафар занҳои синни 15-49 сола –				
<i>на 10 000 женщин в возрасте 15-49 лет</i>	19,7	20,0	20,7	20,7

Хароҷоти буҷети давлатӣ барои соҳаи тандурустӣ (млн. сомонӣ)
Расходы государственного бюджета на здравоохранение (млн. сомони)

	2010	2011	2012	2013
Хароҷоти буҷети давлатӣ - ҳамагӣ - Расходы государственного бюджета – всего	6712,6	8562,0	9107,9	11591,6
Хароҷоти буҷети давлатӣ барои соҳаи тандурустӣ <i>Расходы на здравоохранение</i>	354,9	564,0	683,4	836,5
ба ҳисоби фоиз нисбат ба хароҷоти умумии давлатӣ <i>в процентах от общего расхода государственного бюджета</i>	5,3	6,6	7,5	7,2
Ба фоиз нисбат ба Маҷмӯи Маҳсулоти Дохилӣ (ММД) <i>в процентах к Валовому Внутреннему Продукту (ВВП)</i>	1,4	1,9	1,9	2,1
ба ҳисоби ба ҳар сари аҳоли, сомонӣ <i>в расчете на душу населения, сомони</i>	46,87	73,11	86,54	103,60

Хароҷоти буҷети давлатӣ барои соҳаи тандурустӣ (млн. сомонӣ)
Расходы государственного бюджета на здравоохранение (млн. сомони)



Гирифторшавии аҳоли ба бемории сили фаъол
(ба ҳисоби 100 000 нафар аҳоли)
*Заболеваемость населения активным туберкулезом
(на 100 000 населения)*

	2010	2011	2012	2013
Ҷумҳурии Тоҷикистон				
<i>Республика Таджикистан</i>				
мардҳо - <i>мужчины</i>	88,4	86,0	77,5	73,4
занҳо - <i>женщины</i>	68,9	67,8	61,2	57,8
ВМКБ - ГБАО				
мардҳо - <i>мужчины</i>	150,2	112,4	113,3	128,0
занҳо - <i>женщины</i>	102,2	98,6	92,6	102,6
Вилояти Хатлон				
<i>Хатлонская область</i>				
мардҳо - <i>мужчины</i>	111,8	133,6	93,9	88,0
занҳо - <i>женщины</i>	94,6	114,7	83,3	74,8
Вилояти Суғд				
<i>Согдийская область</i>				
мардҳо - <i>мужчины</i>	57,0	48,9	53,3	49,2
занҳо - <i>женщины</i>	39,8	32,5	37,1	36,6
ш. Душанбе - г.Душанбе				
мардҳо - <i>мужчины</i>	110,2	92,3	96,0	93,1
занҳо - <i>женщины</i>	73,5	68,2	57,6	57,3
НТҚ - РРП				
мардҳо - <i>мужчины</i>	75,7	76,2	71,3	67,2
занҳо - <i>женщины</i>	61,3	57,8	55,8	54,1


Дар солҳои охир дар ҷумҳурии умуман камшавии бақайдгирии бемориҳои сил байни мардҳо ва занҳо ба назар гирифта шудааст.

В последующие годы в республике отмечается устойчивая тенденция уменьшения ре-гистрации туберкулёза у мужчин и женщин.

Заболеваемость населения туберкулезом по возрастным группам в 2013 году (человек)

	Беморихое, ки бори аввал таъхис шуда, ба қайд гирифта шудаанд			
	<i>Взято на учет с диагнозом, установленным впервые</i>			
	Таксимот аз рӯи синну сол - <i>Распределение по возрасту</i>			
	нафар - человек		ба ҳисоби ҶОИЗ - в процентах	
	мардҳо <i>мужчины</i>	занҳо <i>женщины</i>	мардҳо <i>мужчины</i>	занҳо <i>женщины</i>
Ҷамағӣ - Всего	2995	2311	56,4	43,6
аз он ҷумла дар синну соли				
<i>в том числе в возрасте, лет</i>				
0–14	205	184	52,7	47,3
15–17	107	127	45,7	54,3
18–24	842	494	63,0	37,0
25–44	1178	859	57,8	42,2
45 сола ва калонтар				
<i>45 и старше</i>	663	647	50,6	49,4

Гирифторшавии аҳоли ба бемории сили фаъол
(ба 100 000 нафар аҳоли)
Уровень заболеваемости активным туберкулезом
(на 100 000 населения)



ЗАНҲО ВА МАРДҲО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

**Бемориҳои тавассути алоқаи ҷинсӣ гузаранда,
ки бори аввал тапхис шудаанд (ба ҳисоби 100 000 нафар аҳоли)
Заболемость болезнями, передаваемыми преимущественно
половым путем, с диагнозом, установленным впервые
(на 100 000 населения)**

	2011	2012	2013	2011	2012	2013
	Ҳамагӣ - <i>Всего</i>			ба ҳисоби 100 000 нафар аҳоли - <i>на 100 000 населения</i>		
Ҷумҳурии Тоҷикистон						
Республика						
Таджикистан	2760	2408	1828	35,8	30,5	22,6
мардҳо						
<i>мужчины</i>	1061	893	774	27,0	22,4	19,0
занҳо						
<i>женщины</i>	1699	1515	1054	44,0	38,7	26,4
ВМКБ - ГБАО	76	49	53	36,7	23,4	25,1
мардҳо						
<i>мужчины</i>	14	5	6	13,2	4,7	5,6
занҳо						
<i>женщины</i>	62	44	47	61,1	42,9	45,5
Вилояти Хатлон						
<i>Хатлонская область</i>	530	465	389	23,3	16,6	13,6
мардҳо						
<i>мужчины</i>	267	226	173	23,4	16,1	12,0
занҳо						
<i>женщины</i>	263	239	216	23,2	17,2	15,2
Вилояти Суғд						
<i>Согдийская область</i>	1338	1231	697	49,1	53,0	29,3
мардҳо						
<i>мужчины</i>	385	355	251	28,1	30,4	21,1
занҳо						
<i>женщины</i>	953	876	446	70,2	75,7	37,7
ш. Душанбе						
<i>г.Душанбе</i>	214	253	250	29,0	33,5	32,5
мардҳо						
<i>мужчины</i>	161	140	150	42,2	35,7	37,5
занҳо						
<i>женщины</i>	53	113	100	14,8	31,0	27,0
НТҚ - РРП	602	410	439	34,2	22,7	23,7
мардҳо						
<i>мужчины</i>	234	167	194	26,3	18,2	20,6
занҳо						
<i>женщины</i>	368	243	245	42,5	27,2	26,8

**Гирифтормаи аҳоли ба бемории сӯзок аз рӯи гуруҳҳои синну соли
дар соли 2013**


*Забелеваемость населения гонореей по возрастным группам
в 2013 году*

	Беморӣҳое, ки бори аввал таҳқиқ шуда, ба қайд гирифта шудаанд			
	<i>Взято на учет с диагнозом, установленным впервые</i>			
	Таксимот аз рӯи синну сол - <i>Распределение по возрасту</i>		ба ҳисоби фоиз - <i>в процентах</i>	
	нафар - человек			
	мардҳо мужчины	занҳо женщины	мардҳо мужчины	занҳо женщины
Ҳамагӣ - Всего	299	136	68,7	31,3
аз он ҷумла дар синну соли				
<i>в том числе в возрасте,</i>				
<i>лет</i>				
0–14	2	2	50,0	50,0
15–17	6	-	100,0	-
18–24	155	55	73,8	26,2
25–44	128	75	63,1	36,9
45 сола ва калонтар				
<i>45 и старше</i>	8	4	66,7	33,3

Гирифтормаи мардҳо ва занҳо ба бемории сӯзок

Забелеваемость мужчин и женщин гонореей

нафар - человек



Гирифторшавии аҳоли ба бемории оташак аз рӯи гуруҳҳои синну соли дар соли 2013

Забелеваемость населения сифилисом по возрастным группам в 2013 году

	Бемориро, ки бори аввал тахсис шуда, ба қайд гирифта шудаанд <i>Взято на учет с диагнозом, установленным впервые</i>			
	Таксимот аз рӯи синну сол - <i>Распределение по возрасту</i>			
	нафар - человек		ба ҳисоби фоиз - в процентах	
	мардҳо мужчины	занҳо женщины	мардҳо мужчины	занҳо женщины
Ҳамагӣ - Всего	203	164	55,3	44,7
аз он ҷумла дар синну соли <i>в том числе в возрасте, лет</i>				
0–14	1	-	100,0	-
15–17	2	1	66,7	33,3
18–24	56	44	56,0	44,0
25–44	108	90	54,5	45,5
45 сола ва калонтар <i>45 и старше</i>	36	29	55,4	44,6

Гирифторшавии аҳоли ба бемории ихтилолҳои руҳӣ

Забелеваемость населения психическими расстройствами

нафар - человек


	2011		2012		2013	
	мардҳо мужчины	занҳо женщины	мардҳо мужчины	занҳо женщины	мардҳо мужчины	занҳо женщины
Шумораи бемороне, ки дар қайд ҳастанд, ҳамагӣ <i>Численность больных, состоящих на учете, всего</i>	15829	958	15923	918	15166	492
аз он ҷумла: <i>в том числе:</i>						
- бо сабаби истеъмоли машрубот <i>- вызванные употреблением алкоголя</i>	8685	722	8742	699	8155	295
- истеъмоли моддаҳои фаъоли руҳӣ <i>- вызванные употреблением психоактивных веществ</i>	7144	236	7181	219	7011	197

Гирифтормаии аҳоли ба бемории омосҳои бадфарҷом (саратон)
Забелеваемость населения злокачественными новообразованиями

нафар - человек

	2010	2011	2012	2013
Бемороне, ки бори аввал тапхис шудаанд:				
<i>Выявлено больных с диагнозом установленным впервые:</i>				
Ҳамагӣ - Всего	2868	2998	2927	3096
мардҳо - мужчини	1277	1339	1272	1315
занҳо - женеини	1591	1659	1655	1781
ба ҳисоби 100 000 нафар аҳоли на 100 000 населения	37,7	38,9	37,1	38,3
мардҳо - мужчини	32,6	34,0	31,9	32,2
занҳо - женеини	40,7	42,9	42,3	44,6
Бемороне, ки дар қайд ҳастанд:				
<i>Состоит на учете больных</i>				
Ҳамагӣ - Всего	8530	8552	8760	9248
мардҳо - мужчини	3283	3341	3436	3559
занҳо - женеини	5247	5211	5324	5689
ба ҳисоби 100 000 нафар аҳоли на 100 000 населения	112,0	109,6	109,7	113,3
мардҳо - мужчини	86,4	84,9	85,2	86,3
занҳо - женеини	132,4	134,8	134,7	140,9

Гирифтормаии мардҳо ва занҳо ба бемории омосҳои бадфарҷом (саратон)
Забелеваемость мужчин и женщин злокачественными новообразованиями
 нафар - человек



**Гирифтормашини аҳолии ба бемории ихтилолҳои наркологӣ
(дар охири сол дар қайд ҳастанд, нафар)
Заболемость населения наркоманией
(состоит на учете на конец года, человек)**

	2010	2011	2012	2013
Ҷумҳурии Тоҷикистон				
Республика				
Таджикистан	7727	7380	7400	7208
мардҳо - мужичины	7429	7144	7181	7011
занҳо - жєницины	298	236	219	197
ВМКБ - ГБАО	822	900	921	904
мардҳо - мужичины	816	895	916	901
занҳо - жєницины	6	5	5	3
Вилояти Хатлон				
Хатлонская область	1228	1245	1164	1275
мардҳо - мужичины	1201	1226	1156	1262
занҳо - жєницины	27	19	8	13
Вилояти Суғд				
Согдийская область	1031	1100	1046	1079
мардҳо - мужичины	964	1038	996	1028
занҳо - жєницины	67	62	50	51
ш. Душанбе - г. Душанбе	3738	3143	3177	3011
мардҳо - мужичины	3566	3018	3046	2892
занҳо - жєницины	172	125	131	119
НТҚ - РРП	908	992	1092	939
мардҳо - мужичины	882	967	1067	928
занҳо - жєницины	26	25	25	11

Зикр кардан бомаврид аст, ки нишондоди паҳншавии нашъамандӣ дар сатҳи вилоятҳои ҷумҳурӣ, вобаста аз омилҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, ҷуғрофӣ ва дигар омилҳои мавҷудбуда, тафовут дорад. Омиле, ки боиси ташвиши ҷиддӣ шудааст, ин нишондоди истёмоли маводи нашъадор байни занон мебошад, ки қариб 3 ғоизи шумораи умумии шахсони дар қайдбударо дар бар мегирад.

Необходимо отметить, что показатель распространенности наркомании в областях республики, в зависимости от социальных, экономических, географических и других существующих факторов, отличается. Фактором, вызывающим серьезную обеспокоенность, является показатель употребления наркотиков среди женщин, составляющий около 3% от общего числа лиц, состоящих на учете.


**Шумораи вируси норасоии масунияти одам (ВНМО) аз рӯи ҷинс
ва синну сол (нафар)**

Количество ВИЧ-инфицированных по полу и возрасту (человек)

	Бо ташҳиси аввалия ба қайд гирифта шудаанд Взято на учет с диагнозом, установленным впервые							
	мардҳо - мужчины				занҳо - женщины			
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
Ҳамагӣ - Всего	798	707	539	453	206	282	289	310
аз он ҷумла дар синну соли: - в том числе в возрасте, лет:								
0-14	11	33	96	66	6	20	39	40
15-19	-	4	2	2	3	4	1	3
20-29	157	140	77	79	79	112	107	110
30-39	415	338	208	161	85	105	92	115
40- 49	183	157	120	117	25	32	35	32
50-59	31	32	30	25	7	9	13	10
60 сола ва калонтар 60 и старше	1	3	6	3	1	-	2	-

**Шумораи сироятшудагони вируси норасоии масунияти одам (ВНМО), ки
бори аввал ташҳис шудаанд
(ба ҳисоби 100 000 нафар аҳоли)**

**Количество ВИЧ - инфицированных, с диагнозом, установленным впервые
жизни (на 100 000 населения)**



Вазъи солимии занҳои ҳомиладор, таваллудкунандагон ва навзодагон
Состояние здоровья беременных, рожениц, родильниц

нафар - человек

	2010	2011	2012	2013
Шумораи занҳое, ки аз давраи ҳомиладорӣ гузаштанд				
<i>Численность женщин, закончивших беременность</i>	217167	215758	207593	233102
аз он ҷумла: в том числе:				
– таваллуд дар мӯҳлати муайяншуда				
– <i>родами в срок</i>	204364	204541	194774	218445
– таваллуд дар мӯҳлати барвақтӣ				
– <i>преждевременными родами</i>	4418	5392	7311	8307
– исқоти ҳамл – <i>абортами</i>	5786	5825	5508	6350
аз шумораи ҳомиладорон азоб кашиданд, ба ҳисоби фоиз				
<i>Из числа закончивших беременность страдали, в %</i>				
– камхунӣ – <i>анемией</i>	64,6	46,6	45,5	45,8
– бемории системаи гардиши хун				
– <i>болезнями системы кровообращения</i>	0,9	0,6	0,9	0,6
– диабетӣ қанд				
– <i>сахарным диабетом</i>	0,03	0,1	0,04	0,1
– заҳролудии дери ҳомиладорон				
– <i>поздним токсикозом</i>	4,2	1,9	1,2	1,1
– бемории системаи увзҳои пешоб				
– <i>болезнями мочеполовой системы</i>	11,5	7,5	4,1	4,1
– нуқси вариди пойҳо дар вақти ҳомиладорӣ				
– <i>венозными осложнениями при беременности</i>	2,0	1,5	1,3	1,1
Ба 1000 таваллуд – таваллуди душвор:				
<i>На 1000 родов – роды осложненные:</i>				
– камхунӣ – <i>анемией</i>	464,4	491,4	433,8	451,7
– бемории системаи гардиши хун				
– <i>болезнями системы кровообращения</i>	5,5	6,0	8,6	9,0
– диабетӣ қанд				
– <i>сахарным диабетом</i>	2,1	0,6	0,6	0,5
– заҳролудии дери ҳомиладорӣ				
– <i>поздним токсикозом</i>	31,9	31,9	28,4	24,5
– бемории системаи увзҳои пешоб				
– <i>болезнями мочеполовой системы</i>	41,7	40,0	38,8	40,1
– нуқси вариди пойҳо дар вақти ҳомиладорӣ - <i>венозными осложнениями</i>	9,2	10,5	12,7	10,8
– хунравӣ то таваллуд ва баъди таваллуд - <i>кровотечением в дородовом и послеродовом периоде</i>	17,4	15,6	13,0	13,5

Умуман дар ҷумхури аз рӯи маълумоти омори расмӣ дар соли 2013 занҳое, ки дар муҳлатҳои барвақтии ҳомиладорӣ (то 12 ҳафта) зери назорати табибон буданд 66,7 фоизро ташкил намуд ва аз ҳама камтар дар ВМКБ – 56,2 фоиз буд. Мурочиати занҳои ҳомиладор дар муҳлатҳои барвақтии ҳомиладорӣ номунтазам буда, дар ҳамаи вилоятҳои ҷумхури ноустувор аст. Шумораи зиёди занони ҳомиладор, ки дар муҳлатҳои барвақтии ҳомиладорӣ ба табибон муроҷиат кардаанд дар вилояти Суғд ба назар мерасад – 79,9 фоиз.

Наблюдение беременных женщин на ранних сроках беременности (до 12 недель) по данным официальной статистики в 2013 году колеблется от 66,7% в целом по республике и самым небольшим – 56,2% в ГБАО. Обращаемость женщин на ранних сроках беременности нестабильна и колеблется по всем регионам республики. Самая высокая обращаемость женщин отмечена в Согдийской области – 79,9%.

Фарогирин кайди занҳои ҳомиладор дар муҳлатҳои барвақтӣ (то 12 ҳафта)
Охват беременных женщин на ранних сроках (до 12 недель)

(бо фоиз - в процентах)

	2010	2011	2012	2013
Ҷумҳурии Тоҷикистон	64,9	68,8	62,2	66,7
<i>Республика Таджикистан</i>				
ВМКБ - ГБАО	56,2	51,9	58,2	56,2
Вилояти Хатлон				
<i>Хатлонская область</i>	54,5	59,6	50,2	62,4
Вилояти Суғд				
<i>Согдийская область</i>	79,7	78,5	79,9	79,9
ш. Душанбе - г. Душанбе	74,5	77,7	74,2	75,3
НТЧ - РРП	60,5	65,8	57,7	57,8

Таъминнокӣ бо катҳо барои ҳомиладорон, таваллудкунандагон
ва нуксонҳои ҳомиладорӣ

Обеспеченность койками для беременных и рожениц и патологии беременных

	Таъминнокӣ бо катҳо:- Обеспеченность койками для:							
	барои ҳомиладорон ва таваллудкунандагон <i>беременных и рожениц</i>				таъминнокӣ бо катҳо барои ҳомиладороне, ки нуксон доранд <i>патологии беременных</i>			
	ба 10 000 занҳои 15–49 сола на 10000 <i>женщин 15–49 лет</i>				ба 10 000 занҳои 15–49 сола на 10000 <i>женщин 15–49 лет</i>			
	2009	2013	2009	2013	2009	2013	2009	2013
Ҷумҳурии Тоҷикистон								
<i>Республика Таджикистан</i>								
ВМКБ - ГБАО	3579 200	3650 197	17,6 31,0	16,9 33,8	1081 26	1003 20	5,6 4,5	4,6 3,4
Вилояти Хатлон								
<i>Хатлонская область</i>	1240	1299	17,3	17,1	255	240	3,8	3,2
Вилояти Суғд								
<i>Согдийская область</i>	1263	1219	20,7	19,0	517	448	8,8	7,0
ш. Душанбе								
<i>г. Душанбе</i>	279	305	15,0	14,3	150	155	7,9	7,3
НТЧ - РРП	597	630	13,1	12,8	133	140	3,1	2,9

**Таъминнокӣ бо катҳо барои беморони гинекологӣ
ва барои гузаронидани исқоти ҳамл
Обеспеченность койками для гинекологических больных
и для производства аборт**

	Таъминнокӣ бо катҳо:- <i>Обеспеченность койками:</i>							
	барои беморони гинекологӣ гинекологических больных				барои гузаронидани исқоти ҳамл для производства аборт			
	Ҳамагӣ, воҳид Всего, единиц		ба 10 000 занҳои 15–49 сола на 10 000 женщин 15–49 лет		Ҳамагӣ, воҳид Всего, единиц		ба 10 000 занҳои 15–49 сола на 10 000 женщин 15–49 лет	
	2009	2013	2009	2013	2009	2013	2009	2013
Ҷумҳурии Тоҷикистон	1397	1485	7,2	6,9	60	62	0,3	0,3
<i>Республика</i>	45	55	7,9	9,4	5	5	0,9	0,9
<i>Таджикистан</i>								
ВМКБ - ГБАО								
Вилояти Хатлон								
<i>Хатлонская область</i>	357	357	5,4	4,7	10	10	0,1	0,1
Вилояти Суғд								
<i>Согдийская область</i>	635	724	10,8	11,3	37	38	0,6	0,6
ш. Душанбе								
<i>г. Душанбе</i>	172	158	9,1	7,4	3	3	0,2	0,1
НТҚ - РРП	188	191	4,4	3,9	5	6	0,1	0,1

Аҳолии ҷумҳурӣ оиди масъалаҳои солимии репродуктивӣ ва банақшагирии оила ба марказҳои солимии репродуктивӣ, беморхонаҳои китъавии деҳот, амбулаторияҳои деҳот ва хонаҳои тиббӣ муроҷиат мекунанд.

Дар соли 2013 шумораи муассисаҳо доир ба хизматрасониҳои аввалия ва махсус оиди масъалаҳои банақшагирии оила ба 10 000 аҳоли 3,2 рост омад.

Дар соли 2013 шумораи таширфовардагон ба ҳадамоти солимии репродуктивӣ оиди масъалаҳои банақшагирии оила 1301 ҳазор нафар ё 41,2 фоизи шумораи умумии муроҷиаткунандагонро ташкил намуд. Таширфи аввалия 504 ҳазор нафар, такрорӣ 797 ҳазор, ё мутаносибан 38,7 ва 61,3 фоизи шумораи таширф оиди масъалаҳои

По вопросам репродуктивного здоровья и планирования семьи население республики обращается в центры репродуктивного здоровья, сельские участковые больницы, сельские врачебные амбулатории и медицинские дома. В 2013 году количество учреждений, предоставляющих первичные и специализированные услуги по вопросам планирования семьи, составило 3,2 на 10 000 населения.

В 2013 году число визитов в учреждения службы репродуктивного здравоохранения по вопросам планирования семьи составило 1301 тыс., или 41,2% от общего числа обратившихся. Первичные визиты составили 504 тыс., повторные – 797 тыс., или соответственно 38,7% и 61,3% от числа визитов по вопросам

банақшагирии оиларо ташкил намуд. *планирования семьи.*

Истифодаи воситаҳои контрасептивӣ (фонзи занҳои синни бордоршавӣ бо контрасепсия фароғирфта)

Использование средств контрацепции (процент женщин фертильного возраста, охваченных контрацепцией)

	2010	2011	2012	2013
Ҷумҳурии Тоҷикистон				
Республика				
Таджикистан	17,8	19,9	20,6	20,9
ВМКБ - ГБАО	14,6	16,7	18,9	16,2
Вилояти Хатлон				
Хатлонская область	19,7	23,0	23,2	23,2
Вилояти Суғд				
Согдийская область	17,4	18,9	19,9	20,4
ш. Душанбе				
г. Душанбе	18,4	20,2	18,5	18,3
НТҚ - РРП	15,4	16,8	18,4	19,7

Миқдори исқоти ҳамл дар сатҳи минтақаҳо, воҳид

Количество абортів по регионам, единиц

	2010	2011	2012	2013
Ҷумҳурии Тоҷикистон				
Республика				
Таджикистан	19510	17503	16618	15984
ВМКБ - ГБАО	429	426	334	366
Вилояти Хатлон				
Хатлонская область	6367	5206	4719	4124
Вилояти Суғд				
Согдийская область	6349	5882	5352	5293
ш. Душанбе - г. Душанбе	4097	3850	3577	3293
НТҚ - РРП	2268	2139	2636	2908

Ба 1000 зиндатаваллудшуда

На 1000 родившихся живыми

Ҷумҳурии Тоҷикистон				
Республика				
Таджикистан	88	79	76	68
ВМКБ - ГБАО	109	103	70	80
Вилояти Хатлон				
Хатлонская область	75	66	60	49
Вилояти Суғд				
Согдийская область	97	91	82	77
ш. Душанбе - г. Душанбе	237	216	132	111
НТҚ - РРП	44	40	62	61

Шумораи исқоти ҳамл аз рӯи гурӯҳҳои синну солӣ
Число абортів по возрастным группам

	2010	2011	2012	2013
Шумораи исқоти ҳамл - ҳамагӣ, воҳид				
Число абортів - всего, единиц	19510	17503	16618	15984
Ба 1000 зани синну солӣ 15-49 сола				
<i>На 1000 женщин в возрасте 15–49 лет</i>	9,6	8,6	7,8	7,4
Ба 1000 кӯдаки зинда таваллудшуда				
<i>На 1000 родившихся живыми</i>	88	79	76	68
Дар занҳои синну солӣ:				
<i>У женщин в возрасте, лет:</i>				
15–19	1320	1351	1214	1390
20–34	1396	11948	11567	10857
35 сола ва калонсолтар				
<i>35 лет и старше</i>	4794	4204	3837	3737
Аз он ҷумла исқоти хурди ҳамл, воҳид				
<i>В том числе мини – аборт, единиц</i>	5151	3574	3154	3041
Ба 1000 зани синну солӣ 15-49 сола				
<i>На 1000 женщин в возрасте 15–49 лет</i>	2,5	1,7	1,5	1,4
Шумораи исқоти ҳамл аз ҷониби аввал ҳомиладоршудагон				
<i>Число абортів у первобеременных</i>	1952	1775	1774	1461

Шумораи духтурони акушер-гинекологҳо, нафар
Численность врачей акушеров-гинекологов, человек

	2010	2011	2012	2013
Ҷумҳурии Тоҷикистон	1263	1330	1380	1464
Республика Таджикистан				
ВМКБ - ГБАО	30	34	39	40
Вилояти Хатлон				
<i>Хатлонская область</i>	230	251	262	288
Вилояти Суғд				
<i>Согдийская область</i>	389	388	386	385
ш. Душанбе - г. Душанбе	443	465	477	508
НТЧ - РРП	174	192	216	243

**Таъминнокии занҳо бо духтурони акушер-гинекологҳо
(ба 10 000 занҳои 15–49 сола)
Обеспеченность женщин врачами акушерами-гинекологами
(на 10 000 женщин 15–49 лет)**

	2010	2011	2012	2013
Ҷумҳурии Тоҷикистон	6,2	6,6	6,5	6,8
<i>Республика Таджикистан</i>				
ВМКБ - ГБАО	4,6	6,0	6,7	6,9
Вилояти Хатлон				
<i>Хатлонская область</i>	3,2	3,6	3,5	3,8
Вилояти Суғд				
<i>Согдийская область</i>	6,4	6,3	6,1	6,0
ш.Душанбе - г.Душанбе	23,6	23,2	22,9	23,9
НТЧ - РРП	3,8	4,2	4,5	5,0

**Таъминнокии занҳо бо акушерҳо
(шумораи акушерҳо ба 10 000 занҳои 15–49 сола)
Обеспеченность женщин акушерками
(число акушеров на 10000 женщин в возрасте 15–49 лет)**

	2010	2011	2012	2013
Ҷумҳурии Тоҷикистон	19,7	20,0	20,6	20,7
<i>Республика Таджикистан</i>				
ВМКБ - ГБАО	24,2	37,7	31,2	39,8
Вилояти Хатлон				
<i>Хатлонская область</i>	17,5	17,8	19,8	20,1
Вилояти Суғд				
<i>Согдийская область</i>	25,5	24,7	24,4	23,1
ш.Душанбе - г.Душанбе	22,7	23,8	21,4	22,4
НТЧ - РРП	11,8	14,0	15,6	15,5

МАЪЛУМОТНОКИИ АҲОЛӢ - ОБРАЗОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Дар маҷмӯа ба нишондиҳандаҳои асосии инкишофи маориф дар мамлакат ва минтақаҳои он, маълумоти оморӣ дар бораи муассисаҳои томактабӣ, муассисаҳои маълумоти умумӣ, муассисаҳои миёна ва олии касбӣ бештар диққат дода шудааст.

Дар муассисаҳои томактабии доимӣ (дар як сол то 10 моҳ қор мекунад) кӯдакони аз 1 то 6 (7) – сола нигоҳубин, назорат ва таълиму тарбия қарда мешаванд.

Ба талабаҳои мактабҳои рӯзонаи маълумоти умумӣ талабаҳое мансубанд, ки дар мактабҳои ибтидоӣ, асосӣ, миёна, мактабҳои барои баҷаҳои ноқисулак ва ноқисулҷисм таҳсил мекунад.

Гимназия ва литсейҳо муассисаҳои миёнаи маълумоти умумӣ мебошанд, ки аз рӯи барномаҳои асосӣ ва пурра амал мекунад. Дар гимназияҳо таълими амиқи соҳавии ҷудогона барои хонандагон, дар литсейҳо бошад, таълими касбҳои интиҳоб-қарда барои талабаҳои зинаи баландтар ҷорист.

Дар фасли «Маълумоти миёнаи касбӣ» коллеҷҳо, техникумҳо ва омӯзишгоҳҳо оварда шудаанд. Коллеҷҳо - ин муассисаҳои таълимӣ мебошанд ва ба омӯзонидани барномаҳои умумӣ вобаста ба тайёр намудани кадрҳои маълумоташон миёнаи касбӣ машғуланд.

Дар фасли «Маълумоти олии касбӣ» донишқадаҳо, донишгоҳҳо, академия ва консерватория оварда шудаанд.

В разделе «Образование населения» приведены основные показатели развития системы образования страны в разрезе регионов, статистические данные о дошкольных и общеобразовательных учреждениях, учреждениях и контингенте учащихся начального, среднего и высшего профессионального образования.

Дошкольные учреждения (работающие не менее 10 месяцев в году) - осуществляющие уход, присмотр, оздоровление, воспитание и обучение детей в возрасте от 1 года до 6 (7) лет.

К учащимся дневных общеобразовательных школ отнесены лица, обучающиеся в начальных, основных, средних школах, школах для детей с недостатками умственного и физического развития.

Гимназии и лицеи - средние общеобразовательные учреждения, реализующие основные и дополнительные общеобразовательные программы. В гимназиях предусматривается углубленное профильное дифференцированное обучение учащихся, в лицеях осуществляется профессионально ориентированное обучение учащихся старшей ступени.

В разделе «Среднее профессиональное образование» приведены колледжи, техникумы и училища. Колледжи - учебные заведения, реализующие образовательные программы подготовки специалистов со средним профессиональным образованием.

В разделе «Высшее профессиональное образование» приведены университеты, институты, академии и консерватории.

Хароҷоти буҷети давлатӣ барои соҳаи маориф
Расходы государственного бюджета на образование

	2010	2011	2012	2013
Хароҷоти буҷети давлатӣ барои соҳаи маориф, ҳазор сомонӣ Расходы государственного бюджета на образование, тыс. сомони	990,0	1443,1	1540,6	2111,6
ба ҳисоби ғоиз: в %:				
нисбат ба Маҷмӯи Маҳсулоти Дохилӣ (ММД) к Валовому Внутреннему Продукту	4,0	4,8	4,3	5,2
нисбат ба хароҷоти буҷети давлатӣ к расходам государственного бюджета	14,7	16,9	16,9	18,2

Нишондиҳандаҳо оиди фарогирии аҳоли бо маълумоти ибтидоӣ¹ (ғоиз)
Показатели охвата начальным образованием¹ (процентов)

Соли таҳсил Учебный год	Ҳамагӣ Всего	писарон мальчики	духтарон девочки	Индекси баробарии гендерӣ Индекс гендерного паритета
2009/2010	96,4	95,2	97,8	0,928
2010/2011	100,5	99,2	102,0	0,924
2011/2012	101,0	101,9	100,0	0,930
2012/2013	98,8	99,7	97,9	0,930
2013/2014	98,3	98,9	97,7	0,936

¹⁾ хонандагони синфҳои 1 - 4

¹⁾ учащиеся 1-4 классов

Нишондиҳандаҳо оиди фарогирии аҳоли бо маълумоти асосӣ¹(ғоиз)
Показатели охвата основным образованием¹ (процентов)

Соли таҳсил Учебный год	Ҳамагӣ Всего	писарон мальчики	духтарон девочки	Индекси баробарии гендерӣ Индекс гендерного паритета
2009/2010	98,5	101,2	95,6	0,912
2010/2011	97,3	99,6	94,8	0,908
2011/2012	97,0	98,9	94,9	0,912
2012/2013	97,0	98,8	95,1	0,915
2013/2014	97,4	98,8	95,9	0,921

¹⁾ хонандагони синфҳои 1 - 9

¹⁾- учащиеся 1-9 классов

Нишондиҳандаҳо оид ба фарогирии аҳоли бо маълумоти миёна¹ (фоиз)
Показатели охвата средним образованием¹ (процентов)

Соли таҳсил Учебный год	Ҳамагӣ Всего	писарон мальчики	духтарон девочки	Индекси баробарии гендерӣ Индекс гендерного паритета
2009/2010	54,5	62,0	46,8	0,733
2010/2011	58,5	66,2	50,5	0,739
2011/2012	63,8	71,5	55,9	0,757
2012/2013	63,3	69,2	57,1	0,795
2013/2014	65,8	70,9	60,4	0,818

¹⁾ хонандагони синфҳои 10 -11

¹⁾ учащиеся 10 -11 классов

Таносуби занҳо дар шумораи умумии хонандагон(фоиз)
Доля женщин от общего числа учащихся (процентов)

Соли таҳсил Учебный год	маълумоти ибтидоӣ начальное образование	маълумоти миёнаи умумӣ ¹ среднее образование ¹	маълумоти олӣ высшее образование
2009/2010	48	42	29
2010/2011	48	43	29
2011/2012	48	43	28
2012/2013	48	44	28
2013/2014	48	45	29

¹⁾ хонандагони синфҳои 10 -11

¹⁾ учащихся 10 -11 классов

**ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ ТОМАКТАӢ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

Муассисаҳои томактабӣ зинаи аввалини шоҳроҳи маълумотнокии баланд дар ҷамъият ба шумор меравад. Дар соли 2013 муассисаҳои томактабӣ нисбат ба соли 2012-ум 19 адад зиёд шуда, шумораи кӯдакони онҳо ба 8,1 Ҷоиз зиёд шудааст. Дар соли 2013 аз шумораи умумии кӯдакони 1-6 сола танҳо 6,5 Ҷоизи онҳо бо муассисаҳои томактабӣ фаро гирифта шудаанд.

Дошкольное учреждение является первой ступенью на пути к высокообразованному обществу. В 2013 году число дошкольных учреждений по сравнению с 2012 годом увеличилось на 19 единиц, число детей в них увеличилось на 8,1%.

В 2013 году из общего числа детей 1–6 лет только 6,5% посещали дошкольные учреждения.

Нишондиҳандаҳои онди фарогирии кӯдакони аз ҷониби муассисаҳои томактабӣ

Показатели охвата детей дошкольными учреждениями

	2010	2011	2012	2013
Фарогирии кӯдакони 3-6 сола дар муассисаҳои томактабӣ, ҳамагӣ, бо Ҷоиз				
Охват детей в возрасте 3–6 лет дошкольными учреждениями, всего - в процентах	6,6	9,3	9,6	9,6
духтарон - девочки	6,0	8,7	8,6	8,9
писарон - мальчики	7,0	9,7	10,5	10,2

Шумораи кӯдакони муассисаҳои томактабӣ (дар охири сол, нафар)

Число детей, посещающих дошкольные учреждения (на конец года, человек)

	2010	2011	2012	2013
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан				
Ҳамагӣ - Всего	62451	67864	74448	80442
аз он ҷумла: в том числе:				
дар шаҳр в городских поселениях				
писарон - мальчики	29254	31190	35547	36068
духтарон - девочки	23376	26123	27399	30028
дар деҳот в сельской местности				
писарон - мальчики	5683	5508	6398	7956
духтарон - девочки	4138	5043	5104	6390

ЗАНҶО ВА МАРДҶО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

	давомаш - продолжение			
	2010	2011	2012	2013
ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область				
Ҳамагӣ - <i>Всего</i>	1369	1400	1497	1508
аз он ҷумла: в том числе:				
дар шаҳр				
в городских поселениях				
писарон - мальчики	311	293	212	361
духтарон - девочки	319	322	493	355
дар деҳот				
в сельской местности				
писарон - мальчики	373	410	417	402
духтарон - девочки	366	375	375	390
Вилёяти Хатлон - Хатлонская область				
Ҳамагӣ - <i>Всего</i>	10924	11426	12427	13335
аз он ҷумла: в том числе:				
дар шаҳр				
в городских поселениях				
писарон - мальчики	5716	5705	7411	6180
духтарон - девочки	4242	4749	4044	5110
дар деҳот				
в сельской местности				
писарон - мальчики	656	656	656	1203
духтарон - девочки	310	316	316	842
Вилёяти Суғд - Согдийская область				
Ҳамагӣ - <i>Всего</i>	25689	27349	29507	33323
аз он ҷумла: в том числе:				
дар шаҳр				
в городских поселениях				
писарон - мальчики	10212	10493	11564	13042
духтарон - девочки	8406	9333	9683	10626
дар деҳот				
в сельской местности				
писарон - мальчики	4064	3735	4506	5295
духтарон - девочки	3007	3788	3754	4360
ш. Душанбе - г. Душанбе				
Ҳамагӣ - <i>Всего</i>	18632	21115	23880	24586
писарон - мальчики	10328	11644	13118	13162
духтарон - девочки	8304	9471	10762	11424
НТҚ – РРП				
Ҳамагӣ - <i>Всего</i>	5837	6574	7137	7690
аз он ҷумла: в том числе:				
дар шаҳр				
в городских поселениях				
писарон - мальчики	2687	3055	3242	3323
духтарон - девочки	2105	2248	2417	2513
дар деҳот				
в сельской местности				
писарон - мальчики	590	707	819	1056
духтарон - девочки	455	564	659	798

ТАҲСИЛОТИ ИБТИДОӢ
НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ


Шумораи хонандагони синфҳои як (дар аввали соли таҳсил, ҳазор нафар)
Численность учащихся, принятых в первый класс
(на начало учебного года, тыс. человек)

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан				
Ҳамагӣ - Всего	161,1	165,4	162,9	167,9
писарон - мальчики	83,9	85,8	84,7	87,0
духтарон - девочки	77,2	79,6	78,2	80,9
ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область				
Ҳамагӣ - Всего	3,3	3,3	3,2	3,1
писарон - мальчики	1,7	1,7	1,6	1,6
духтарон - девочки	1,6	1,6	1,6	1,5
Вилояти Хатлон - Хатлонская область				
Ҳамагӣ - Всего	61,0	61,8	59,4	60,8
писарон - мальчики	31,8	32,1	31,0	31,6
духтарон - девочки	29,2	29,7	28,4	29,2
Вилояти Суғд - Согдийская область				
Ҳамагӣ - Всего	44,3	44,3	44,7	45,9
писарон - мальчики	23,0	42,1	23,0	23,7
духтарон - девочки	21,4	2,1	21,6	22,2
ш. Душанбе - г. Душанбе				
Ҳамагӣ - Всего	15,5	15,6	16,3	16,9
писарон - мальчики	8,3	8,3	8,6	8,9
духтарон - девочки	7,2	7,3	7,7	8,0
НТҚ - Районы республиканского подчинения				
Ҳамагӣ - Всего	37,0	38,5	39,4	41,1
писарон - мальчики	19,2	19,8	20,5	21,2
духтарон - девочки	17,8	18,7	18,8	19,9

Таносуби духтарон ва писарони синфи як дар шумораи умумии
хонандагон (фоиз)

Доля мальчиков и девочек в общей численности обучающихся

в первом классе (в процентах)



Тақсимои духтарон ва писарони синфҳои 1-4 дар муассисаҳои рӯзонаи таҳсилоти умумӣ дар вилоятҳо (ҳазор нафар)

Распределение численности девочек и мальчиков 1-4 классов в дневных учреждениях общего образования по областям (тыс. человек)

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан				
Ҳамагӣ - <i>Всего</i>	671,5	662,5	664,9	665,4
писарон - <i>мальчики</i>	349,0	343,3	344,6	343,7
духтарон - <i>девочки</i>	322,4	319,2	320,3	321,8
ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область				
Ҳамагӣ - <i>Всего</i>	15,3	14,9	14,8	14,8
писарон - <i>мальчики</i>	7,8	7,5	7,5	7,5
духтарон - <i>девочки</i>	7,5	7,4	7,3	7,3
Вилояти Хатлон - Хатлонская область				
Ҳамагӣ - <i>Всего</i>	253,5	249,2	248,3	245,3
писарон - <i>мальчики</i>	132,2	129,5	128,9	127,0
духтарон - <i>девочки</i>	121,3	119,7	119,4	118,3
Вилояти Суғд - Согдийская область				
Ҳамагӣ - <i>Всего</i>	176,3	177,9	179,0	181,4
писарон - <i>мальчики</i>	90,9	91,8	92,3	93,5
духтарон - <i>девочки</i>	85,4	86,1	86,7	87,9
ш. Душанбе - г. Душанбе				
Ҳамагӣ - <i>Всего</i>	68,2	65,7	66,2	66,5
писарон - <i>мальчики</i>	36,4	34,9	35,1	34,9
духтарон - <i>девочки</i>	31,8	30,8	31,1	31,6
НТҚ - Районы республиканского подчинения				
Ҳамагӣ - <i>Всего</i>	158,0	154,7	156,6	157,4
писарон - <i>мальчики</i>	81,7	79,5	80,7	80,7
духтарон - <i>девочки</i>	76,3	75,2	75,9	76,7

Дар соли таҳсилоти 2013/2014 назар ба соли таҳсилоти 2012/2013 шумораи

В 2013/2014 учебном году по сравнению с 2012/2013 учебным годом числен-

хонандагон аз ҳисоби духтарон ба 1,5 ҳазор нафар зиёд шуда, 321,8 ҳазор нафарро ташкил дод. Коэффитсиенти гендерӣ ё худ индекси баробарии гендерӣ (ин таносуби духтарон ба писарон) барои хонандагони синфҳои 1-4 –ум 0,938-ро ташкил медиҳад.

ность учащихся девочек уменьшилась на 1,5 тысяч человек и составила 321,8 тысяч человек. Гендерный коэффициент или индекс гендерного паритета (это соотношение девочек к мальчикам) для учащихся 1–4 классов составляет 0,938.

Индекси баробарии гендерӣ дар таҳсилоти ибтидоӣ¹
Гендерные коэффициенты для начального образования¹

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Маҳалҳои шаҳрӣ ва деҳот - Городские поселения и сельская местность				
Фарқияти мутлақ, ҳазор нафар				
Абсолютный разрыв, тыс. человек	-26,6	-24,1	-24,3	-21,9
Фарқияти нисбӣ, ба ҳисоби фоиз				
Относительный разрыв в %	-8,3	-7,6	-7,6	-6,8
Индекси баробарии гендерӣ				
Гендерный коэффициент	0,924	0,931	0,931	0,938
маҳалҳои шаҳрӣ - городские поселения				
Фарқияти мутлақ, ҳазор нафар				
Абсолютный разрыв, тыс. человек	-12,3	-11,2	-11,9	-10,6
Фарқияти нисбӣ, ба ҳисоби фоиз				
Относительный разрыв в %	-13,8	-12,9	-13,7	-11,9
Индекси баробарии гендерӣ				
Гендерный коэффициент	0,879	0,886	0,880	0,894
дар деҳот - сельская местность				
Фарқияти мутлақ, ҳазор нафар				
Абсолютный разрыв, тыс. человек	-14,3	-12,7	-12,3	-11,3
Фарқияти нисбӣ, ба ҳисоби фоиз				
Относительный разрыв в %	-6,1	-5,5	-5,3	-4,9
Индекси баробарии гендерӣ				
Гендерный коэффициент	0,942	0,948	0,949	0,953

¹) хонандагони синфҳои 1 – 4

¹) учащиеся 1-4 классов

Тақсими духтарон ва писарон синфҳои 5-9 дар муассисаҳои рӯзонаи таҳсилоти умумӣ дар сатҳи вилоятҳо (ҳазор нафар)

Распределение девочек и мальчиков 5-9 классов в дневных учреждениях общего образования по областям (тыс. человек)

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан				
Ҳамагӣ - Всего	826,3	821,2	826,9	829,8
писарон - мальчики	436,1	432,7	434,6	434,9
духтарон - девочки	390,2	388,5	392,3	394,9
ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область				
Ҳамагӣ - Всего	19,8	19,0	18,4	17,1
писарон - мальчики	10,1	9,6	9,3	8,6
духтарон - девочки	9,7	9,4	9,1	8,5
Вилояти Хатлон - Хатлонская область				
Ҳамагӣ - Всего	310,1	309,1	311,9	314,8
писарон - мальчики	164,4	163,8	165,0	166,1
духтарон - девочки	145,7	145,3	146,8	148,7
Вилояти Суғд - Согдийская область				
Ҳамагӣ - Всего	228,0	221,6	220,1	216,9
писарон - мальчики	117,0	113,6	112,8	111,4
духтарон - девочки	11,0	108,0	107,3	105,5
ш. Душанбе - г. Душанбе				
Ҳамагӣ - Всего	81,6	82,2	84,1	84,5
писарон - мальчики	45,5	45,7	46,3	46,2
духтарон - девочки	36,1	36,5	37,8	38,3
НТҚ - Районы республиканского подчинения				
Ҳамагӣ - Всего	186,8	189,3	192,5	196,5
писарон - мальчики	99,1	100,0	101,2	102,5
духтарон - девочки	87,7	89,3	91,3	94,0

Индекси баробарии гендерӣ дар таҳсилоти асосӣ¹
Гендерные коэффициенты для основного образования¹

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Маҳалҳои шаҳрӣ ва деҳот - Городские поселения и сельская местность				
Фарқияти мутлақ, ҳазор нафар				
Абсолютный разрыв, тыс. человек	- 45,9	- 44,2	-42,3	-40,0
Фарқияти нисбӣ, ба ҳисоби фоиз				
Относительный разрыв, в %	-11,8	-11,4	-10,8	-10,1
Индекси баробарии гендерӣ				
Гендерный коэффициент	0,895	0,898	0,901	0,908
маҳалҳои шаҳрӣ - городские поселения				
Фарқияти мутлақ, ҳазор нафар				
Абсолютный разрыв, тыс. человек	-23,6	-23,8	-23,4	-22,7
Фарқияти нисбӣ, ба ҳисоби фоиз				
Относительный разрыв, в %	-22,2	-22,8	-22,1	-21,1
Индекси баробарии гендерӣ				
Гендерный коэффициент	0,818	0,814	0,818	0,825
дар деҳот - сельская местность				
Фарқияти мутлақ, ҳазор нафар				
Абсолютный разрыв, тыс. человек	-22,3	-20,5	-18,8	-17,1
Фарқияти нисбӣ, ба ҳисоби фоиз				
Относительный разрыв, в %	-7,9	-7,2	-6,6	-6,0
Индекси баробарии гендерӣ				
Гендерный коэффициент	0,927	0,933	0,938	0,946

¹) хонандагони синфҳои 5 - 9

¹) учащихся 5-9 классов

Тақсимои духтарон ва писарони синфҳои 10-11 дар муассисаҳои рӯзонаӣ
таҳсилоти умумӣ дар сатҳи вилоятҳо (ҳазор нафар)
Распределение девочек и мальчиков 10-11 классов в дневных учреждениях
общего образования по областям (тыс. человек)

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан				
Ҳамагӣ - Всего	196,2	218,5	221,0	220,7
писарон - мальчики	112,7	124,3	123,3	121,4
духтарон - девочки	83,5	94,2	97,7	99,3
ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область				
Ҳамагӣ - Всего	6,7	6,8	6,8	6,9
писарон - мальчики	3,4	3,5	3,5	3,5
духтарон - девочки	3,3	3,3	3,2	3,4
Вилояти Хатлон - Хатлонская область				
Ҳамагӣ - Всего	79,8	89,6	88,4	87,8
писарон - мальчики	44,8	50,1	48,4	47,4
духтарон - девочки	35,0	39,5	40,0	40,3
Вилояти Суғд - Согдийская область				
Ҳамагӣ - Всего	58,2	63,8	65,2	65,5
писарон - мальчики	30,2	32,6	33,1	33,0
духтарон - девочки	28,0	31,2	32,2	32,5
ш. Душанбе - г. Душанбе				
Ҳамагӣ - Всего	18,0	20,5	21,7	21,2
писарон - мальчики	11,7	13,0	13,4	12,8
духтарон - девочки	6,3	7,5	8,3	8,4
НТҚ - Районы республиканского подчинения				
Ҳамагӣ - Всего	33,5	37,8	38,9	39,2
писарон - мальчики	22,6	25,1	24,9	24,5
духтарон - девочки	10,9	12,7	14,0	14,7

Индекси баробарии гендерӣ дар таҳсилоти миёна¹
Гендерные коэффициенты для среднего образования¹

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Махалҳои шаҳрӣ ва деҳот - Городские поселения и сельская местность				
Фарқияти мутлақ, ҳазор нафар				
<i>Абсолютный разрыв, тыс. человек</i>	-29,3	-30,1	-25,6	-22,1
Фарқияти нисбӣ, ба ҳисоби фоиз				
<i>Относительный разрыв, в %</i>	-35,1	-31,9	-26,2	-22,3
Индекси баробарии гендерӣ				
<i>Гендерный коэффициент</i>	0,739	0,757	0,792	0,818
маҳалҳои шаҳрӣ - городские поселения				
Фарқияти мутлақ, ҳазор нафар				
<i>Абсолютный разрыв, тыс. человек</i>	-11,2	-11,5	-11,1	-10,1
Фарқияти нисбӣ, ба ҳисоби фоиз				
<i>Относительный разрыв, в %</i>	-48,7	-44,6	-41,4	-37,3
Индекси баробарии гендерӣ				
<i>Гендерный коэффициент</i>	0,672	0,692	0,706	0,727
дар деҳот - сельская местность				
Фарқияти мутлақ, ҳазор нафар				
<i>Абсолютный разрыв, тыс. человек</i>	-18,1	-18,6	-14,5	-12,0
Фарқияти нисбӣ, ба ҳисоби фоиз				
<i>Относительный разрыв, в %</i>	-29,9	-27,1	-20,5	-16,6
Индекси баробарии гендерӣ				
<i>Гендерный коэффициент</i>	0,770	0,786	0,828	0,859

¹) хонандагони синфҳои 10-11

¹) учащихся 10-11 классов

Муассисаҳои таҳсилоти умимиро хатм кардани хонандагон (ҳазор нафар)
Выпуск учащихся учреждениями общего образования (тысяч человек)

	2010	2011	2012	2013
Муассисаи асосиро хатм (синфҳои 1-9) намуданд				
<i>Численность учащихся, получивших аттестат об основном общем образовании</i>	153,3	164,3	151,5	151,7
аз он ҷумла - в том числе:				
писарон - мальчики	83,5	88,6	81,0	80,6
духтарон - девочки	69,8	75,7	70,5	71,1
Муассисаи миёнаро хатм (синфҳои 1-11) намуданд				
<i>Численность учащихся, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании</i>	84,4	85,9	94,8	107,4
аз он ҷумла:				
в том числе:				
писарон - мальчики	50,3	50,6	55,2	60,9
духтарон - девочки	34,1	35,3	39,6	46,5

МУАССИСАҶОИ ТАҲСИЛОТИ ИБТИДОИИ КАСБӢ
УЧРЕЖДЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Шумораи талабаҳо дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ дар сатҳи
вилоятҳо (дар охири сол, нафар)

Численность учащихся в учреждениях начального профессионального
образования по областям (на конец года, человек)


	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан				
Ҳамагӣ - Всего	22630	23857	23238	21593
писарон - мальчики	19232	18893	18736	17696
духтарон - девочки	3398	4964	4502	3897
ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область				
Ҳамагӣ - Всего	321	341	335	376
писарон - мальчики	239	273	262	328
духтарон - девочки	82	68	73	48
Вилояти Хатлон - Хатлонская область				
Ҳамагӣ - Всего	6312	6592	5534	6537
писарон - мальчики	5485	5308	4483	5475
духтарон - девочки	827	1284	1051	1062
Вилояти Суғд - Согдийская область				
Ҳамагӣ - Всего	6569	6936	7148	6589
писарон - мальчики	5289	5361	5578	5318
духтарон - девочки	1280	1575	1570	1271
ш. Душанбе - г. Душанбе				
Ҳамагӣ - Всего	6261	6615	7175	3241
писарон - мальчики	5644	5299	5965	2606
духтарон - девочки	617	1316	1210	635
НТҚ - Районы республиканского подчинения				
Ҳамагӣ - Всего	3167	3373	3046	4850
писарон - мальчики	2575	2652	2448	3879
духтарон - девочки	592	721	598	971

ба ҳисоби фозиз: - в процентах:

Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан				
писарон - мальчики	85,0	79,2	80,6	82,0
духтарон - девочки	15,0	20,8	19,4	18,0
ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область				
писарон - мальчики	74,5	80,1	78,2	87,2
духтарон - девочки	25,5	19,9	21,8	12,8
Вилояти Хатлон - Хатлонская область				
писарон - мальчики	86,9	80,5	81,0	83,8
духтарон - девочки	13,1	19,5	19,0	16,2
Вилояти Суғд - Согдийская область				
писарон - мальчики	80,5	77,3	78,0	80,7
духтарон - девочки	19,5	22,7	22,0	19,3
ш. Душанбе - г. Душанбе				
писарон - мальчики	90,1	80,1	83,1	80,4
духтарон - девочки	9,9	19,9	16,9	19,6
НТҚ - Районы республиканского подчинения				
писарон - мальчики	81,3	78,6	80,4	80,0
духтарон - девочки	18,7	21,4	19,6	20,0

**Таносуби хонандагон аз рӯи чинс дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ
(дар аввали соли таҳсил, ба ҳисоби фоиз)**

Распределение учащихся по полу в учреждениях начального профессионального образования (на начало учебного года, в %)



Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» дар моддаҳои 14,15 ба таҳсилоти бепули касбӣ дар ҳамаи муассисаҳои ибтидоии касбӣ кафолат медиҳад, дар қатори ба таҳсилоти ибтидоии касбӣ соҳиб шудан ба таҳсилоти миёнаи умумӣ низ кафолат дода мешавад.

Микдори муассисаҳои касбӣ - техникаӣ дар охири соли 2013-ум 63 воҳидро ташкил дод, шумораи хонандагони онҳо 21593 нафар буда, духтарон 18 фоизро (3897 нафар) ташкил доданд.

Статьи 14, 15 Закона Республики Таджикистан «Об образовании» гарантируют бесплатное получение профессионального образования во всех начальных профессиональных учебных заведениях наряду с получением общего среднего образования в средних профессиональных учебных заведениях. Количество профессионально-технических заведений на конец 2013 года составило 63, численность учащихся – 21593 человека. В их числе девушки составляют 18% (3897 человек).

Шумораи коргарон - хатмкардаҳои муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ, ки ба соҳаҳои иқтисодиёти ҷумҳурӣ фиристода шудаанд дар сатҳи вилоятҳо (дар охири сол, нафар)

Численность рабочих, окончивших учреждения начального профессионального образования и направленных на работу в экономику республики по областям (на конец года, человек)

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан				
Ҳамагӣ - Всего	10387	10596	10667	11103
писарон - мальчики	8016	6539	6558	6895
духтарон - девочки	2371	4057	4109	4208
ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область				
Ҳамагӣ - Всего	218	217	140	204
писарон - мальчики	165	163	100	204
духтарон - девочки	53	54	40	-
Вилояти Хатлон - Хатлонская область				
Ҳамагӣ - Всего	2960	3181	2422	3538
писарон - мальчики	2394	2213	1820	2936
духтарон - девочки	566	968	602	602
Вилояти Суғд - Согдийская область				
Ҳамагӣ - Всего	3107	3131	3612	3342
писарон - мальчики	2115	1490	2040	2396
духтарон - девочки	992	1641	1572	946
ш. Душанбе - г. Душанбе				
Ҳамагӣ - Всего	2810	2825	2627	1554
писарон - мальчики	2271	1904	1658	990
духтарон - девочки	539	921	969	564
НТҚ - Районы республиканского подчинения				
Ҳамагӣ - Всего	1292	1242	1866	2465
писарон - мальчики	1071	769	1000	2217
духтарон - девочки	221	473	866	248

ба ҳисоби ғоиз:- в процентах:

Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан				
писарон - мальчики	77,2	61,7	61,5	62,1
духтарон - девочки	22,8	38,3	38,5	37,9
ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область				
писарон - мальчики	75,7	75,1	71,4	100,0
духтарон - девочки	24,3	24,9	28,6	-
Вилояти Хатлон - Хатлонская область				
писарон - мальчики	80,9	69,6	75,1	83,0
духтарон - девочки	19,1	30,4	24,9	17,0
Вилояти Суғд - Согдийская область				
писарон - мальчики	68,1	47,6	56,5	71,7
духтарон - девочки	31,9	52,4	43,5	28,3
ш. Душанбе - г. Душанбе				
писарон - мальчики	80,8	67,4	63,1	63,7
духтарон - девочки	19,2	32,6	36,9	36,3
НТҚ - Районы республиканского подчинения				
писарон - мальчики	82,9	61,9	53,6	89,9
духтарон - девочки	17,1	38,1	46,4	10,1

ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ КАСБӢ
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Шумораи талабаҳо дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ дар вилоятҳо
(дар аввали соли таҳсил, ҳазор нафар)

Численность учащихся в учреждениях среднего профессионального образования по областям (на начало учебного года, тысяч человек)

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан				
Ҳамагӣ - Всего	37,9	40,1	42,8	48,0
писарон - мальчики	17,1	17,7	17,1	17,5
духтарон - девочки	20,8	22,4	25,7	30,5
ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область				
Ҳамагӣ - Всего	0,4	0,4	0,5	0,5
писарон - мальчики	-	-	0,1	0,1
духтарон - девочки	0,4	0,4	0,4	0,4
Вилояти Хатлон - Хатлонская область				
Ҳамагӣ - Всего	9,4	10,9	12,1	13,7
писарон - мальчики	4,3	5,1	5,1	5,2
духтарон - девочки	5,1	5,8	7,0	8,5
Вилояти Суғд - Согдийская область				
Ҳамагӣ - Всего	10,6	11,4	12,1	13,8
писарон - мальчики	3,1	3,3	3,0	3,2
духтарон - девочки	7,5	8,1	9,1	10,6
ш. Душанбе - г. Душанбе				
Ҳамагӣ - Всего	9,2	9,0	9,2	10,2
писарон - мальчики	5,7	6,0	5,0	5,2
духтарон - девочки	3,5	3,8	4,2	5,0
НТҶ - Районы республиканского подчинения				
Ҳамагӣ - Всего	8,3	8,4	8,9	9,8
писарон - мальчики	4,0	4,0	3,8	3,9
духтарон - девочки	4,3	4,4	5,1	5,9
ба ҳисоби ғоиз: - в процентах:				
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан				
писарон - мальчики	45,1	44,1	40,0	36,5
духтарон - девочки	54,9	55,9	60,0	63,5
ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область				
писарон - мальчики	-	-	14,0	6,7
духтарон - девочки	100,0	100,0	86,0	93,3
Вилояти Хатлон - Хатлонская область				
писарон - мальчики	45,7	46,8	42,2	37,8
духтарон - девочки	54,3	53,2	57,8	62,2
Вилояти Суғд - Согдийская область				
писарон - мальчики	29,2	28,9	25,0	22,8
духтарон - девочки	70,8	71,1	75,0	77,2
ш. Душанбе - г. Душанбе				
писарон - мальчики	62,0	66,7	54,7	50,7
духтарон - девочки	38,0	42,2	45,3	49,3
НТҶ - Районы республиканского подчинения				
писарон - мальчики	48,2	47,6	43,1	40,3
духтарон - девочки	51,8	52,4	56,9	59,7


Хатми мутахассисон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ дар сатҳи
вилоятҳо (дар охири сол, нафар)

Выпуск специалистов учреждениями среднего профессионального
образования по областям (на конец учебного года, человек)

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан				
Ҳамагӣ - Всего	10154	9449	10248	10716
писарон - мальчики	3613	3533	4045	4031
духтарон - девочки	6541	5916	6203	6685
ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область				
Ҳамагӣ - Всего	82	92	145	113
писарон - мальчики	4	7	12	8
духтарон - девочки	78	85	133	105
Вилояти Хатлон - Хатлонская область				
Ҳамагӣ - Всего	2515	2240	2774	3076
писарон - мальчики	867	791	1160	1236
духтарон - девочки	1648	1449	1614	1840
Вилояти Суғд - Согдийская область				
Ҳамагӣ - Всего	2763	2821	2885	3317
писарон - мальчики	527	601	684	791
духтарон - девочки	2236	2220	2201	2526
ш. Душанбе - г. Душанбе				
Ҳамагӣ - Всего	2429	2064	1982	2066
писарон - мальчики	1297	1218	1276	1106
духтарон - девочки	1132	846	706	960
НТҚ - Районы республиканского подчинения				
Ҳамагӣ - Всего	2365	2232	2462	2144
писарон - мальчики	918	916	913	890
духтарон - девочки	1447	1316	1549	1254
ба ҳисоби ғоиз: - в процентах:				
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан				
писарон - мальчики	35,6	37,4	39,5	37,6
духтарон - девочки	64,4	62,6	60,5	62,4
ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область				
писарон - мальчики	4,9	7,6	8,3	7,1
духтарон - девочки	95,1	92,4	91,7	92,9
Вилояти Хатлон - Хатлонская область				
писарон - мальчики	34,5	35,3	41,8	40,2
духтарон - девочки	65,5	64,7	58,2	59,8
Вилояти Суғд - Согдийская область				
писарон - мальчики	19,1	21,3	23,7	23,8
духтарон - девочки	80,9	78,7	76,3	76,2
ш. Душанбе - г. Душанбе				
писарон - мальчики	53,4	59,0	64,4	53,5
духтарон - девочки	46,6	41,0	35,6	46,5
НТҚ - Районы республиканского подчинения				
писарон - мальчики	38,8	41,0	37,1	41,5
духтарон - девочки	61,2	59,0	62,9	58,5

**Таносуби занҳо дар ҳайати хонандагони муассисаҳои таҳсилоти
миёнаи касбӣ аз рӯи ихтисосҳои соҳавии муассисаҳо
(дар аввали соли таҳсил, бо фоиз)**

**Удельный вес женщин в составе учащихся учреждений среднего
профессионального образования по отраслевой специализации учреждений
(на начало учебного года, в %)**



- кишоварзӣ - сельское хозяйство
- саноат ва сохтмон - промышленность и строительство
- иқтисодиёт ва ҳуқуқ - экономика и право
- тандурустӣ, таърифи ҷисмонӣ ва варзиш - здравоохранение и спорт
- маориф, санъат ва филмбардорӣ - образование, искусство и кинематография

Тақсимои шумораи духтарони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ аз
 рӯи истисосҳои соҳавии муассисаҳо (дар аввали соли таҳсил, нафар)
*Распределение численности девушек, обучающихся в учреждениях среднего
 профессионального образования по группам специальностей
 (на начало учебного года, человек)*

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Ҷамағӣ - Всего	20799	22442	25746	30488
аз он ҷумла аз рӯи гурӯҳҳо в том числе по группам специальностей:				
табии илмӣ – естественно научные	2903	297	277	284
гуманитарно иҷтимоӣ				
гуманитарно-социальные	724	753	912	1017
маориф - образование	4974	5534	6457	8209
тандурустӣ - здравоохранение	13083	14055	16204	18958
фарҳанг ва санъат				
культура и искусство	265	272	604	551
иқтисод ва идоракунии				
экономика и управление	473	481	574	585
коркарди сарватҳои зеризаминӣ				
разработка полезных ископаемых	27	30	8	56
энергетика - энергетика	37	42	11	32
металлургия - металлургия	175	180	134	182
мошинсозӣ - машиностроение	11	15	7	53
мошинҳо ва дастгоҳҳои технологӣ				
технологические машины и				
оборудование	38	43	39	81
электротехника - электротехника	17	19	12	-
техникаи электронӣ, радиотехника ва				
алоқа - электронная техника,				
радиотехника и связь	93	98	75	38
техникаи ахборотӣ ва ҳисоббарорӣ				
информатика и вычислительная				
техника	389	401	191	178
истиқфодаи нақлиёт				
эксплуатация транспорта	20	23	15	17
истеҳсол ва коркарди захираҳои				
чангал - воспроизводство и				
переработка лесных ресурсов				
технологияи маҳсулоти озуқа				
технология продовольственных				
продуктов	29	33	37	25
технологияи молҳои васеъ (бисёр)				
истиқфодаи шаванда				
технология товаров широкого				
потребления	23	27	110	87
сохтмон ва меъморӣ				
строительство и архитектура	62	65	9	48
кишоварзӣ ва ҳоҷагии моҳипарварӣ				
сельское и рыбное хозяйство	69	74	52	37

ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ
ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Шумораи донишҷӯён дар муассисаҳои олии касбӣ
(дар аввали соли таҳсил, ҳазор нафар)

Численность студентов в учреждениях высшего профессионального образования по областям (на начало учебного года, тысяч человек)

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан				
Ҳамагӣ - Всего	151,7	152,2	150,2	159,4
занҳо - женщины	43,8	42,8	42,5	46,4
мардҳо - мужчины	107,9	109,4	107,7	113,0
ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область				
Ҳамагӣ - Всего	4,7	4,5	3,8	4,1
занҳо - женщины	2,6	2,6	2,1	2,2
мардҳо - мужчины	2,1	1,9	1,7	1,9
Вилояти Хатлон - Хатлонская область				
Ҳамагӣ - Всего	23,8	24,3	23,4	23,7
мардҳо - мужчины	18,1	18,9	17,5	17,3
занҳо - женщины	5,7	5,4	5,9	6,4
Вилояти Суғд - Согдийская область				
Ҳамагӣ - Всего	32,2	31,6	31,2	32,6
занҳо - женщины	12,2	11,8	11,8	13,1
мардҳо - мужчины	20,0	19,8	19,4	19,6
ш. Душанбе - г. Душанбе				
Ҳамагӣ - Всего	91,0	91,8	91,9	99,0
занҳо - женщины	23,3	23,1	22,7	24,8
мардҳо - мужчины	67,7	68,7	69,2	74,2


Дар соли таҳсили 2013/2014 нисбат ба соли таҳсили 2012/2013-ум шумораи занҳое, ки дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ таҳсил кардаанд, 9,2 фоиз зиёд шуда, 46,4 ҳазор нафар, ё 29,1 фоизи шумораи умумии таҳсилкунандаҳоро ташкил додаст (дар соли таҳсили 2012/2013-ум 28 фоиз буд). Таносуби бештарро занҳо дар байни донишҷӯёни ВМКБ – 53,7 ва вилояти Суғд – 40,2 фоиз ташкил кардаанд.

В 2013/2014 учебном году по сравнению с 2012/2013 учебным годом численность женщин, обучающихся в учреждениях высшего профессионального образования, увеличилась на 9,2% и составила 46,4 тыс. человек, или 29,1% от общего числа обучающихся (в 2012/2013 году – 28%). Наиболее высок удельный вес женщин среди студентов ГБАО – 53,7% и Согдийской области – 40,2%.

**Хатми мутахассисон дар муассисаҳои
таҳсилоти олии касбӣ дар вилоятҳо (дар аввали соли таҳсил, ҳазор нафар)
Выпуск специалистов учреждениями высшего профессионального
образования по областям (на конец учебного года, тысяч человек)**

	2010	2011	2012	2013
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан				
Ҳамагӣ - Всего	27,7	28,0	36,2	29,1
занҳо - женщины	8,1	8,9	11,4	8,5
мардҳо - мужчины	19,6	19,1	24,8	20,6
ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область				
Ҳамагӣ - Всего	0,9	1,0	1,8	0,7
занҳо - женщины	0,6	0,6	1,1	0,4
мардҳо - мужчины	0,3	0,4	0,7	0,3
Вилояти Хатлон - Хатлонская область				
Ҳамагӣ - Всего	3,1	4,0	5,8	4,2
занҳо - женщины	1,0	1,2	1,4	1,1
мардҳо - мужчины	2,1	2,8	4,4	3,1
Вилояти Суғд - Согдийская область				
Ҳамагӣ - Всего	5,6	5,9	8,0	6,8
занҳо - женщины	2,2	2,5	3,5	2,4
мардҳо - мужчины	3,4	3,4	4,5	4,4
ш. Душанбе - г. Душанбе				
Ҳамагӣ - Всего	18,1	17,1	20,6	17,4
занҳо - женщины	4,3	4,5	5,4	4,6
мардҳо - мужчины	13,8	12,6	15,2	12,8
бо ғоиз - в процентах				
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан				
занҳо - женщины	29,2	31,8	31,5	29,1
мардҳо - мужчины	70,8	68,2	68,5	70,9
ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область				
занҳо - женщины	66,7	60,0	60,5	57,4
мардҳо - мужчины	33,3	40,0	39,5	42,6
Вилояти Хатлон - Хатлонская область				
занҳо - женщины	32,3	30,0	24,6	25,6
мардҳо - мужчины	67,7	70,0	75,4	74,4
Вилояти Суғд - Согдийская область				
занҳо - женщины	39,3	42,4	43,6	35,2
мардҳо - мужчины	60,7	57,6	56,4	64,8
ш. Душанбе - г. Душанбе				
занҳо - женщины	23,8	26,3	26,3	26,5
мардҳо - мужчины	76,2	73,7	73,7	73,5

Шумораи донишҷӯёни муассисаҳои олии касбӣ аз рӯи ҷинс ва ихтисосҳои соҳаҳои муассисаҳо (дар аввали соли таҳсилоти 2013/2014, фоиз)
Распределение студентов по полу в учреждениях высшего профессионального образования по отраслевой специализации учреждений (на начало 2013/2014 учебного года, процентов)



Занҳое, ки дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аз рӯи ҷунин ихтисосҳо таҳсил мекунанд, маориф - 38,3 фоиз, тандурустӣ, тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш - 23,2 фоиз, иқтисод - 26,3 фоиз, фарҳанг ва санъат 29,2 фоиз, саноат - 17,7 фоиз, ва кишоварзӣ - 7,9 фоизро ташкил медиҳанд.

Женщины, обучающиеся в учреждениях высшего профессионального образования обучаются по таким специальностям, как образование - 38,3%, здравоохранение, физическая культура и спорт - 23,2%, экономика - 26,3%, культура и искусство - 29,2%, промышленность - 17,7%, и сельское хозяйство - 7,9%.

**Шумораи муаллимони муассисаҳои олии касбӣ
(дар аввали соли таҳсил, нафар)**

**Численность преподавательского персонала учреждений
высшего профессионального образования
(на начало учебного года, человек)**

	2010	2011	2012	2013
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан				
Ҳамагӣ - Всего	8584	8791	9052	9636
занҳо - эҷеницины	3021	3100	3349	3242
мардҳо - мужчинины	5563	5691	5703	6394
аз шумораи умумӣ унвони илмӣ доранд:				
из них иеуют ученую степень:				
номзади илм - кандидата наук	1899	1972	2099	2297
занҳо - эҷеницины	500	622	570	509
мардҳо - мужчинины	1399	1350	1529	1788
доктори илм - доктора наук	468	481	519	533
занҳо - эҷеницины	50	59	58	63
мардҳо - мужчинины	418	422	461	470
ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область				
Ҳамагӣ - Всего	296	298	338	294
занҳо - эҷеницины	180	185	218	173
мардҳо - мужчинины	116	113	120	121
аз шумораи умумӣ унвони илмӣ доранд:				
из них иеуют ученую степень:				
номзади илм - кандидата наук	39	47	53	43
занҳо - эҷеницины	15	15	15	16
мардҳо - мужчинины	24	32	38	27
доктори илм - доктора наук	10	12	12	11
занҳо - эҷеницины	-	-	-	-
мардҳо - мужчинины	10	12	12	11
Вилояти Хатлон - Хатлонская область				
Ҳамагӣ - Всего	928	976	1001	1037
занҳо - эҷеницины	216	258	298	298
мардҳо - мужчинины	712	718	703	739
аз шумораи умумӣ унвони илмӣ доранд:				
из них иеуют ученую степень:				
номзади илм - кандидата наук	113	149	167	177
занҳо - эҷеницины	19	27	39	40
мардҳо - мужчинины	94	122	128	137
доктори илм - доктора наук	34	33	46	47
занҳо - эҷеницины	-	-	-	5
мардҳо - мужчинины	34	33	46	42

ЗАНҲО ВА МАРДҲО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

давомаш - продолжение

	2010	2011	2012	2013
Вилояти Суғд - Согдийская область				
Ҳамагӣ - Всего	1899	1913	1914	1981
мардҳо - мужcины	980	1054	948	1103
занҳо - женщины	919	859	966	878
аз шумораи умумӣ унвони илмӣ доранд:				
из них имеют ученую степень: номзоди илм - кандидата наук	431	368	399	466
мардҳо - мужcины	308	251	265	316
занҳо - женщины	123	117	134	150
доктори илм - доктора наук	59	59	54	64
мардҳо - мужcины	51	48	47	59
занҳо - женщины	8	11	7	5
ш. Душанбе - г. Душанбе				
Ҳамагӣ - Всего	5461	5604	5767	6232
мардҳо - мужcины	3755	3806	3908	4334
занҳо - женщины	1706	1798	1859	1878
аз шумораи умумӣ унвони илмӣ доранд:				
из них имеют ученую степень: номзоди илм - кандидата наук	1316	1408	1477	1608
мардҳо - мужcины	973	945	1095	1305
занҳо - женщины	343	463	382	303
доктори илм - доктора наук	365	377	406	410
мардҳо - мужcины	323	329	355	357
занҳо - женщины	42	48	51	53

Шумораи кормандони корҳои илмӣ - тадқиқотӣ ва коркардро иҷрокунанда (дар охири соли 2013, нафар)

Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки (на конец 2013 года, человек)

	Ҳамагӣ всего	мардҳо мужчины	занҳо женщины
Шумораи кормандоне, ки корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва коркардро иҷро мекунанд			
Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки	3389	2162	1227
аз он ҷумла: в том числе:			
мутахассисон - тадқиқотчиён, ҳамагӣ специалистов исследователей, всего	2152	1424	728

Шумора, қабул ва хатми аспирантҳо
Численность, приём и выпуск аспирантов

нафар – человек

	2010	2011	2012	2013
Шумораи аспирантҳо – <i>Численность аспирантов</i>				
Ҳамагӣ				
Всего	1553	1801	1658	1705
занҳо - <i>женщины</i>	509	580	607	621
мardҳо - <i>мужчины</i>	1044	1221	1051	1084
Қабули аспирантҳо – <i>Приём аспирантов</i>				
Ҳамагӣ				
Всего	514	549	581	617
занҳо - <i>женщины</i>	197	199	192	206
мardҳо - <i>мужчины</i>	317	350	389	411
Хатми аспирантҳо – <i>Выпуск аспирантов</i>				
Ҳамагӣ				
Всего	287	316	377	366
занҳо - <i>женщины</i>	97	119	119	135
мardҳо - <i>мужчины</i>	190	197	258	231

Шумораи аспирантҳо дар сатҳи минтақаҳо
Численность аспирантов по регионам

нафар - человек

	2010	2011	2012	2013
Ҷумҳурии Тоҷикистон - <i>Республика Таджикистан</i>				
Ҳамагӣ аспирантҳо				
Всего аспирантов	1553	1801	1658	1705
занҳо - <i>женщины</i>	509	580	607	621
мardҳо - <i>мужчины</i>	1044	1221	1051	1084
ВМКБ - <i>Горно-Бадахшанская Автономная Область</i>				
Ҳамагӣ аспирантҳо				
Всего аспирантов	39	48	55	66
занҳо - <i>женщины</i>	25	30	34	42
мardҳо - <i>мужчины</i>	14	18	21	24
Вилояти Хатлон - <i>Хатлонская область</i>				
Ҳамагӣ аспирантҳо				
Всего аспирантов	94	100	100	119
занҳо - <i>женщины</i>	31	33	33	22
мardҳо - <i>мужчины</i>	63	67	67	97
Вилояти Суғд - <i>Согдийская область</i>				
Ҳамагӣ аспирантҳо				
Всего аспирантов	172	187	174	190
занҳо - <i>женщины</i>	69	72	71	78
мardҳо - <i>мужчины</i>	103	115	103	112
ш. Душанбе - <i>г. Душанбе</i>				
Ҳамагӣ аспирантҳо				
Всего аспирантов	1248	1466	1329	1330
занҳо - <i>женщины</i>	384	445	469	479
мardҳо - <i>мужчины</i>	864	1021	860	851

Таксимои шумораи аспирантҳо аз рӯи сини сол
Распределение численности аспирантов по возрастам

	2010	2011	2012	2013
Шумораи аспирантҳо				
Всего аспирантов	1553	1801	1658	1705
аз онҳо дар сини соли:				
<i>из них в возрасте:</i>				
то 27 сола - до 27 лет	877	878	760	916
27-30 сола - 27-30 лет	365	451	466	383
21-34 сола - 21-34 лет	146	209	227	224
35-38 сола - 35-38 лет	74	227	98	109
39 сола ва боло -				
39 лет и старше	91	224	107	73
аз онҳо занон — из них женщины				
Ҳамагӣ				
Всего	509	580	607	621
аз онҳо дар сини соли:				
<i>из них в возрасте:</i>				
то 27 сола - до 27 лет	265	274	275	309
27-30 сола - 27-30 лет	138	155	174	146
21-34 сола - 21-34 лет	58	94	80	94
35-38 сола - 35-38 лет	23	34	41	41
39 сола ва боло -				
39 лет и старше	25	23	37	31

Шумораи докторантҳо (нафар)
Численность докторантов (человек)

	2010	2011	2012	2013
Шумораи докторантҳо				
Всего докторантов	53	52	52	73
занҳо - женщины	17	14	17	22
мардҳо - мужчины	36	38	35	51
Қабул ба докторантура				
Прием в докторантуру	22	29	20	35
занҳо - женщины	5	5	6	8
мардҳо - мужчины	17	24	14	27
Хатм аз докторантура				
Выпуск из докторантуры	15	15	10	16
занҳо - женщины	-	2	2	3
мардҳо - мужчины	15	13	8	13

ШУҒЛ ВА БЕКОРӢ ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА

Дар ин фасл маълумотое, ки тақсимоги гендерии аҳолии дар иқтисодиёт ғаёл, шугли кор ва бекорон, фарқият дар пардохти ҳаққи меҳнати занҳо ва мардҳоро тавсиф медиҳад, оварда шудааст.

Маълумотҳо дар бораи шумора ва сохтори аҳолии дар иқтисодиёт ғаёл аз рӯи маводҳои ҳисоботҳои омили расмӣ гирифта шудаанд. Нишондиҳандаҳои ба шумора ва сохтори бекории ба қайдгирифташуда расмӣ тааллуқдошта, дар асоси маълумотҳои Агентии меҳнат ва шугли аҳоли ва муҳоҷирати Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шугли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон тайёр карда шудаанд. Маълумотҳо дар бораи миқдори корхонаҳои хурд ва музди меҳнат аз рӯи маводҳои ҳисоботҳои омили расмӣ гирифта шудаанд.

Аҳолии дар иқтисодиёт ғаёл қисми аҳолие мебошанд, ки дар давоми давраи тадқиқшаванда барои пешниҳод намулдани қувваи қорӣ барои истеҳсоли мол ва хизматгузорӣ ҳисоб карда мешавад. Аҳолии дар иқтисодиёт ғаёл ба худ маҷмӯи шумораи машғули ба ғаёлияти иқтисодӣ ва инчунин бекоронро дар бар мегирад.

Ба **аҳолии машғули кор** шахсоне мансубанд, ки дар давраи тадқиқшаванда ҳамчун қирояқори музнок қор кардаанд, инчунин мустиқлона ё бо як ё якчанд ҳамқор бо ҷалб қардан ва ё ҷалб нақардани қирояқорон қори даромаднокро иҷро намулдаанд. Ба ин ғурӯх шахсоне низ дохил мешаванд, ки қорро бемузд дар қорхонаи оилавӣ иҷро намулдаанд. Инчунин шахсоне, ки аз сабаби беморӣ, нигоҳубин қардан ба бемор, ба руҳсатии меҳнати ҳарсола, ё ба рӯзи истироҳат, ба таҳсил, ба таътили таълими, ё ба руҳсатии бемузд, ё бо қисман музнок бо ташаббуси маъмурият, ё ба қорпартоӣ рафтани ва дигар ин қабил сабаҳо муваққатан ба қор набаромада буданд, дохил қарда мешаванд. Шахсони машғули иқтисодиёт аз рӯи мақоми худ дар системаи муносибатҳо ба қормандони қироя ва ба қормандони ғайриқироя ҷудо мешаванд.

Ба **қормандони қирояқор** шахсоне низ дохил мешаванд, ки бо роҳбарони қорхонаҳо, сарфи назар аз молиқияташон, ё бо шахсони алоҳида қарордоди шартномаи ҳаттӣ ё розигии ниҳой дар бораи шароити ғаёлияти меҳнати, ки

В разделе приведены данные, характеризующие гендерное распределение экономически активного населения, занятых и безработных, различия в оплате труда женщин и мужчин.

Данные о численности и составе экономически активного населения по материалам официальной статистической отчетности. Показатели, касающиеся численности и структуры официально зарегистрированных безработных подготовлены на основе данных Агентства по труду и занятости населения при Министерстве труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан. Данные о численности работников малых предприятий и заработной плате по материалам официальной статистической отчетности.

Экономически активное население - часть населения, обеспечивающая в рассматриваемый период предложение рабочей силы для создания товаров и услуг. Экономически активное население представляет совокупность занятых экономической деятельностью и безработных.

Занятое население - лица, которые в рассматриваемый период выполняли работу по найму за вознаграждение, а также приносящую доход работу не по найму самостоятельно или с одним или несколькими партнёрами, как с привлечением, так и без привлечения наёмных работников. В число занятых так же включаются лица, которые выполняли работу без оплаты на семейном предприятии, а также лица, которые временно отсутствовали на работе из-за болезни, ухода за больными, ежегодного отпуска или выходных дней, обучения, учебного отпуска, отпуска без сохранения или с частичным сохранением заработной платы по инициативе администрации, забастовки, других подобных причин. Занятые в экономике классифицируются по своему статусу в системе отношений на работающих по найму и работающих не по найму.

К работающим по найму относятся лица, заключившие письменный трудовой договор, контракт или устное соглашение с руководителем предприятия любой формы соб-

барон он пулакӣ ё дар шакли маҳсулот ҳаққи меҳнатро мегиранд.

Шахсоне, ки **ғайриқироя** кор мекунад, шахсоне мебошанд, ки мустақилона худашонро бо кор таъмин менамоянд. Ба ин қабил шахсон соҳибкорон, шахсони ба ғайриқироя инфирудӣ машғул, кормандони оилавии бемузд дохил мешаванд.

Бекорон – шахсони синни ба аҳолии дар иқтисодиёт ғайр ҳисобшуда мебошанд, ки дар давраи тадқиқшаванда кор (шугли даромаднок) надоранд, ба ёрии ҳадамоти шугли аҳоли ё ин ки мустақилона дар ҷустуҷӯи он мебошанд ва тайёр ҳастанд, ки дар вақтҳои наздик ба он шурӯъ кунанд. Бекорони умумӣ, яъне шумораи умумии ҳамаи бекорон ҳисоб карда мешавад, ҷӯяндагони кор, ҷӣ бо ёрии ҳадамоти шугли аҳоли, ҳамчунин мустақилона ва бекорони расмӣ ҷудо карда мешавад.

Ба бекорони аз тарафи мақомоти давлатии ҳадамоти шугли аҳоли ба қайд гирифташуда шахсоне мансубанд, ки кор намекунад, дар ҷустуҷӯи коранд, аз рӯи тартиботи муқарраршуда дар мақомоти давлатии ҳадамоти шугли аҳоли расман мақоми бекориро гирифтаанд.

Аҳолии дар иқтисодиёт ғайриқайрӣ – шахсоне мебошанд, ки дар давраи тадқиқшаванда машғули кор ё бекор ҳисобида намешаванд.

Сатҳи аҳолии дар иқтисодиёт ғайрӣ – ҳиссаи шумораи дар иқтисодиёт ғайр дар шумораи умумии аҳоли бо ғайр ифодашуда мебошад.

Дарҷаи машғули кор аз рӯи таносуби шумораи машғули кор дар шумораи аҳолии дар иқтисодиёт ғайр муайян карда мешавад.

Дарҷаи бекорӣ аз рӯи таносуби шумораи бекорон дар шумораи аҳолии дар иқтисодиёт ғайр муайян карда мешавад.

Ҳамаи маълумотҳо бо ҳисоби миёнаи солона оварда шудаанд. Аз шумораи машғули кор муқоҷирони меҳнатии мавсими беруна бароварда шудаанд. Шумораи бекорон танҳо аз рӯи маълумотҳои Ҳадамоти муқоҷирати Вазорати меҳнат, муқоҷират ва шугли аҳоли оварда шудаанд.

ственности либо с отдельным лицом об условиях трудовой деятельности, за которую они получают оговоренную при найме плату деньгами или натурой.

Работавшие не по найму - это лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой. К ним относятся работодатели, лица, работающие на индивидуальной основе, неоплачиваемые семейные работники.

Безработные - это лица в возрасте, принятом для исчисления экономической активности, которые в рассматриваемый период не имели работы (доходного занятия), занимались её поиском с помощью службы занятости или самостоятельно и были готовы приступить к ней в ближайшее время. Различают общую безработицу, т.е. в численности безработных учитываются все безработные, ищущие работу, как с помощью службы занятости, так и самостоятельно и официальную безработицу.

К безработным, зарегистрированным в органах государственной службы занятости, относятся, лица не имеющие работы, ищущие работу и в установленном порядке получившие официальный статус безработного в органах государственной службы занятости.

Экономически неактивное население - лица, которые не считаются занятыми или безработными в течение рассматриваемого периода.

Уровень экономической активности населения - доля численности экономической активности населения в общей численности населения, выраженная в процентах.

Уровень занятости определяется как удельный вес численности занятых к численности экономически активного населения.

Уровень безработицы определяется как удельный вес численности безработных к численности экономически активного населения.

Все данные приведены в среднегодовом исчислении. Из числа занятых исключены внешние временные трудовые мигранты. Число безработных приведено только по данным официально зарегистрированным в службе занятости Министерства труда миграции и занятости населения

Тақсимооти аҳолии дар иқтисодиёт ғайрифаъл, машғули кор ва бекорон
*Распределение экономически активного населения,
занятых и безработных*

	2010	2011	2012	2013
Аҳолии дар иқтисодиёт ғайрифаъл – ҳамагӣ, ҳазор нафар <i>Экономически активное население – всего, тыс. человек</i>	2280	2303	2347	2362
аз он ҷумла: - в том числе:				
машғули кор - занятые	2233	2249	2291	2307
бекорони расман бакайдгирифташуда официально зарегистрированные безработные	47	54	56	55
Аҳолии дар иқтисодиёт ғайрифаъл – ҳамагӣ <i>Экономически неактивное население – всего</i>	2233	2249	2449	2504
аз он ҷумла: в том числе:				
донишҷӯён, хонандагон	557	529	541	554
студенты, учащиеся	569	592	597	611
нафақахӯрон- пенсионеры	1107	1128	1311	1339
дигарҳо - другие				
Дарачаи аҳолии дар иқтисодиёт ғайрифаъл, ба ҳисоби фоиз Уровень экономической активности, в процентах	50,5	50,6	48,9	28,9
Дарачаи машғули кор, ба ҳисоби фоиз Уровень занятости, в процентах	97,9	97,7	97,6	97,7
Дарачаи бекории расман бакайдгирифташуда, ба ҳисоби фоиз Уровень официально зарегистри- рованной безработицы, в %	2,1	2,3	2,4	2,3

Шумораи аҳолии дар иқтисодиёт ғайрифаъл (бе назардошти муҳоҷирони меҳнатии беруна) дар соли 2013 нисбат ба соли 2010-ум 3,6 фоиз афзуда, 2362 ҳазор нафарро ташкил дод. Шумораи машғули кор дар ин давра 3,3 фоиз зиёд шуда 2307,3 ҳазор нафар ё 97,7 фоизи аҳолии дар иқтисодиёт ғайрифаълро ташкил медиҳад.

Численность экономически активного населения (без внешних трудовых мигрантов) в 2013 году по сравнению с 2010 годом выросла на 3,6% и составила 2362 тысячи человек. Численность занятых за этот период выросла на 3,3% и составила 2307,3 тысяч человек или 97,7% от численности экономически активного населения.

Тақсимои аҳолии машғули кор ва кироҷкор аз рӯи намудҳои фаъолияти иқтисодӣ дар соли 2013 (аз рӯи ҳисоботҳои солона бе назардошти муҳоҷирони меҳнатии беруна, ҳазор нафар)


Распределение занятого населения и работающих по найму по видам экономической деятельности в 2013 году (по данным годовых отчетов без внешних трудовых мигрантов, тысяч человек)

	Ҳамагӣ аҳолии машғули кор Всего занятое насе- ле- ние	Шумораи миёнаи солонаи кироҷкоркунон Среднегодовая численность работающих по найму			Кироҷкоркунон ба ҳисоби ғоиз нисбат ба шумораи умумии аҳолии машғули кор Работающие по найму в % к общему числу занятых
		Ҳар ду ҷинс Оба пола	мардҳо муж- чины	занҳо жен- щины	
Ҳамаи соҳаҳо - Все отрасли	2307,3	1065,4	583,0	482,4	46,2
Дар баҳши воқеӣ Реальный сектор	1682,7	611,0	374,5	263,5	36,3
аз он ҷумла: в том числе:					
кишоварзӣ, шикор ва дигар хизматҳои ба инҳо алоқа- манд - сельское хозяйство, охота и лесоводство	1526,2	496,4	257,4	239,0	0,3
моҳипарварӣ - рыбководство	0,2	0,2	0,2	0,03	100,0
саноати истихроҷи маъдан ҳои кӯҳӣ ва коркарди конҳо - горнодобывающая промыш- ленность и разработка карьеров	12,0	12,0	10,5	1,5	100,0
саноати коркард- обрабаты- ваояндаи промшленность нерӯи барқ, газ ва таъми- ноти об - электроэнергия, газ и водоснабжение	65,7	59,5	41,7	17,8	90,6
сохтмон	19,5	19,5	16,4	3,1	100,0
строительство	59,1	23,4	21,3	2,1	39,6
Баҳши хизматрасонӣ Сектор услуг	624,6	454,4	236,3	218,1	72,7
аз он ҷумла: в том числе:					
савдои яклухт ва чакана, таъмири автомобилҳо, мотосиклҳо, молҳои маишӣ ва маводҳои истифодаи шахсӣ - оптовая и розничная торговля, ремонт автомоби- лей, мотоциклов, бытовых товаров и предметов личного пользования	135,7	24,0	17,9	6,1	17,7

ЗАНҲО ВА МАРДҲО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

	Ҳамагӣ аҳолии машғули кор <i>Всего занятое наследо- ние</i>	Шумораи миёнаи солонаи кироҷкоркунон <i>Среднегодовая численность работающих по найму</i>			Кироҷкоркунон ба ҳисоби ғоиз нисбат ба шумораи умумии аҳолии машғули кор <i>Работающие по найму в % к общему числу занятых</i>
		Ҳар ду ҷинс <i>Оба пола</i>	мардҳо муж- чины	занҳо жен- щины	
меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо <i>гостиницы и рестораны</i>	7,4	5,2	3,0	2,2	70,3
накляёт, хочагии анбор ва алоқа <i>транспорт, складское хозяйство и связь</i>	55,0	26,1	19,9	6,2	47,5
фаъолияти молиявӣ <i>финансовое посредничество</i>	20,8	20,1	14,1	6,0	96,6
амалиётҳо бо амволи ғайриманкул, иҷора ва фаъолияти тиҷоратӣ <i>операции с недвижимым имуществом, аренда и коммерческая деятельность</i>	18,5	16,2	11,5	4,7	87,6
мақомоти давлатӣ ва мудофия; сугуртаи ҳатмии иҷтимоӣ - <i>государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование</i>	32,9	32,8	21,5	11,3	99,7
маориф <i>образование</i>	201,3	201,2	93,2	108,0	99,9
тандурустӣ ва хизматҳои иҷтимоӣ <i>здравоохранение и социальные услуги</i>	90,6	90,2	31,5	58,7	99,6
диғар хизматҳои коммуналий, иҷтимоӣ ва шахсӣ <i>прочие коммунальные, социальные и персональные услуги</i>	59,9	36,2	21,3	14,9	60,4
ташкilotу мақомотҳои хориҷии дар ҳудуди ҷумҳурий фаъолиятдошта <i>экстерриториальные организации и органы</i>	2,4	2,4	1,6	0,8	100,0

Таносуби мардҳо ва занҳои кироякор дар соли 2013 (ҳазор нафар)
Соотношение мужчин и женщин, работающих по найму за 2013 год
(тысяч человек)



Шумораи кормандони кироякор (бо инъомпулӣ ва музди меҳнати кор кунанда) дар соли 2013-ум 1065,4 ҳазор нафарро (бе назардошти муҳоҷирони меҳнати беруна) ташкил дода, нисбат ба соли 2010-ум 4,0 фоиз зиёд шудааст. Ҳиссаи кироякорон дар шумораи умумии аҳолии машғули кор дар соли 2013-ум 46,2 фоизро ташкил дода, нисбат ба соли 2011-ум 1,5 фоиз зиёд шуд. Шумораи кормандони кироякор ба мисли шумораи умумии аҳолии машғули кор ба намудҳои фаъолияти иқтисодӣ тақсим шудаанд. Дар баҳши воқеии намудҳои фаъолияти иқтисодӣ шумораи кормандони кироякор 36,3 фоиз ва шумораи камтари онҳо дар соҳтмон (40,0 фоиз) ва зиёдтари онҳо дар кишоварзӣ (32,5 фоиз) фаъолият мекунанд. Дар баҳши хизматрасонии намудҳои фаъолияти иқтисодӣ 72,7% ҷойи кормандонро кироякорон ташкил медиҳанд.

Численность работающих по найму (работающих за жалование, заработную плату) в 2013 году составила 1065,4 тыс. человек (без учета внешних трудовых мигрантов) и снизилась по сравнению с 2010 годом на 4,0%. Доля работающих по найму в общем числе занятых в 2013 году составила 46,2% и сократилась по сравнению с 2011 годом на 1,5 процентных пункта. Численность работающих по найму также дифференцирована по видам экономической деятельности, как и общее число занятых. По видам экономической деятельности реального сектора численность работающих по найму составляет 36,3% от числа занятых в этом секторе и наименьшее число их занято в строительстве (40,0%) и сельском хозяйстве (32,5%). По видам экономической деятельности сектора услуг 72,7% занятых являются работающими по найму.

Шумораи миёнаи солонаи мардҳо ва занҳои кироякор дар сатҳи вилоятҳо, ҳазор нафар
Среднегодовая численность работающих по найму мужчин и женщин по областям, тыс. человек

	2010	2011	2012	2013
<i>Республика Таджикистан</i>				
Ҳамагӣ - Всего	1024,3	1005,0	1028,8	1065,4
занҳо - женщины	414,6	455,9	538,8	432,4
мардҳо - мужчины	609,7	549,1	490,5	583,0
<i>ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область</i>				
Ҳамагӣ - Всего	21,8	22,4	22,4	22,4
занҳо - женщины	9,7	10,5	11,3	9,4
мардҳо - мужчины	12,1	11,9	11,1	13,0
<i>Вилояти Хатлон - Хатлонская область</i>				
Ҳамагӣ - Всего	372,0	373,9	382,4	391,9
занҳо - женщины	129,4	172,6	184,2	184,4
мардҳо - мужчины	242,6	201,3	198,2	207,5
<i>Вилояти Суғд - Согдийская область</i>				
Ҳамагӣ - Всего	382,9	359,4	377,1	393,9
занҳо - женщины	176,4	176,1	184,0	181,7
мардҳо - мужчины	206,5	183,3	193,1	212,2
<i>ш. ғ. Душанбе</i>				
Ҳамагӣ - Всего	134,9	135,5	136,4	142,1
занҳо - женщины	49,3	48,0	54,6	57,9
мардҳо - мужчины	85,6	87,5	81,8	84,2
<i>НТҶ - Районы республиканского подчинения</i>				
Ҳамагӣ - Всего	112,7	113,9	110,5	115,0
занҳо - женщины	49,8	48,7	47,2	48,9
мардҳо - мужчины	62,9	65,2	63,3	66,1

ЗАНҲО ВА МАРДҲО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

	2010	2011	2012	2013
бо фоиз - в процентах				
<i>Республика Таджикистан</i>				
занҳо - женецины	40,5	45,4	47,7	40,6
мардҳо - мужичины	59,5	54,6	52,3	59,4
<i>ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область</i>				
занҳо - женецины	44,5	46,9	50,4	42,0
мардҳо - мужичины	55,5	53,1	49,6	58,0
<i>Вилояти Хатлон - Хатлонская область</i>				
занҳо - женецины	34,8	46,2	48,2	47,1
мардҳо - мужичины	65,2	53,8	51,8	52,9
<i>Вилояти Суғд - Согдийская область</i>				
занҳо - женецины	46,1	49,0	51,2	46,1
мардҳо - мужичины	53,9	51,0	48,8	53,9
<i>ш. Душанбе - г. Душанбе</i>				
занҳо - женецины	36,5	35,4	40,0	40,8
мардҳо - мужичины	63,5	64,6	60,0	59,2
<i>НТҚ - Районы республиканского подчинения</i>				
занҳо - женецины	44,2	42,8	42,7	42,5
мардҳо - мужичины	55,8	57,2	57,3	57,5

Шумораи миёнаи солонаи кормандони кироҷоркун мардҳо ва занҳо дар сатҳи минтақаҳо гуногун (фаркият) мебошанд. Шумораи зиёдтари машғулин дар соли 2013 дар вилояти Суғд, мардҳои кироҷоркун 36,4 фоизи ҳамаи мардҳо ташкил доданд. Занҳои кироҷоркун дар вилояти Хатлон 42,6 фоизи ҳамаи занҳои машғули корро ташкил доданд. Шумораи камтари машғулин дар ВМКБ, мардҳо ва занҳои кироҷоркун 2,2 фоизи ҳамаи мардҳо ва занҳои машғули корро ташкил доданд.

Среднегодовая численность работающих по найму мужчин и женщин дифференцирована по территории. Наибольшее количество занятых в 2013 году у мужчин в Согдийской области – 36,4 процента от числа всех занятых мужчин, у женщины в Хатлонской области – 42,6 процента от числа всех занятых женщин. Наименьшее количество занятых в ГБАО. Здесь количество занятых мужчин и женщины составляют по 2,2 процента от общего числа занятых мужчин и женщин.

Шумораи роҳбарон ва мутахассисон дар соли 2013 дар шумораи умумии кувваи кории ҷалбшуда дар сатҳи минтақаҳо

Численность руководителей и специалистов в 2013 году в числе наёмной рабочей силы по регионам

	нафар человек		таносуб, ба ҳисоби фоиз - удельный вес, в процентах	
	мардҳо мужчины	занҳо женщины	мардҳо мужчины	занҳо женщины
Ҷумҳурии Тоҷикистон	233757	157397	59,8	40,2
<i>Республика Таджикистан</i>				
ВМКБ - ГБАО	9838	7271	57,5	42,5
Вилояти Суғд – Согдийская область	63300	51806	55,0	45,0
Вилояти Хатлон – Хатлонская обл.	80850	37512	68,3	31,7
ш.Душанбе – г.Душанбе	51526	36598	58,5	41,5
НТҚ - РРП	28261	24192	53,9	46,1

Шумораи роҳбарон ва мутахассисон аз шумораи умумии қувваи кори кироӣ дар сатҳи вилоятҳо, ҳазор нафар

Число руководителей и специалистов из числа наемной рабочей силы по областям, тыс. человек

	2010	2011	2012	2013
<i>Республика Таджикистан</i>				
□ амағӣ - Всего	354,4	351,7	354,1	391,2
занҶо - женщины	138,8	154,3	155,5	157,4
мардҶо - мужчины	215,6	197,4	198,6	233,8
<i>ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область</i>				
□ амағӣ - Всего	15,3	16,8	17,1	17,1
занҶо - женщины	6,3	7,9	9,1	7,3
мардҶо - мужчины	9,0	8,9	8,0	9,8
<i>Вилояти Хатлон - Хатлонская область</i>				
□ амағӣ - Всего	105,2	103,3	102,6	118,4
занҶо - женщины	28,0	43,7	36,7	37,5
мардҶо - мужчины	77,2	59,6	65,9	80,9
<i>Вилояти Суғд - Согдийская область</i>				
□ амағӣ - Всего	89,2	87,7	96,6	115,1
занҶо - женщины	44,0	43,9	50,8	51,8
мардҶо - мужчины	45,2	43,8	45,8	63,3
<i>ш. Душанбе - г. Душанбе</i>				
□ амағӣ - Всего	89,8	83,2	83,6	88,1
занҶо - женщины	34,2	31,6	34,4	36,6
мардҶо - мужчины	55,6	52,9	49,1	51,5
<i>НТҚ - Районы республиканского подчинения</i>				
□ амағӣ - Всего	55,0	59,5	54,2	52,5
занҶо - женщины	26,0	27,2	24,4	24,2
мардҶо - мужчины	29,0	32,3	29,8	28,3
бо ғоиз - в процентах				
<i>Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан</i>				
занҶо - женщины	39,2	43,9	43,9	40,2
мардҶо - мужчины	60,8	56,1	56,1	59,8
<i>ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область</i>				
занҶо - женщины	41,2	47,2	53,1	42,5
мардҶо - мужчины	58,8	52,8	46,9	57,5
<i>Вилояти Хатлон - Хатлонская область</i>				
занҶо - женщины	26,6	42,3	35,8	31,7
мардҶо - мужчины	73,4	57,7	64,2	68,3
<i>Вилояти Суғд - Согдийская область</i>				
занҶо - женщины	49,3	50,1	52,6	45,0
мардҶо - мужчины	50,7	49,9	47,4	55,0
<i>ш. Душанбе - г. Душанбе</i>				
занҶо - женщины	38,1	37,4	41,2	41,5
мардҶо - мужчины	61,9	62,6	58,8	58,5
<i>НТҚ - Районы республиканского подчинения</i>				
занҶо - женщины	47,3	45,7	45,1	46,1
мардҶо - мужчины	52,7	54,3	54,9	53,9

Дар соли 2013 шумораи роҳбарон ва мутахассисон байни занҳо 40,2 фоизро аз шумораи умумии роҳбарон ва мутахассисон ташкил дод ва нисбат ба соли 2011-ум 3,7 фоиз кам гардид. Шумораи занҳои роҳбар ва мутахассис дар НТЧ 46,1 фоиз буд. Таксимои аҳолии машғули кор аз рӯи гурӯҳҳои касбӣ аз рӯи Таснифоти умумии шуғл (ТУШ), ки дар асоси тахассусоти шуғли стандарти байналхалқӣ (ТШБ (ISCO-88) коркард шудааст, гузаронида шудааст, ки мутобиқи он ҳамаи аҳолии машғули кор ба 9 гурӯҳҳои асосии шуғл тақсим мешаванд:

В 2013 году число руководителей и специалистов среди женщин составило 40,2% от общей численности руководителей и специалистов и по сравнению с 2010 годом снизилось на 3,7%. Наибольшее число руководителей и специалистов среди женщин в РРП – 46,1%. Распределение занятого населения по профессиональным группам проводилось на основании Общего классификатора занятий (ОКЗ), разработанного на основе Международной стандартной квалификации занятий (ISCO-88), согласно которой всё занятое население подразделяется на 9 основных групп занятий:

Таксимои кормандоне, ки дар мақомоти идораи давлатӣ машғули кор ҳастанд, аз рӯи ҷинс (аз рӯи маводҳои ҳисоботҳои солона, ба ҳисоби фоиз)

Распределение работников занятых в органах государственного управления по полу (по данным годовых отчетов, в процентах)

	2010		2013	
	мрдҳо мужчины	занҳо женщины	мрдҳо мужчины	занҳо женщины
Ҳамагӣ - Всего				
Идораи давлатии характери умумӣ Государственное управление общего характера	69,2	30,8	64,8	35,2
аз он: из него:				
фаъолияти қонунгузорӣ законодательная деятельность	60,9	39,1	59,2	40,8
фаъолияти иҷроиявӣ исполнительная деятельность	85,0	15,0	71,6	28,4
аз он ҷумла: в том числе				
фаъолияти мақомоти ҳокимият ва идораи ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ, ноҳи- явӣ (шаҳрӣ) ва деҳотӣ деятельность республиканских, областных, районных (городских) и сельских органов власти и управления	74,4	25,6	62,5	37,5
фаъолият, ки ба ҳифзи беҳатарии ҷамъиятӣ алоқаманд аст деятельность, связанная с охраной общественной безопасности	77,7	22,3	76,3	23,7
фаъолияти гумруқӣ деятельность таможенной	80,6	19,4	76,1	23,9
идораи иҷтимоӣ-иқтисодӣ – соци- ально-экономическое управление				
Мақомоти адлия ва адлолати судӣ Органы юстиции и правосудия	81,6	18,4	74,3	25,7
Суғуртаи иҷтимоӣ ва таъминот Социальное страхование и обеспечение	61,4	38,6	67,3	32,7


Шумораи ба кор қабулшудагон, ба ҳадамоти шуғли аҳоли вобаста ба дарёфти
 ҷои кор мурочиаткарда ва тавассути ҳадамоти шуғл бо ҷои кор таъминшуда

*Численность принятых на работу, обратившихся в службу
 занятости населения по вопросам трудоустройства и
 трудоустроенных через службу занятости*

	Ба ҳадамоти шуғл вобаста ба дарёфти ҷои кор мурочиаткарда, ҳазор нафар <i>Обратилось в службу занятости по вопросам трудоустройства, тыс. человек</i>		Тавассути ҳадамоти шуғл бо кор таъминшудагон, ҳазор нафар <i>Трудоустроено службой занятости, тыс. человек</i>		Ҳоизини бо кор таъминшудагон шумораи ба ҳадамоти шуғл мурочиаткардагон <i>Процент трудоустроенных от числа обратившихся в службы занятости</i>		Ба кор қабулшудаанд, ҳамагӣ, ҳазор нафар <i>Принято на работу всего, тыс. человек</i>		Тавассути ҳадамоти шуғл бо кор таъминшудагон, ҳоизини <i>Трудоустроенных службой занятости, %</i>
	мардҳо мушҷин	занҳо ҷеҷин	мардҳо мушҷин	занҳо ҷеҷин	мардҳо мушҷин	занҳо ҷеҷин			
2010	31,6	28,1	17,5	14,5	54,6	45,4	35,9		89,2
2011	34,2	29,9	17,8	14,6	54,9	45,1	46,1		70,3
2012	33,5	30,0	18,3	17,1	51,7	48,3	55,9		63,3
2013	37,1	34,1	18,7	19,2	50,4	56,3	75,1		50,5

Таносуби шумораи мардҳо ва занҳо, ки ба ҳадамоти шуғл онд ба
 масъалаҳои таъмини ҷои кор мурочиат кардаанд
 (ҳазор нафар)

*Соотношение мужчин и женщин обратившихся
 в службу занятости по вопросам трудоустройства
 (тысяч человек)*



ЗАНҲО ВА МАРДҲО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

Тақсимоти шумораи кормандони корхонаҳои хурд (бо шумораи 10 нафар корманд ё аз он камтар) дар сатҳи минтақаҳо, ҳазор нафар

Распределение численности работников малых предприятий (с численностью работающих 10 и менее человек) по регионам, тысяч человек

	2010	2011	2012	2013
<i>Республика Таджикистан</i>				
Ҳамагӣ - Всего	19,9	18,7	19,7	27,5
занҳо - женщины	6,5	3,3	4,0	5,7
мардҳо - мужчины	13,4	15,4	15,7	21,8
<i>ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область</i>				
Ҳамагӣ - Всего	0,05	0,06	0,09	0,09
занҳо - женщины	0,01	0,004	0,03	0,06
мардҳо - мужчины	0,04	0,06	0,06	0,03
<i>Вилояти Хатлон - Хатлонская область</i>				
Ҳамагӣ - Всего	0,9	0,6	0,6	0,8
занҳо - женщины	0,2	0,2	0,2	0,2
мардҳо - мужчины	0,7	0,4	0,4	0,6
<i>Вилояти Суғд - Согдийская область</i>				
Ҳамагӣ - Всего	4,6	4,3	4,6	8,1
занҳо - женщины	0,6	0,7	0,8	1,0
мардҳо - мужчины	4,0	3,6	3,8	7,1
<i>ш. Душанбе - г. Душанбе</i>				
Ҳамагӣ - Всего	10,8	11,3	11,4	15,1
занҳо - женщины	5,3	2,2	2,6	3,6
мардҳо - мужчины	5,5	9,1	8,8	11,5
<i>НТҚ - Районы республиканского подчинения</i>				
Ҳамагӣ - Всего	3,6	2,5	2,9	3,5
занҳо - женщины	0,4	0,2	0,4	0,6
мардҳо - мужчины	3,2	2,3	2,5	2,9
бо ғоиз - в процентах				
<i>Чумхурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан</i>				
занҳо - женщины	32,8	17,7	20,3	20,8
мардҳо - мужчины	67,2	82,3	79,7	79,2
<i>ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область</i>				
занҳо - женщины	20,0	6,2	33,3	67,4
мардҳо - мужчины	80,0	93,8	66,7	32,6
<i>Вилояти Хатлон - Хатлонская область</i>				
занҳо - женщины	25,4	33,1	38,8	22,8
мардҳо - мужчины	74,6	66,9	61,2	77,2
<i>Вилояти Суғд - Согдийская область</i>				
занҳо - женщины	13,0	16,6	16,5	12,3
мардҳо - мужчины	87,0	83,4	83,5	87,7
<i>ш. Душанбе - г. Душанбе</i>				
занҳо - женщины	49,0	19,5	22,4	23,8
мардҳо - мужчины	51,0	80,5	77,6	76,2
<i>НТҚ - Районы республиканского подчинения</i>				
занҳо - женщины	11,1	7,9	13,6	17,9
мардҳо - мужчины	88,9	92,1	86,4	82,1

Шумораи кормандоне, ки дар корхонаҳои хурд (бо шумораи 10 нафар ё камтар корманд) дар соли 2013 нисбат ба соли 2010-ум 38,3 фоиз афзуда, 27,5 ҳазор нафарро ташкил дод. Дар соли 2013 шумораи умумии занҳо 5,7 ҳазор нафарро ташкил доданд ва нисбат ба соли 2010-ум 12,4 фоиз кам гардиданд, таносуби онҳо дар шумораи умумии кормандон дар соли 2013-ум нисбат ба соли 2010-ум 12,0 фоиз кам гардида, 20,8 фоизро ташкил дод.

Бартариии зиёди мардҳо барои ишғоли ҷойҳои корӣ дар корхонаҳои хурд, шаҳодати он аст, ки дар қори қироя мардҳо нисбат ба занҳо афзалият доранд.

Таносуби зиёди занҳо дар шумораи умумии кормандоне, ки дар корхонаҳои хурд машғули кор хастанд, дар соли 2013-ум дар ВМКБ – 67,4 фоиз ба кайд гирифта шудааст.

Численность работников, занятых на малых предприятиях (с численностью занятых 10 человек и менее) в 2013 году, выросла по сравнению с 2010 годом на 38,3% и составила 27,5 тысячи человек. В их числе численность женщин в 2013 году составила 5,7 тыс. человек и снизилась по сравнению с 2010 годом на 12,4%, их удельный вес в общей численности работников снизился в 2013 году по сравнению с 2010 годом на 12,0 процентных пункта и составил 20,8%.

В подавляющем большинстве рабочие места на малых предприятиях заняты мужчинами, что может свидетельствовать о предпочтении мужчин женщинам при найме на работу.

Наибольший удельный вес женщин в общей численности работников, занятых на малых предприятиях в 2013 году, был отмечен в ГБАО – 67,4%.

**Тақсимои шумораи мардҳо ва занҳои корхонаҳои хурд дар соли 2013
(бо шумораи 10 нафар корманд ва камтар аз он) аз рӯи
намуи фаъолияти иқтисодӣ**

Распределение численности мужчин и женщин малых предприятий в 2013 году (с численностью работающих 10 и менее человек) по видам экономической деятельности

	Хар ду ҷинс оба пола	мардҳо муж- чины	занҳо жен- щины	Таносуб, ба ҳисоби фоиз Удельный вес, в % мардҳо занҳо мужчины женщины	
Ҳамаи намудҳои фаъолияти иқтисодӣ					
<i>Всего по видам деятельности</i>	27513	21793	5720	79,2	20,8
<i>аз он ҷумла: в том числе:</i>					
Кишоварзӣ, шикор ва ҷангалпарварӣ					
<i>Сельское хозяйство, охота и лесоводство</i>	433	348	85	80,4	19,6
Саноати истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ ва коркарди конҳо					
<i>Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров</i>	443	411	32	92,8	7,2
Саноати коркард – Обработкаи	4410	3485	925	79,0	21,0
Нерӯи барқ, газ ва таъминоти об - Электроэнергия, газ и водоснабжение	7	7	-	100	-
Сохтмон - Строительство	3696	3363	333	91,0	9,0

ЗАНҲО ВА МАРДҲО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ


	Ҳар ду чинс оба пола	мардҳо муж- чины	занҳо жен- щины	Таносуб, ба ҳисоби фонз Удельный вес, в %	
				мардҳо мужчины	занҳо женщины
Савдои яклухт ва чакана, таъмири автомобилҳо, мотосиклҳо, молҳои маишӣ ва маводҳои истифодаи шахсӣ - <i>Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей, мотоциклов, бытовых товаров и предметов личного пользования</i>	8099	6447	1652	79,6	20,4
Меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо <i>Гостиницы и рестораны</i>	2355	1547	808	65,7	34,3
Нақлиёт, ҳоҷагии анбор ва алоқа <i>Транспорт, складское хозяйство и связь</i>	1287	1103	184	85,7	14,3
Фаъолияти молиявӣ <i>Финансовое посредничество</i>	429	271	158	63,2	36,8
Амалиётҳо бо амволи ғайриманкул, ичора ва фаъолияти тичоратӣ <i>Операции с недвижимым иму- ществом, аренда и коммерческая деятельность</i>	3407 857	2740 624	667 233	80,4 72,8	19,6 27,2
Маориф - <i>Образование</i> Тандурустӣ ва хизматҳои ичтимоӣ <i>Здравоохранение и социальные услуги</i>	1045	692	353	66,2	33,8
Дигар хизматҳои коммуналӣ, ичтимоӣ ва шахсӣ <i>Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги</i>	1045	753	292	72,1	27,9

Шумораи бекорони расман бақайдгирифташуда (дар охири сол)

Численность официально зарегистрированных безработных (на конец года)

	ҳазор нафар тыс. человек			Таносуб, ба ҳисоби фонз Удельный вес, в %		Сатҳи бекорин расмӣ, ба фонз Уровень офици- ально зарегист- рированной без- работицы, в %
	Ҳар ду чинс оба пола	мардҳо мужчины	занҳо женщины	мардҳо мужчины	занҳо женщины	
2010	48,1	22,7	25,5	47,1	52,9	2,1
2011	54,5	26,3	28,2	45,3	51,7	2,3
2012	52,3	25,6	26,8	48,8	51,2	2,4
2013	53,9	26,8	27,1	49,7	50,3	2,3

**Шумораи бекорони расман бақайдгирифташуда
дар мақомоти ҳадамоти давлатии шугъл (ҳазор нафар)
Численность официально зарегистрированных безработных в органах
государственной службы занятости (тыс. человек)**



**Шумораи бекорони расман бақайдгирифташуда
дар соли 2013 дар сатҳи минтақаҳо
Численность официально зарегистрированных безработных
в 2013 году по регионам**

	Ҳазор нафар - тыс. человек			Таносуб, ба ҳисоби фоиз Удельный вес, в %	
	Ҳар ду ҷинс оба пола	мардҳо мужчины	занҳо женщины	мардҳо мужчины	занҳо женщины
Ҷумҳурии Тоҷикистон	53,9	26,8	27,1	49,7	50,3
Республика Таджикистан	3,2	1,4	1,8	43,7	56,3
ВМКБ - ГБАО					
Вилояти Суғд	11,4	6,0	5,4	52,6	47,4
Согдийская область					
Вилояти Хатлон	22,8	10,2	12,6	44,7	55,3
Хатлонская область	2,4	1,5	0,9	62,5	37,5
ш. г. Душанбе	14,0	7,7	6,3	55,0	45,0
НТҚ - РРП					

Хусусияти хоси ташаккули бозори меҳнат дар ҷумҳурии нисбатан кам будани бақайдгирии бекорӣ мебошад. Шумораи бекорони бақайдгирифташуда дар охири соли 2013-ум 53,9 ҳазор нафарро ташкил дод, аз онҳо шумораи занҳои расман бекор бақайдгирифташуда 27,1 ҳазор нафар ё 50,3 фоизи шумораи умумии бекорони бақайдгирифташударо ташкил медиҳад. Дар муқоиса дараҷаи пасти бақайдгирии бекоронро бо сабабҳои зерин маънидод кардан мумкин аст:

- кам мурочиат намудани аҳоли ба ҳадамоти шуғл барои ҷустуҷӯи кор;
- «бекадр» ва каммузд будани вазиҳои ҳолие, ки аз ҷониби ҳадамоти шуғл пешкаш мегарданд;
- кам будани андозаи кӯмакпулии барои бекорӣ пардохтшаванда.

Дар шумораи бекорони бақайдгирифташуда, ки дар соли 2013 ба марказҳои шуғл мурочиат намудаанд, 57,3 фоиз занҳо ва 42,7 фоиз мардҳо мебошанд, ки бо хоҳиши худашон аз кор озод шудаанд, 62,2 фоиз занҳо ва 37,8 фоиз мардҳо хастанд, ки баъди хатми мактаби миёнаи таҳсилоти ҳамагонӣ ба кор шурӯъ накардаанд. Дар соли 2013 нисбат ба соли 2010 шумораи занҳое, ки бо хоҳиши худ аз кор озод гардидаанд, ба андозаи 17,6 фоиз коҳиш ёфта, шумораи мардҳо ба андозаи 17,6 фоиз боло рафтааст. Шумораи заноне, ки пас аз хатми мактаби миёнаи таҳсилоти ҳамагонӣ ба кор шурӯъ накардаанд дар соли 2013 нисбат ба соли 2010 -ум 8,6 фоиз зиёд шуд, аммо шумораи ҷунин мардҳо ба 8,6 фоиз кам шуд.

Особенностью формирования рынка труда в республике является сравнительно медленный рост официально регистрируемой безработицы. Число зарегистрированных безработных на конец 2013 года составило 53,9 тыс. человек, из них численность официально зарегистрированных женщин безработных составила 27,1 тыс. человек или 50,3% от общего числа зарегистрированных безработных.

Сравнительно низкий уровень регистрируемой безработицы можно объяснить различными причинами:

- низкая обращаемость населения в службы занятости в поисках работы;
- «непрестижные» и низкооплачиваемые свободные должности, предлагаемые через службы занятости;
- низкий размер выплачиваемого пособия по безработице.

В числе зарегистрированных безработных, обратившихся в службу занятости в 2013 году, 57,3% женщин и 42,7% мужчин составляли уволенные по собственному желанию, 62,2% женщин и 37,8% мужчин – не устроенные после окончания общеобразовательной школы. В 2013 году по сравнению с 2010 годом число женщин уволенных по собственному желанию в общем числе зарегистрированных безработных снизилось на 17,6 процентных пункта, а число мужчин выросло на 17,6 процентных пункта. Число женщин не устроенных после окончания общеобразовательной школы в 2013 году по сравнению с 2010 годом выросло на 8,6 процентных пункта, а число мужчин – снизилось на 8,6 процентных пункта.

**Тақсимои бекорони расман бақайдгирифташуда дар мақомоти давлатии
хадамоти шуғл бо сабабҳои бекорӣ
(дар охири сол, ба ҳисоби фоиз)**

***Распределение официально зарегистрированных безработных
в органах государственной службы занятости
по причинам незанятости (на конец года, процентов)***

	2010		2013	
	мардҳо мушҷинон	занҳо женщины	мардҳо мушҷинон	занҳо женщины
Бекорон - ҳамагӣ -Безработные – всего	47,1	52,9	49,7	50,3
аз он ҷумла:-в том числе				
бо сабаби озод шудани ҷои кор аз кор озод карда шудааст				
уволённые в связи с высвобождением	44,7	55,3	55,8	44,2
бо хоҳиши худ аз кор озод карда шудааст				
уволённые по собственному желанию	39,7	60,3	57,3	42,7
шаҳрвандоне, ки аз муассисаҳои иҷроқунандаи ҳукм озод шудаанд				
граждане, освобождённые из учреждений, исполняющие наказание	95,1	4,9	98,2	1,8
Баъди хатм ба кор шуруъ накарданд:				
не устроены после окончания:				
мактабҳои миёнаи маълумоти ҳамагонӣ				
общеобразовательных школ	46,4	53,6	37,8	62,2
муассисаҳои миёнаи таълимӣ - <i>средних</i>				
<i>специальных учебных заведений</i>	45,7	54,3	37,4	62,6
муассисаҳои олиии таълимӣ				
высших учебных заведений	47,7	52,3	38,6	61,4
муассисаҳои таълимии касбӣ-техникӣ				
профессионально-технических учебных заведений	39,0	61,0	34,5	65,5
дигар сабабҳо - <i>другие причины</i>	44,5	55,5	41,0	59,0
ба ҳисоби фоиз нисбат ба ҷамъабаст - в процентах к итогу				
Бекорон - ҳамагӣ	100	100	100	100
Безработные – всего				
аз он ҷумла:-в том числе				
бо сабаби озод шудани ҷои кор аз кор озод карда шудааст				
уволённые в связи с высвобождением	2,4	2,7	0,8	1,0
бо хоҳиши худ аз кор озод карда шудааст -				
уволённые по собственному желанию	13,9	18,9	11,1	8,1
шаҳрвандоне, ки аз муассисаҳои иҷроқунандаи ҳукм озод шудаанд				
граждане, освобождённые из учреждений, исполняющие наказание	-	-	-	-
Баъди хатм ба кор шуруъ накарданд:				
не устроены после окончания:				
мактабҳои миёнаи маълумоти ҳамагонӣ	2,6	0,1	4,6	0,1
общеобразовательных школ	31,8	32,7	22,9	37,3
муассисаҳои миёнаи таълимӣ – <i>средних</i>				
<i>специальных учебных заведений</i>	11,5	12,1	9,3	15,4
муассисаҳои олиии таълимӣ - <i>ВУЗ</i>	5,3	5,1	5,1	8,1
муассисаҳои таълимии касбӣ-техникӣ				
профессионально-технических учебных заведений	7,5	10,5	7,3	13,6
дигар сабабҳо - <i>другие причины</i>	25,0	17,9	39,2	16,4

**Таксимоти бекорони расман бакайдгирифташуда дар мақомоти давлатии
хадамоти шуғл аз рӯи маълумотнокӣ**

(аз рӯи ҳисоботҳои солона, дар охири сол)

**Распределение официально зарегистрированных безработных
в органах государственной службы занятости
по уровню образования**

(по данным годовых отчетов, на конец года)

	2010		2013	
	мардҳо мужчины	занҳо женщины	мардҳо мужчины	занҳо женщины
таносуб ба ҳисоби ғоиз - удельный вес в процентах				
Бекорон – ҳамагӣ				
Безработные – всего	47,1	52,9	49,7	50,3
аз он ҷумла дорон:				
в том числе имеющие:				
маълумоти олӣ				
высшее образование	50,7	49,3	43,8	56,2
маълумоти миёнаи махсус				
среднее специальное образование	47,6	52,4	45,3	54,7
маълумоти миёнаи умумӣ				
среднее общее образование	46,3	53,4	53,1	46,9
не имеющие полного среднего образования	47,1	52,9	44,3	55,7
ба ҳисоби ғоиз нисбат ба ҷамъабаст - в процентах к итогу				
Бекорон – ҳамагӣ				
Безработные – всего	100	100	100	100
аз он ҷумла дорон:				
в том числе имеющие:				
маълумоти олӣ				
высшее образование	6,8	5,9	6,2	7,9
маълумоти миёнаи махсус				
среднее специальное образование	15,5	15,3	14,3	17,1
маълумоти миёнаи умумӣ				
среднее общее образование	64,1	65,3	64,2	56,0
не имеющие полного среднего образования	13,6	13,5	15,3	19,0

Дар соли 2013 шумораи зиёди бекорони бакайдгирифташуда шахсонӣ зеринро ташкил медиҳанд: мардҳои бо маълумоти олӣ – 53,1 ғоиз, занҳои дорои маълумоти миёнаи умумӣ – 56,2 ғоиз, аз шумораи умумии бекорони бакайдгирифташуда.

В 2013 году наибольшее число зарегистрированных безработных составляют лица: у мужчин – не имеющих полного среднего образования – 53,1%, а у женщин – со средним специальным образованием – 56,2% от общей численности зарегистрированных безработных.

Тақсимои бекорони расман бақайдгирифташуда дар мақомоти давлатии
хадамоти шугл аз рӯи давомнокии бекорӣ
(дар охири сол, ба ҳисоби фоиз)

Распределение официально зарегистрированных безработных
в органах государственной службы занятости по продолжительности
безработицы (на конец года, процентов)

	2010		2013	
	мардҳо мужчины	занҳо женщины	мардҳо мужчины	занҳо женщины
Бекорон – ҳамагӣ				
Безработные – всего	46,2	53,8	49,7	50,3
аз он ҷумла аз рӯи давомнокии бекорӣ: в том числе по продол- жительности безработицы:				
то 1 моҳ - от 1 месяца	45,9	54,1	45,5	54,5
аз 1 то 3 моҳ - от 1 до 3 месяцев	50,4	49,6	54,1	45,9
аз 3 то 6 моҳ - от 3 до 6 месяцев	46,9	53,1	45,7	54,3
аз 6 то 12 моҳ - от 6 до 12 мес.	45,8	54,2	48,0	52,0
1 сол ва зиёд аз он - 1 год и более	42,6	57,4	53,4	46,6
ба ҳисоби фоиз нисбат ба ҷамъабаст - в процентах к итогу				
Бекорон – ҳамагӣ				
Безработные – всего	100	100	100	100
аз он ҷумла аз рӯи давомнокии бекорӣ: в том числе по продол- жительности безработицы:				
то 1 моҳ - от 1 месяца	5,3	5,4	6,4	7,6
аз 1 то 3 моҳ - от 1 до 3 месяцев	20,4	17,2	23,7	19,8
аз 3 то 6 моҳ - от 3 до 6 месяцев	25,7	25,0	21,7	25,5
аз 6 то 12 моҳ - от 6 до 12 мес.	27,6	28,1	26,5	28,4
1 сол ва зиёд аз он - 1 год и более	21,0	24,3	21,7	18,7

Давомнокии бекорӣ дар байни бекорони бақайдгирифташуда дар соли 2010-ум 8,1 моҳ (барои занҳо 8,4 моҳ), соли 2013 – 7,6 моҳ (барои занҳо – 7,5 моҳ)-ро ташкил додааст. Таносуби бекороне, ки танаффуси бекорӣ аз як сола зиёд доранд, дар соли 2010 барои мардҳо 21,0 фоиз ва барои занҳо 24,3 фоиз, дар соли 2013-ум барои мардҳо 21,7 фоиз ва барои занҳо 18,7 фоизро ташкил дод. Дар байни бекорони танаффуси бекорӣ аз як сола зиёд дошта, дар соли 2013 мардҳо 53,4 фоиз ва занҳо 46,6 фоизро аз шумораи умумии бекорони бақайдгирифташуда ташкил додаанд.

Продолжительность безработицы среди зарегистрированных безработных в 2010 году составляла 8,1 месяцев (у женщин 8,4 месяца), 2013 году – 7,6 месяца (у женщин – 7,5 месяца). Снижение продолжительности безработицы связано с уменьшением длительной безработицы (более 1 года). Удельный вес безработных, имеющих перерыв в работе более одного года, в 2010 году составлял у мужчин 21,0% и 24,3% у женщин, в 2013 году – 21,7% у мужчин и 18,7% у женщин. Среди безработных имеющих перерыв в работе один год и более в 2013 году мужчины составили 53,4%, женщины – 46,6% от общего числа зарегистрированных безработных.

**Шумораи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба дигар
мамлакатҳо бо ихтиёри худ барои кор рафтанд
(аз рӯи ҳисоби варақаҳои муҳоҷирати)
*Численность граждан Республики Таджикистан, выезжающих
самостоятельно на работу в другие страны
(учет по миграционным карточкам)***

(нафар - человек)

Солҳо Годы	Ҳамагӣ Всего	Синну сол: - <i>Возраст, лет:</i>			
		то 18 до 18	18-29	30-59	60 ва калонтар 60 и старше
		Ҳар ду ҷинс - <i>Оба пола</i>			
2010	736446	39671	380210	306573	10046
2011	750391	56407	359562	316576	17846
2012	744368	40935	381847	291636	29950
2013	799698	23681	316935	454778	4304
		мардҳо - <i>мужчины</i>			
2010	656814	32344	343569	272988	7913
2011	663658	49505	322006	275836	16311
2012	657353	32763	323161	273310	28119
2013	698806	18276	280565	396878	3087
		занҳо - <i>женщины</i>			
2010	79632	7273	36641	33585	2133
2011	86733	6902	37556	40740	1535
2012	87015	8172	58686	18326	1831
2013	100892	5405	36370	57900	1217

Шумораи шаҳрвандоне, ки ихтиёран ба муҳоҷирати меҳнатӣ ба дигар кишварҳо рафтаанд дар соли 2013-ум 799,7 ҳазор нафарро ташкил дод ва нисбат ба соли 2011-ум 6,6 фоиз зиёд шудааст. Аз шумораи умумии муҳоҷирати меҳнат 87,4 фоизашро мардҳо ва 12,6 фоизашро занҳо ташкил дод.

Численность граждан выезжающих самостоятельно на работу в другие страны по трудовой миграции в 2013 году составила 799,7 тыс. человек и увеличилась по сравнению с 2011 годом на 6,6%.

Из числа трудовых мигрантов, мужчины составляют 87,4 процента и женщины – 12,6 процента.


**НИШОНДИҲАНДАҶОИ ГЕНДЕРӢ ОИД БА ҶАӢОЛИЯТИ
ИСТЕҲСОЛИИ ҲОҶАГИҲОИ ДЕҲҚОНӢ
ГЕНДЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕХКАНСКИХ ХОЗЯЙСТВ**

Нишондиҳандаҳои гендерӣ оид ба ҷаъолияти ҳоҷагиҳои деҳқонӣ яке аз нишондиҳандаҳои муҳими иқтисодӣ ба ҳисоб меравад ва он ҳақиқати ҳол, принсипҳои баробархуқукии марду зан ва имкониятҳои баробарии ҷаъолияти марду занро дар соҳаи кишоварзӣ инъикос мекунад. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи қафолатҳои баробархуқукии мардону занҳо ва имкониятҳои баробарии амалигардонии онҳо» аз 1 марти соли 2005 №89, инчунин Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри соли 1999 №5 «Дар бораи тадбирҳои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа» ва барномаи давлатии «Самтҳои асосии сиёсати давлат оид ба таъмини ҳуқуқи имкониятҳои баробарии мардҳо ва занҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2001 – 2010» аз 8 августи соли 2001 №391 ҳуҷҷатҳои танзимкунандаи мақоми зан дар ҷомеа ба ҳисоб мераванд.

Гендерные показатели о производственной деятельности дехканских хозяйств являются одним из основных показателей, которые отражают положение дел, основные принципы равенства мужчин и женщин, равных возможностей мужчин и женщин в сельскохозяйственном секторе.


Закон Республики Таджикистан «О государственных гарантиях равноправия мужчин и женщин и равных возможностей их реализации» №89 от 1 марта 2005 года, Указы Президента Республики Таджикистан от 3 декабря 1999 года «О мерах по повышению роли женщины в обществе» и Государственной программы «Основные направления государственной политики по обеспечению равных прав и возможностей мужчин и женщин в Республике Таджикистан на 2001 – 2010 годы» №391 являются основными документами, регулирующими роль женщин в обществе.

Шумораи хоҷагӣҳои деҳқонӣ
Количество дехканских хозяйств
(2004=100%)



Ҳиссаи заминҳои кишоварзӣ, ки ба хоҷагӣҳои деҳқонӣ вобаста карда шудаанд, нисбати масоҳати умумии замини кишоварзӣ ҳамаи категорияҳо


Удельный вес площади сельхозугодий, закрепленных за дехканскими хозяйствами в общей площади сельхозугодий всех категорий
(бо фоиз – в процентах)



Шумораи хоҷагиҳои деҳқонӣ дар сатҳи минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
Число деханских хозяйств по регионам Республики Таджикистан

	Ҳамагӣ <i>Всего</i>	аз он ҷумла роҳбаранд в том числе глава хазяйства		танасуб, ба ҳисоби фоида удельный вес в %	
		мардҳо мужчина	занҳо женщина	мардҳо мужчин	занҳо женщин
2010	51372	45922	5450	89,4	10,6
2011	58313	52317	5996	89,7	10,3
2012	73806	68071	5735	92,2	7,8
2013	87594	80613	6981	92,0	8,0

Шумораи хоҷагиҳои деҳқоние, ки занҳо ва мардҳо роҳбарӣ мекунанд
Число деханских хозяйств возглавляемых женщинами и мужчинами




**Шумораи хоҷагиҳои деҳқонӣ дар сатҳи минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар соли 2013**

*Число деханских хозяйств по регионам Республики Таджикистан в
2013 году*

	Ҳамагӣ, воҳид <i>Всего, единиц</i>	аз он ҷумла роҳбаранд в том числе глава хозяйства		Ҳиссаи онҳо, ба ҳисоби фоида удельный вес в %	
		мардҳо мужчина	занҳо женщина	мардҳо мужчин	занҳо женщин
Ҷумҳурии Тоҷикистон	87594	80613	6981	92,0	8,0
<i>Республика Таджикистан</i>	131	113	15	88,5	11,5
Вилояти Суғд <i>Согдийская область</i>	19885	17365	2520	87,3	12,7
Вилояти Хатлон <i>Хатлонская область</i>	46415	44510	1905	95,9	4,1
НТҚ - РРП	21163	18622	2541	88,0	12,0


**Тақсими мардҳо ва занҳо, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбари
хоҷагиҳои деҳқонӣ мебошанд, ба фоида**

*Распределение руководителей деханских хозяйств между мужчинами и
женщинами в Республике Таджикистан, в процентах*



Ҳиссаи майдони кишти умумии хоҷагӣҳои деҳқонӣ, ки ба мардҳо ва занҳои роҳбарикунанда мансубанд

Удельный вес общей посевной площади в деҳканских хозяйствах возглавляемых мужчинами и женщинами



Майдони кишти хоҷагӣҳои деҳқонӣ
Посевная площадь в деҳканских хозяйствах

(гектар - гектаров)

	хамагӣ всего	аз он ҷумла хоҷагӣҳои, ки мансубанд: в том числе в хозяйствах, возглавляемых:		таносуб ба ҳисоби ҶОИЗ удельный вес в %	
		ба мардҳо мужчинами	ба занҳо женщинами	ба мардҳо мужчины	ба занҳо женщины
зиёратҳои ғалладона зерновых и зернобобовых	241182	226126	15056	93,8	6,2
гандум - тииници	163112	151151	11961	92,7	7,3
ҷуворимакка	6064	5806	258	95,7	4,3
кукурузи	155287	146313	8974	94,2	5,8
пахта - хлопчатника	18940	18477	463	97,6	2,4
картошка - картофеля	19113	17693	1420	92,6	7,4
сабзавот - овощей					
зиёратҳои полизӣ	11216	10596	620	94,5	5,5
бахчевых					
боғҳо - фруктовых	69794	62610	7184	89,7	10,3
насаждений					
токзор					
виноградных	20349	19173	1176	94,2	5,8
насаждений					

ЗАНҲО ВА МАРДҲО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

Истеҳсоли маҳсулот дар хоҷагӣҳои деҳқонӣ, дар соли 2013 Производство в деханских хозяйствах в 2013 году

(тонна - тонн)

	ҳамагӣ <i>всего</i>	аз он ҷумла хоҷагӣҳои, ки мансубанд: <i>в том числе в хозяйствах, возглавляемых:</i>		таносуб, ба ҳисоби ғоиз удельный вес в %	
		ба мардҳо <i>мужчинами</i>	ба занҳо <i>женщинами</i>	ба мардҳо <i>мужчинами</i>	ба занҳо <i>женщинами</i>
зироатҳои ғалладона <i>зерновых и зернобобовых</i>	746028	701150	44878	94,0	6,0
гандум - пиеницы	536672	498757	37915	92,9	7,1
ҷуворимаққа					
кукурузы	66337	65248	1089	98,4	1,6
пахта -хлопчатника	326325	307644	18681	94,3	5,7
картошка					
картофеля	444249	434122	10127	97,7	2,3
сабзавот - овощей	520748	490883	29865	94,3	5,7
зироатҳои полизӣ					
бахчевых	288792	274995	13797	95,2	4,8
мевагӣҳо - фруктов	89446	81720	7726	91,4	8,6
ангур - винограда	56708	53410	3298	94,2	5,8

Ҳосилнокии маҳсулот дар хоҷагӣҳои деҳқонӣ дар соли 2013 Урожайность в деханских хозяйствах в 2013 году

(сент. аз 1 га - центнер с 1 га)

	ҳамагӣ <i>всего</i>	аз он ҷумла хоҷагӣҳои, ки мансубанд: <i>в том числе в хозяйствах, возглавляемых:</i>		таносуб, ба ҳисоби ғоиз удельный вес в %	
		ба мардҳо <i>мужчинами</i>	ба занҳо <i>женщинами</i>	ба мардҳо <i>мужчинами</i>	ба занҳо <i>женщинами</i>
зироатҳои ғалладона - зерновыx и зернобобовых	28,1	31,0	29,8	110,4	106,5
гандум - пиеницы	32,9	33,0	31,7	100,3	96,4
ҷуворимаққа					
кукурузы	44,0	44,0	42,2	100,0	95,9
пахта -хлопчатника	21,1	21,0	20,8	99,5	98,6
картошка					
картофеля	232,6	235,0	218,7	101,0	94,0
сабзавот - овощей	229,8	277,4	210,3	120,7	91,5
зироатҳои полизӣ					
бахчевых	218,2	259,5	222,5	118,9	102,0
мевагӣҳо - фруктов	25,8	26,6	19,9	103,1	77,1
ангур - винограда	34,1	34,1	33,9	100,0	99,4

Истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ
дар хочагиҳои деҳқоние, ки дар онҳо занҳо роҳбаранд
Производство продукции сельского хозяйства
по деханским хозяйствам, возглавляемыми женщинами
(тонна - тонн)

					соли 2013 бо ғоиз нисбат ба:		
					2013г. в % к:		
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012
зироатҳои ғалладона							
зерновых и зернобобовых	57196	36647	31396	44878	78,5	122,5	142,9
гандум - тшеницы	41325	31395	26057	37915	91,7	120,8	145,5
пахта							
хлопчатника	23774	20958	17800	18681	78,6	89,1	104,9
картошка							
картофеля	3081	8339	8381	10127	3,26ар	121,4	120,8
сабзавот - овицей	13768	22119	22115	29865	2,16ар	135,0	135,0
зироатҳои полизий-бахчевых							
32911	14973	10329	13797	41,9	92,1	133,6	
мевагиҳо - фруктов	8646	3378	3292	7726	89,4	2,2 бар	2,4 бар
ангур - винограда	3562	2334	3441	3298	92,6	141,3	95,8

Ҳосилнокии маҳсулоти кишоварзӣ
(дар хочагиҳои деҳқоние, ки дар онҳо занҳо роҳбаранд)
Урожайность сельхозкультур
(по деханским хозяйствам, возглавляемыми женщинами)
(сент. аз 1 га - центнер с 1 га)

					соли 2013 бо ғоиз нисбат ба:		
					2013г. в % к:		
	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012
зироатҳои ғалладона							
зерновых и зернобобовых	24,4	23,6	24,7	29,8	122,1	126,3	120,6
гандум - тшеницы	24,9	24,8	28,1	31,7	127,3	127,8	112,8
пахта - хлопчатника	19,8	20,0	22,0	20,8	105,1	104,0	94,5
картошка							
картофеля	179,2	187,8	204,4	218,7	122,0	116,5	107,0
сабзавот - овицей	177,0	177,4	192,4	210,3	118,8	118,5	109,3
зироатҳои полизий-бахчевых							
191,5	201,3	204,9	222,5	116,2	110,5	108,6	
мевагиҳо - фруктов	7,7	11,3	28,5	19,9	2,5 бар	176,1	69,8
ангур - винограда	10,7	25,7	38,6	33,9	3,1 бар	131,9	87,8

**МАҚОМОТИ ИДОРАИ ДАВЛАТӢ
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ**

**Тақсимои хизматчиёни давлатӣ дар мақомоти идора то 1 январи соли 2014
(ба ҳисоби фоиз)**

**Распределение государственных служащих занятых в органах управления на 1
января 2014 года (в процентах)**

	мардҳо мужчи ны	занҳо женщи ны	
Мачлиси Миллии			Мадҷлиси Милли Мадҷлиси
Мачлиси Олӣ	80	20	Оли
Мачлиси Намояндагони Мачлиси			Мадҷлиси Намояндагони
Олӣ	83	17	Мадҷлиси Оли
Вазорати адлия	75	25	Министерство юстиции
Вазорати			Министерство сельского
кишоварзӣ	83	17	хозяйства
Вазорати корҳои хориҷӣ	72	28	Министерство иностранных дел
			Министерство образования и
Вазорати маориф ва илм	77	23	науки
Вазорати мелиоратсия ва			Министерство мелиорации и
захираҳои об	85	15	водных ресурсов
Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва			Министерство труда, миграции
шугли аҳоли	63	37	и занятости населения
Вазорати молия	65	35	Министерство финансов
Вазорати нақлиёт	86	14	Министерство транспорта
Вазорати рушди иқтисод			Министерство экономического
ва савдо	61	39	развития и торговли
Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи			Министерство здравоохранения
ичтимоии аҳоли	62	38	социальной защиты населения
Вазорати фарҳанг	68	32	Министерство культуры
Вазорати саноат ва технологияҳои			Министерство промышленности
нав	79	21	и новых технологий
Кумитаи давлатии			Государственный комитет по
сармоягузорӣ ва идораи амволи			инвестициям и управлению
давлатӣ	91	9	государственным имуществом
Агентии омили назди			Агентство по статистике при
Президенти Ҷумҳурии			Президенте Республики
Тоҷикистон	47	53	Таджикистан
Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди			Комитет по охране окружа-
Ҳукумати Ҷумҳурии			ющей среды при Правительстве
Тоҷикистон	87	13	Республики Таджикистан
Агентии мубориза бар зидди			Агентство по борьбе против
коррупсия ва ҷиноятҳои иқтисодии			коррупции и экономических
назди Президенти Ҷумҳурии			преступлений при Президенте
Тоҷикистон	83	17	Республики Таджикистан
Кумитаи телевизион ва радиои			Комитет по телевидению и
назди Ҳукумати Ҷумҳурии			радиовещанию при Правитель-
Тоҷикистон	64	36	стве Республики Таджикистан
Кумитаи қор бо қанон ва оилаи			Комитет по делам женщин и
назди назди Ҳукумати Ҷумҳурии			семьи при Правительстве
Тоҷикистон	13	87	Республики Таджикистан
Агентии соҳтмон ва меъмории			Агентство по строительству и
назди Ҳукумати Ҷумҳурии			архитектуре при Правитель-
Тоҷикистон	74	26	стве Республики Таджикистан
Кумитаи давлатии заминсозӣ,			Государственный комитет по
геодезӣ ва харитасозии назди			землеустройству, геодезии и
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	78	22	картографии
Кумитаи миллии			Национальный олимпийский
олимпӣ	71	29	комитет

Тақсимоти хизматчиёни давлатӣ, ки дар идораи давлатӣ машғули кор ҳастанд,
аз рӯи гурӯҳҳои касбӣ (ба ҳисоби фоиз)

*Распределение государственных служащих занятых в органах
управления на 1 января 2014 года по профессиональным
группам (в процентах)*

	роҳбарон руководители		мутахассисон специалисты	
	мардҳо мужчины	занҳо женщины	мардҳо мужчины	занҳо жен- щины
Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олӣ				
<i>Маҷлиси Милли Маҷлиси Оли</i>	82	18	54	46
Маҷлиси Намояндагони Маҷлиси Олӣ				
<i>Маҷлиси Намояндагони Маҷлиси Оли</i>	86	14	46	54
Вазорати адлия				
<i>Министерство юстиции</i>	75	25	70	30
Вазорати кишоварзӣ				
<i>Министерство сельского хозяйства</i>	80	20	79	21
Вазорати қорҳои хориҷӣ				
<i>Министерство иностранных дел</i>	80	20	70	30
Вазорати маориф ва илм				
<i>Министерство образования и науки</i>	92	8	67	33
Вазорати мелиоратсия ва захираҳои об				
<i>Министерство мелиорации и водных ресурсов</i>	100	-	62	38
Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шугли аҳоли				
<i>Министерство труда, миграции и занятости населения</i>	75	25	56	44
Вазорати молия				
<i>Министерство финансов</i>	100	-	57	43
Вазорати нақлиёт				
<i>Министерство транспорта</i>	89	11	80	20
Вазорати рушди иқтисод ва савдо				
<i>Министерство экономического развития и торговли</i>	87	13	51	49
Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли				
<i>Министерство здравоохранения и социальной защиты населения</i>	72	28	10	90
Вазорати фарҳанг				
<i>Министерство культуры</i>	92	8	32	68
Вазорати саноат ва технологияҳои нав				
<i>Министерство промышленности и новых технологий</i>	90	10	68	32

ЗАНҲО ВА МАРДҲО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

	роҳбарон руководители		мутахассисон специалисты	
	мардҳо мужчины	занҳо женщины	мардҳо мужчины	занҳо женщины
Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ <i>Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом</i>	91	9	89	11
Агентии оморӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон <i>Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан</i>	64	36	41	59
Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон <i>Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан</i>	87	13	76	24
Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия <i>Комитет государственного финансового контроля и борьбе с коррупцией</i>	100	-	71	29
Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон <i>Комитет по телевидению и радиовещанию при Правительстве Республики Таджикистан</i>	84	16	60	40
Кумитаи қор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон <i>Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан</i>	-	100	17	83
Агентии сохтмон ва меъморӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон - <i>Агентство по строительству и архитектуре при Правительстве Республики Таджикистан</i>	39	61	79	21
Агентии заминсозӣ, геодезӣ ва харитасозӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон <i>Агентство по землеустройству, геодезии и картографии при Правительстве Республики Таджикистан</i>	76	24	73	27
Комитети миллии олимпӣ <i>Национальный олимпийский комитет</i>	100	-	56	44

САТҲИ ЗИНДАГИИ АҲОЛӢ
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Музди миёнаи меҳнати номиналии ҳармоҳаи кормандони корхонаҳо ва ташкилотҳо (сомонӣ)

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций (сомони)

	Музди миёнаи моҳона <i>Среднемесячная заработная плата</i>	Музди миёна дар моҳи декабр <i>Заработная плата за декабрь</i>	
		мардҳо <i>мужчины</i>	занҳо <i>женщины</i>
2010	354,44	537,58	301,16
2011	442,13	644,88	316,91
2012	555,29	874,08	514,16
2013	694,89	1022,50	646,83

Музди миёнаи меҳнати номиналии ҳармоҳаи кормандони корхона ва ташкилотҳо дар сатҳи соҳаҳои иқтисодӣ (сомонӣ)

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций по секторам экономики (сомони)

	2010	2012	2013	Музди меҳнати занҳо дар моҳи декабри соли 2013 <i>Заработная плата женщин за декабрь 2013 г.</i>
Дар ҳамаи соҳаҳо По всем секторам	354,44	555,29	694,89	646,83
Муассиса ва ташкилотҳои давлатӣ <i>Государственные учреждения и организации</i>	372,74	592,08	662,07	702,48
Корхонаҳои хусусӣ <i>Частные предприятия</i>	281,13	343,86	205,68	524,0
Корхонаҳои коллективӣ <i>Предприятия коллективного сектора</i>	110,34	166,68	221,41	376,06
Корхонаҳои омехта бо иштироки хориҷӣ <i>Смешанные предприятия с иностранным участием</i>	1184,49	1512,82	2018,88	423,80
Корхонаҳои омехта бе иштироки хориҷӣ <i>Смешанные предприятия без иностранного участия</i>	346,09	475,49	342,47	-

Музди миёнаи меҳнати моҳонаи номиналии ба кормандони кироҷ-коркун ҳисоб кардашуда, дар соли 2013 ба андозаи 694,89 сомонӣ расида нисбат ба соли 2010-ум 2 баробар зиёд шудааст.

Дар соли 2013 музди миёнаи меҳнати баландтарин дар секторҳои зерин: корхонаҳои омехта бо иштироки хориҷӣ – 2018,88 сомонӣ, ва дар сектори давлатӣ – 662,07 сомониро ташкил дод. Нисбат ба соли 2010 музди миёнаи меҳнати моҳона дар ин секторҳо мутаносибан ба 1,7 баробар ва 1,8 баробар афзуд.

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работающим по найму в 2013 году сложилась в размере 694,89 сомони и увеличилась по сравнению с 2010 годом в 2 раза.

В 2013 году самая высокая среднемесячная заработная плата сложилась в секторах: смешанные предприятия с иностранным участием – 2018,88 сомони и в государственном секторе – 662,07 сомони. По сравнению с 2010 годом среднемесячная заработная плата в этих секторах выросла соответственно в 1,7 и в 1,8 раза.

**Музди миёнаи меҳнати номиналии ҳармоҳаи занҳо ва мардҳо
дар соҳаҳои иқтисодиёт
(аз рӯи ҳисоботҳои солона, сомонӣ)**

**Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
мужчин и женщин по отраслям экономики
(по данным годовых отчетов, сомонӣ)**

	Зарботная плата за декабрь, сомонӣ				Таносуби музди меҳнати занҳо нисбат ба музди меҳнати мардҳо, ба ҳисоби фоиз Отношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин, %	
	мардҳо мужчины	занҳо женщины	мардҳо мужчины	занҳо женщины		
	2009		2013		2009	2013
Ҳамаи намуҳои фаъолияти иқтисодӣ - Всего по видам деятельности	420,99	251,30	1022,50	646,83	59,7	63,3
аз он ҷумла: в том числе:						
Дар баҳши воқеӣ						
Реальный сектор	350,08	174,71	825,41	336,0	49,9	40,7
Кишоварзӣ, шикор ва ҷангалпарварӣ						
Сельское хозяйство, охота и лесоводство	121,64	79,44	367,59	211,34	86,8	57,5
Моҳипарварӣ-Рыбоводство	226,21	116,09	378,64	302,71	51,3	79,9
Саноати истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ ва коркарди конҳо						
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров	744,52	402,18	1611,99	955,41	54,0	59,3
Саноати коркарди Обработывающая промышленность	442,17	459,14	871,55	519,68	103,8	59,6
Нерӯи барқ, газ ва таъминоти об - Электроэнергия, газ и водоснабжение	443,12	566,72	2051,43	1137,59	127,9	55,4

ЗАНҶО ВА МАРДҶО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

	Заработная плата за декабрь, сомони				Таносуби музди меҳнати занҳо нисбат ба музди меҳнати мардҳо, ба ҳисоби фоиз	
	мардҳо муҷри- ны	занҳо эҷетци- ны	мардҳо муҷри- ны	занҳо эҷетци- ны	Отношение за- работной платы эжетен к зара- ботной плате мужчин, %	
	2009		2013		2009	2013
Соҳтмон						
Строительство	902,87	733,42	1466,84	1099,73	81,2	75,0
Баҳои хизматрасонӣ	482,02	289,94	1150,95	749,73	60,2	65,1
Сектор услуг						
Савдои яклухт ва чакана, таъмири автомобилҳо, мотосиклҳо, молҳои маишӣ ва маводҳои истифодаи шахсӣ - <i>Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей, мотоциклов, бытовых товаров и предметов личного пользования</i>	303,56	416,08	875,85	585,04	137,1	66,8
Меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо	452,28	262,44	887,45	652,27	58,0	73,5
<i>Гостиницы и рестораны</i>						
Нақлиёт, хоҷагии анбор ва алоқа - <i>Транспорт, складское хозяйство и связь</i>	770,79	724,18	1811,86	1629,32	94,0	89,9
Фаъолияти молиявӣ	1528,77	674,88	2695,57	2091,72	44,1	77,6
Финансовое посредничество						
Амалиётҳо бо амволи ғайриманқул, иҷора ва фаъолияти тиҷоратӣ						
<i>Операции с недвижимым имуществом, аренда и коммерческая деятельность</i>	782,89	374,91	1121,73	963,14	47,9	85,9
Мақомоти давлатӣ ва мудофия; суғуртаи ҳатмии иҷтимоӣ - <i>Государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование</i>	572,40	451,39	1224,78	921,83	78,9	75,3
Маориф - <i>Образование</i>	245,94	195,31	885,54	616,67	77,7	69,6
Тандурустӣ ва хизматҳои иҷтимоӣ – <i>Здравоохранение и социальные услуги</i>	283,94	222,47	968,80	721,48	70,2	74,5
Дигар хизматҳои коммуналӣ, иҷтимоӣ ва шахсӣ						
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги	1019,84	515,87	960,31	727,66	50,6	75,8

Дар моҳи декабри соли 2013 дар соҳаҳои истеҳсолоти моддӣ музди миёнаи меҳнати моҳонаи мардҳо 825,41 сомонӣ, занҳо 336 сомони ро ташкил дода нисбат ба соли 2009-ум мардҳо 2,3 баробар ва занҳо 1,9 баробар зиёд шудааст. Музди меҳнати миёнаи моҳонаи занҳо дар моҳи декабри соли 2013-ум нисбат ба музди меҳнати миёнаи моҳонаи мардҳо 40,7 фоизро ташкил дода, нисбат ба соли 2009-ум 9,2 банди фоиз кам шудааст.

Дар соҳаҳои истеҳсолоти ғайримоддӣ музди меҳнати миёнаи моҳонаи мардҳо дар моҳи декабри соли 2011-ум 1150,95 сомонӣ, занҳо 749,73 сомони ро ташкил дод ва нисбат ба соли 2009-ум мардҳо 2,4 баробар зиёд шудааст. Музди миёнаи меҳнати моҳонаи занҳо дар соҳаҳои истеҳсолоти ғайримоддӣ дар моҳи декабри соли 2013-ум нисбат ба музди меҳнати мардҳо 65,1 фоиз ва нисбат ба соли 2009-ум 4,9 банди фоиз зиёд шудааст.

В декабре 2013 года в реальном секторе среднемесячная заработная плата у мужчин составила 825,41 сомони, у женщин – 336 сомони, и увеличилась по сравнению с 2009 годом у мужчин в 2,3 раза, у женщин в 1,9 раза. Среднемесячная заработная плата женщин, в реальном секторе, в декабре 2013 года по отношению к заработной плате мужчин составила 40,7% и по сравнению с 2009 годом уменьшилась на 9,2 процентных пункта. В секторе услуг среднемесячная заработная плата за декабрь 2013 года составила у мужчин – 1150,95 сомони и у женщин – 749,73 сомони, и по сравнению с 2009 годом увеличилась в 2,4 раза у мужчин и у женщин – в 2,6 раза. Среднемесячная заработная плата женщин, в секторе услуг, в декабре 2013 года по отношению к заработной плате мужчин составила 65,1% и по сравнению с 2009 годом увеличилась на 4,9 процентных пункта.

Музди меҳнати мардҳо ва занҳо дар сатҳи минтақаҳо (сомонӣ)
Заработная плата мужчин и женщин по регионам (сомони)

	2012		2013	
	мардҳо мужчины	занҳо женщины	мардҳо мужчины	занҳо женщины
Ҷумҳурии Тоҷикистон				
Республика Таджикистан	874,08	514,16	1022,50	646,83
ВМКБ - ГБАО	1251,67	374,03	1179,54	495,91
Вилояти Суғд				
<i>Согдийская область</i>	699,89	417,38	835,33	568,74
Вилояти Хатлон				
<i>Хатлонская область</i>	649,40	356,30	805,54	472,42
ш. Душанбе - г. Душанбе	1448,79	977,88	1658,83	1086,52
НТҚ - РРП	818,92	484,37	863,58	600,37

Таносуби музди меҳнати занҳо нисбат ба музди меҳнати мардҳо дар сатҳи минтақаҳо (ба ҳисоби фоиз)


Отношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин по регионам (в процентах)

	2010	2011	2012	2013
Ҷумҳурии Тоҷикистон	56,0	49,1	58,8	63,3
<i>Республика Таджикистан</i>				
ВМКБ - ГБАО	39,2	42,7	29,9	42,0
Вилояти Суғд				
<i>Согдийская область</i>				
Вилояти Хатлон	54,3	55,6	59,6	68,1
<i>Хатлонская область</i>				
ш. Душанбе - г. Душанбе	40,7	51,6	54,9	58,6
ш. Душанбе - г. Душанбе	83,4	47,7	67,5	65,5
НТҶ - РРП	57,4	47,5	59,1	69,5

69,5

Музди меҳнати мардҳо ва занҳо дар сатҳи минтақаҳо ба декабри соли 2013 (сомонӣ)

Заработная плата мужчин и женщин по регионам за декабрь 2013г. (сомони)



ҲИФЗИ ИҶТИМОИИ АҲОЛӢ
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

Шумораи нафакахӯрон, ки дар қайди мақомоти
ҳифзи иҷтимоии аҳоли мебошанд, аз рӯи ҷинс ва намууди нафақа
(дар охири сол, ҳазор нафар)

Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах
социальной защиты населения, по полу и видам пенсий
(на конец года, тысяч человек)

	2010	2011	2012	2013
Ҳамагӣ нафакахӯрон				
Всего пенсионеров	569,8	592,0	596,6	610,9
аз он ҷумла: в том числе:				
занҳо - женщины	339,4	356,2	356,1	356,1
мардҳо - мужчины	230,4	235,8	240,5	254,8
аз ҷумла нафақагирандагон				
в том числе получающие пенсии:				
аз рӯи пиронсолӣ				
по старости	332,3	345,2	357,6	368,8
аз он ҷумла: в том числе:				
занҳо - женщины	198,5	212,6	216,5	222,0
мардҳо - мужчины	133,8	132,6	141,1	146,8
аз рӯи мақубӣ - по инвалидности	98,6	102,3	101,4	100,1
аз он ҷумла: в том числе:				
занҳо - женщины	46,9	48,3	47,5	44,7
мардҳо - мужчины	51,7	54,0	53,9	55,4
бинобар маҳрум шудан аз				
саробон по случаю потери				
кормильца	46,3	45,1	44,1	41,7
аз он ҷумла: в том числе:				
занҳо - женщины	37,8	36,7	36,4	34,6
мардҳо - мужчины	8,5	8,4	7,7	7,1
барои хизмати дарозмуддат				
за выслугу лет	3,1	3,5	3,9	3,9
аз он ҷумла: в том числе:				
занҳо - женщины	0,8	1,6	1,6	1,1
мардҳо - мужчины	2,3	1,9	2,3	2,8
иҷтимоӣ - социальные	85,2	91,5	89,6	95,5
аз он ҷумла: в том числе:				
занҳо - женщины	54,0	55,7	54,1	53,7
мардҳо - мужчины	31,2	35,8	35,5	41,8

То 1 январи соли 2014 дар ҷумҳурии шумораи нафакахӯрон 610,9 ҳазор нафар, ё 7,5 фоизи шумораи умумии аҳолиро ташкил додааст. Аз онҳо 58,3 фоизашро занҳо ташкил медиҳанд. Шумораи нафакахӯрон дар соли 2013 нисбат ба соли 2010 - ум 7,2 фоиз зиёд шудааст.

В республике по состоянию на 1 января 2014 года численность пенсионеров составила 610,9 тыс. человек, или 7,5% от общей численности населения. Из них 58,3% составляют женщины. В 2013 году по сравнению с 2010 годом численность пенсионеров увеличилась на 7,2%.

Шумораи нафақахӯрон ва андозаи миёнаи нафакаи муқарраршудаи ҳармоҳа дар сатҳи минтақаҳо (дар охири сол)

Численность пенсионеров и средний размер назначенных пенсий по регионам (на конец года)

	2010	2011	2012	2013
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан				
Шумораи нафақахӯрон, ҳазор нафар				
Численность пенсионеров, тыс. человек	569,8	592,0	596,6	610,9
аз он ҷумла: <i>в том числе:</i>				
занҳо - <i>женщины</i>	339,4	356,2	356,1	356,1
мардҳо - <i>мужчины</i>	230,4	235,8	240,5	254,8
Андозаи миёнаи нафакаи муқарраршудаи ҳармоҳа, сомонӣ				
Средний размер назначенной пенсии, сомони	125,24	152,30	181,82	228,27
аз он ҷумла: <i>в том числе:</i>				
занҳо - <i>женщины</i>	105,06	121,69	150,08	199,61
мардҳо - <i>мужчины</i>	154,97	198,56	228,8	248,1
ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область				
Шумораи нафақахӯрон, ҳазор нафар				
Численность пенсионеров, тыс. человек	25,4	25,9	25,9	26,5
аз он ҷумла: <i>в том числе:</i>				
занҳо - <i>женщины</i>	15,4	15,2	16,1	16,7
мардҳо - <i>мужчины</i>	10,0	10,7	9,8	9,8
Андозаи миёнаи нафакаи муқарраршудаи ҳармоҳа, сомонӣ				
Средний размер назначенной пенсии, сомони	169,65	196,15	218,49	271,07
аз он ҷумла: <i>в том числе:</i>				
занҳо - <i>женщины</i>	144,36	181,85	69,53	209,17
мардҳо - <i>мужчины</i>	208,56	216,47	463,16	377,19
Вилояти Хатлон - Хатлонская область				
Шумораи нафақахӯрон, ҳазор нафар				
Численность пенсионеров, тыс. человек	201,0	208,1	207,3	212,2
аз он ҷумла: <i>в том числе:</i>				
занҳо - <i>женщины</i>	117,7	125,2	114,3	131,0
мардҳо - <i>мужчины</i>	83,3	83,0	93,0	81,2
Андозаи миёнаи нафакаи муқарраршудаи ҳармоҳа, сомонӣ				
Средний размер назначенной пенсии, сомони	120,20	143,61	173,6	220,35
аз он ҷумла: <i>в том числе:</i>				
занҳо - <i>женщины</i>	98,29	115,18	148,5	198,39
мардҳо - <i>мужчины</i>	151,19	186,52	205,6	225,74
Вилояти Суғд - Согдийская область				
Шумораи нафақахӯрон, ҳазор нафар				
Численность пенсионеров, тыс. человек	186,3	191,2	194,4	198,3
аз он ҷумла: <i>в том числе:</i>				
занҳо - <i>женщины</i>	108,2	114,9	122,8	127,1
мардҳо - <i>мужчины</i>	78,1	76,3	71,6	71,2
Андозаи миёнаи нафакаи муқарраршудаи ҳармоҳа, сомонӣ				
Средний размер назначенной пенсии, сомони	116,62	140,23	168	213,33
аз он ҷумла: <i>в том числе:</i>				
занҳо - <i>женщины</i>	95,98	114,95	148,68	197,02
мардҳо - <i>мужчины</i>	145,22	178,28	200,8	242,38

Шумораи нафақахӯрон ва андозаи миёнаи нафакаи муқарраршудаи ҳармоҳа дар сатҳи вилоятҳо (дар охири сол)

Численность пенсионеров и средний размер назначенных пенсий по областям (на конец года)

	2010	2011	2012	2013
ш. Душанбе - г. Душанбе				
Шумораи нафақахӯрон, ҳазор нафар				
Численность пенсионеров, тыс. человек	41,9	46,6	47,3	48,9
аз он ҷумла: в том числе:				
занҳо - <i>женщины</i>	28,5	28,3	28,6	30,9
мардҳо - <i>мужчины</i>	13,4	18,2	18,7	18,0
Андозаи миёнаи нафакаи муқарраршудаи ҳармоҳа, сомонӣ - <i>Средний размер назначенной пенсии, сомони</i>				
аз он ҷумла: в том числе:				
занҳо - <i>женщины</i>	171,31	224,05	273,69	318,03
мардҳо - <i>мужчины</i>	137,66	151,40	229,62	268,21
	242,74	337,07	341,17	403,80
НТҚ - Районы республиканского подчинения				
Шумораи нафақахӯрон, ҳазор нафар				
Численность пенсионеров, тыс. человек	115,2	120,1	121,7	125,0
аз он ҷумла: в том числе:				
занҳо - <i>женщины</i>	70,0	72,5	74,1	76,3
мардҳо - <i>мужчины</i>	45,2	47,6	47,6	48,7
Андозаи миёнаи нафакаи муқарраршудаи ҳармоҳа, сомонӣ - <i>Средний размер назначенной пенсии, сомони</i>				
аз он ҷумла: в том числе:				
занҳо - <i>женщины</i>	121,43	149,32	174,26	220,99
мардҳо - <i>мужчины</i>	107,83	119,36	141,62	176,18
	142,6	195,02	224,97	291,20

Дар соли 2013 дар ҷумҳурӣ 167,8 ҳазор нафар маъюбон ба қайд гирифта шудаанд, ки аз рӯи маъюбии нафақа мегиранд. Аз онҳо маъюбоне, ки дар натиҷаи осеби меҳнатӣ маъюб шудаанд - 1,0 ҳазор нафар, аз бемориҳои касбӣ - 0,2 ҳазор нафар, маъюбоне, ки аз бемориҳои умумӣ маъюб шудаанд - 89,2 ҳазор нафар, шахсоне, ки аз оқибати захмҳои ҷанг маъюб шудаанд - 2,0 ҳазор нафарро ташкил доданд, шахсоне, ки аз оқибати бемориҳои умумӣ нафакаи иҷтимоӣ мегиранд - 8,3 ҳазор нафар ва шахсоне, ки аз қудай маъюбанд - 58,9 ҳазор нафар, аз он ҷумла қудакони то 18 сола - 24,5 ҳазор нафарро ташкил медиҳанд.

Дар соли 2013 дар ҷумҳурӣ шумораи нафақахӯроне, ки нафакаи иҷтимоӣ мегиранд - 95,5 ҳазор нафар ё 15,6 ғоизи шумораи умумии нафақахӯронро ташкил медиҳанд. Нисбат ба соли 2012 шумораи нафақахӯроне, ки нафакаи иҷтимоӣ мегиранд - 6,6 ғоиз зиёд шудааст.

Ба ёрдампулии иҷтимоӣ пардохти ҳармоҳа ба шахсони аз қудай маъюб, ба пиронсолони собакаи қорӣ надошта ва ба оилаҳои бемарбӯбон дохил мешаванд. Шахсони аз синни қобили меҳнат қалон дар ин категорияи нафақахӯрон 14,1 ғоизро ташкил медиҳанд. Аз шумораи умумии маъюбоне, ки нафакаи иҷтимоӣ мегиранд, қариб 62 ғоиз аз қудай маъюб мебошанд, аз онҳо қариб 42 ғоиз маъюбони то 18 солаанд.

В республике в 2013 году насчитывалось 171,4 тыс. инвалидов, получающих пенсии по инвалидности. Из них инвалиды вследствие трудового увечья - 1,0 тыс. человек, профессионального заболевания - 0,2 тыс., инвалиды вследствие общего заболевания - 89,2 тыс., инвалиды вследствие военной травмы - 2,0 тыс. человек. Категория лиц, получающих социальные пособия, составила: инвалиды вследствие общего заболевания - 8,3 тыс. человек, инвалиды с детства - 58,9 тыс. человек, из них дети-инвалиды до 18 лет - 24,5 тыс. человек.

В 2013 году в республике численность пенсионеров, получающих социальные пенсии, составила 95,5 тыс. человек, или 15,6% общего числа пенсионеров. По сравнению с 2012 годом численность пенсионеров, получающих социальные пенсии, увеличилась на 6,6%.

К социальным пособиям относятся ежемесячные выплаты инвалидам с детства, престарелым, не имеющим стажа работы, семьям по случаю потери кормильца. Лица старше трудоспособного возраста в этой категории пенсионеров составляют 14,1%. Около 62% от общей численности инвалидов, получающих социальные пенсии, составляют инвалиды с детства, из них около 42% - дети до 18 лет.

Шумораи нафақахӯрони корманд
Численность работающих пенсионеров

	2010	2011	2012	2013
Шумораи нафақахӯрони корманд, нафар Численность работающих пенсионеров, человек	36356	37271	37292	36094
аз он ҷумла: в том числе:				
занҳо - эҷеницини	11825	15629	15608	12232
мардҳо - мужҷини	24531	21642	21684	23862
Ба ҳисоби ғоиғ: в процентах от общего числа:				
занҳо - эҷеницини	32,5	41,9	41,9	33,9
мардҳо - мужҷини	67,5	58,1	58,1	66,1

Дар соли 2013 шумораи мардҳои нафақахӯри корманд – 66,1 ғоиғ, занҳои нафақахӯр – 39,9 ғоиғро ташкил кард. Шумораи занҳои нафақахӯри корманд дар соли 2013 нисбат ба соли 2012-ум 21,6 ғоиғ кам шуд.

В 2013 году численность работающих пенсионеров-мужчин составила 66,1%, пенсионеров-эженцини 39,9%. Численность работающих эженцини пенсионерок в 2013 году сократилась на 21,6% по сравнению с 2012 годом.


Индекси нафақаи номиналӣ ва ҳақиқӣ, нархи молҳои истеъмолий
Индексы номинальной и реальной пенсии
и цен на потребительские товары

(ба ҳисоби ғоиғ нисбат ба соли гузашта - в % к предыдущему году)

	Индекси нафақаи номиналӣ <i>Индекс номинальной пенсии</i>	Индекси молҳои истеъмолий <i>Индекс цен на потребительские товары</i>	Индекси нафақаи ҳақиқӣ <i>Индекс реальной пенсии</i>
2010	138,1	109,8	129,8
2011	121,6	109,3	111,2
2012	119,4	105,8	112,8
2013	125,5	105,6	118,8

Хароҷоти бучети давлатӣ барои суғуртаи иҷтимоӣ
ва ҳифзи иҷтимоӣ (нисбат ба ҳисоби ғоиғ ба МУД)

Расходы на социальное страхование и социальное обеспечение
из государственного бюджета (в процентах к ВВП)



**Хона-интернатҳо барои пиронсолон ва маъюбон
(калонсолон ва бачаҳо - дар охири сол)
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
(взрослых и детей – на конец года)**

	2010	2011	2012	2013
Адади хона-интернатҳои пиронсолон ва маъюбон - ҳамагӣ				
<i>Число домов-интернатов для престарелых и инвалидов – всего</i>	8	8	8	8
Шумораи ҷой дар хона - интернатҳо - ҳамагӣ				
<i>Число мест в домах – интернатах – всего</i>	1555	1595	1750	1750
ба 10000 нафар - на 10000 человек	2,1	2,0	2,2	2,2
Аз теъдоди умумии ҷой - ҷой барои:				
<i>Из общего количества мест – места для:</i>				
– пиронсолон ва маъюбони калонсол				
<i>– престарелых и инвалидов – взрослых</i>	1355	1395	1649	1649
– кӯдакони маъюб - детҳои инвалидов	200	200	200	200

**Шумораи шахсоне, ки бори аввал маъюб эътироф шудаанд
Число лиц, впервые признанных инвалидами**

	(нафар - человек)			
	2010	2011	2012	2013
Ҳамагӣ - Всего	12899	12194	8085	9320
аз он ҷумла: в том числе:				
занҳо - женщины	4908	5337	3378	3887
мардҳо - мужчины	7991	6857	4707	5433
ба 10 000 аҳолии дар синну соли қобили меҳнат на 10 000 населения в трудоспособном возрасте				
Ҳамагӣ - Всего	28,6	26,5	16,8	18,9
аз он ҷумла: в том числе:				
занҳо - женщины	22,1	24,0	14,4	16,1
мардҳо - мужчины	34,8	29,9	19,3	21,6

Дар соли 2013 аз шумораи умумии маъюбони эътирофшуда 9778 нафар ё 97,6 фоизашон дар синну соли қобили меҳнат буданд. Аз шумораи маъюбони синну соли қобили меҳнат 987 (10,1 фоизашон) - маъюбони гурӯҳи I – 4987 (57,4 фоизашон) - маъюбони гурӯҳи II – юм ва 3130 нафар (32 фоизашон) - маъюбони гурӯҳи III – юм эътироф шудаанд.

В 2013 году из общего числа признанных инвалидами, 9778 человек или 97,6% – составили лица в трудоспособном возрасте. Из числа инвалидов в трудоспособном возрасте 987 человек (10,1%) признаны инвалидами I группы, 4987 человек (51%) - II группы и 3130 человек (32%) – III группы.

Намуди нафақа ва кӯмакпулии иҷтимоӣ
Виды пенсий и социальных пособий

	2010	2011	2012	2013
Шумораи гирандагони кӯмакпулӣ, нафар <i>Численность получателей пособий, человек</i>				
Маъюбон аз кӯдакӣ				
<i>Инвалиды с детства</i>	29274	31286	31617	33953
<i>аз он ҷумла - в том числе:</i>				
гурӯҳи I - I <i>группы</i>	4899	4255	4751	4975
гурӯҳи II - II <i>группы</i>	16326	19664	19395	20591
гурӯҳи III - III <i>группы</i>	7695	7367	7471	8387
Кӯдакони маъюб				
<i>Дети-инвалиды</i>	24013	29144	24793	24493
Ба модароне, ки панҷ ё бештар фарзанд таваллуд кардаанд				
<i>Женицинам, родившим пять и более детей</i>	69424	64236	62776	66321
Ба модарони аз кӯдакӣ маъюб				
<i>Матерям инвалидам с детства</i>	7193	1541	1712	3960
Ба кӯдакони бепарастормонда				
<i>Детям в случае потери кормильца</i>	86101	79977	56975	56078
аз онҳо - из них:				
ба кӯдакони куллан ятим				
<i>дети круглые сироты</i>	931	879	866	944
Андозаи миёнаи кӯмакпулиҳо, сомонӣ <i>Средний размер пособий, сомони</i>				
Маъюбон аз кӯдакӣ ¹				
<i>Инвалиды с детства¹</i>	65,46	91,45	104,65	129,68
<i>аз он ҷумла - в том числе:</i>				
гурӯҳи I - I <i>группы</i>	79,92	97,72	105,48	144,44
гурӯҳи II - II <i>группы</i>	79,89	94,15	103,58	133,56
гурӯҳи III - III <i>группы</i>	28,64	48,63	47,90	80,87
Кӯдакони маъюб ²				
<i>Дети-инвалиды²</i>	81,53	99,48	107,51	139,85
Ба модароне, ки панҷ ё бештар фарзанд таваллуд кардаанд				
<i>Женицинам, родившим пять и более детей</i>	104,05	123,98	139,44	203,12
Ба модарони аз кӯдакӣ маъюб				
<i>Матерям инвалидам с детства</i>	65,61	70,49	124,94	195,94
Ба кӯдакони бепарастормонда				
<i>Детям в случае потери кормильца</i>	68,32	93,52	181,16	223,46
аз онҳо - из них:				
ба кӯдакони куллан ятим				
<i>дети круглые сироты</i>	149,04	155,34	204,19	282,14

¹) Андозаи миёнаи кӯмакпулӣ ба маъюбони аз овони кӯдакӣ маъюб – Средний размер пособия по инвалидности с детства

²) Андозаи миёнаи кӯмакпулии иҷтимоии ҳармоҳа ба кӯдакӣ маъюби то 18 сола - Средний размер месячного социального пособия детям инвалидам до 18 лет

**ҚАРЗҶОИ ХУРД БАРОИ АҶОЛӢ
МИКРОКРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ**

Дар давомии солҳои охир зиёдшавии миқдори ташкилотҳои қарздиҳанда, ҳаҷми қарзҳои хурд ва шумораи қарзгирандаҳо мушоҳида карда мешавад.

Маблағи асосии қарзҳои дар соли 2013 додашуда чунин аст: 24,2 Ҷоиз қарзҳои бо андозаи аз 100 то 250 ҳазор сомонӣ, 11,6 Ҷоиз – барои қарзгирандагон аз 50 то 100 ҳазор сомонӣ. Андозаи аққалияи қарзҳои хурдро 4,4 Ҷоизи аҳолии истифода мебаранд, 47,9 Ҷоизи қарзҳои хурди гирандагон ба ҳиссаи аз 10 то 13 Ҷоизи маблағҳо рост меояд.

На протяжении последних лет наблюдается увеличение числа микрокредитных организаций, объемов микрокредитования, так и численности получателей.

Основная сумма микрокредитов выданных в 2013 году – 24,2% приходилась на кредиты размером от 100 до 250 тысяч сомони, 11,6% – на получателей от 50 до 100 тысяч сомони. Минимальными размерами микрокредитов пользуется 4,4% получателей, 47,9% получателей микрокредитов приходится на равные доли от 10 до 13% в получении сумм.

**Шумораи қарзгирони қарзҳои хурд
(аз рӯи маълумоти Бонки миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Микрокредитование населения
(по данным Национального Банка Республики Таджикистан)**

	2011		2012		2013	
	Шумораи қарзгирони қарзҳои хурд, нафар					
	Количество получателей микрокредитов, человек					
	аз он Ҷамағат	аз он ҷумла	аз он Ҷамағат	аз он ҷумла	аз он Ҷамағат	аз он ҷумла
	Всего	занҳо в т.ч. женщины	Всего	занҳо в т.ч. женщины	Всего	занҳо в т.ч. женщины
Ҷумҳурии Тоҷикистон						
Республика						
Таджикистан	294602	103081	355054	123498	455961	155978
ВМКБ - ГБАО	11426	5139	11167	4152	13634	5358
Вилояти Хатлон						
Хатлонская область	80754	25650	99051	29668	128181	38751
Вилояти Сӯғд						
Согдийская область	128122	47409	153884	57843	188651	68643
ш. Душанбе - ғ. Душанбе	29380	10824	35872	14695	50881	20499
НТҚ - РРП	44920	14059	55080	17140	74614	22727

Аз шумораи умумии қарзгирандагон дар соли 2013 занҳо 34,2% Ҷоизро ташкил доданд, ки нисбатан дар гирифтани қарзҳои хурд занҳои шаҳри Душанбе Ҷаъоланд – 40,3 Ҷоиз аз шумораи умумии қарзгирандагон, дар ВМКБ 39,3 Ҷоиз, вилояти Суғд 36,4 Ҷоиз, НТҚ ва вилояти Хатлон мутаносибан 30,5 ва 30,2 Ҷоиз.

В числе получателей микрокредитов в 2013 году женщины составили 34,2%, наиболее активными в получении микрокредитов являются женщины в г. Душанбе – 40,3% от общего числа получателей, ГБАО – 39,3%, Согдийской области – 36,4%, в РРП и Хатлонской области соответственно 30,5% и 30,2%.

**Қарзидхияи хурд аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ ба соҳаи иқтисодиёт
(аз рӯи маълумотҳои Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳазор сомонӣ)
Микрокредитование кредитными организациями по отраслям экономики
(по данным Национального Банка Республики Таджикистан,
тысяч сомони)**

	2010		2011		2012		2013	
	Ҳамагӣ Всего	бо фоиз в %	Ҳамагӣ Всего	бо фоиз в %	Ҳамагӣ Всего	бо фоиз в %	Ҳамагӣ Всего	бо фоиз в %
Ҳамагӣ Всего	1793085	100	2402513	100	3138167	100	4707526	100
аз он ҷумла: в том числе:								
Саноат								
Промышленность	295295	16,2	335632	14,0	362111	11,5	495761	10,5
Кишоварзӣ								
Сельское хозяйство	393470	21,9	522967	21,8	766692	24,4	1000551	21,3
Савдои хориҷӣ								
Внешняя торговля	418870	23,4	580463	24,2	665471	21,2	867206	18,4
Соҳтмон								
Строительство	104930	5,9	142624	5,9	172579	5,5	264008	5,6
Наклият								
Транспорт	27177	1,5	36820	1,5	34628	1,1	52717	1,1
Хизматрасонӣ								
Оказание услуг	121754	6,8	136570	5,7	219027	7,0	439960	9,3
Ҳуҷуқи ҷамъиятӣ								
Общественное питание	35281	2,0	42576	1,8	36968	1,2	36822	0,8
Миёнаравии молиявӣ								
Финансовое посредничество	5339	0,3	2774	0,1	814	0,0	27881	0,6
Истеъмолот								
Потребительские цели	280401	15,6	400385	16,7	617247	19,7	1249184	26,5
Дигар - Другие								
Барои маълумот: соҳибкорони истеҳсоли								
Для сведения: производственные предприниматели	110568	6,2	201703	8,4	262629	8,4	273434	5,8

Мақсади истифодаи қарзҳо 26,5 фоизи қарзхоро қарзгирандагон барои рушди истеъмолот, 18,4 барои рушди савдои берун аз ҷумҳурии истифода мебаранд, 21,3 фоиз барои рушди соҳаи кишоварзӣ (нисбат ба соли 2010-ум 17,4 фоиз зиёд шудааст), 10,5 фоиз барои рушди истеҳсолоти саноатӣ, барои рушди хизмат-расонии наклиятӣ – 1,1 фоиз, 0,6 фоиз барои рушди миёнаравии молиявӣ истифода мебаранд.

По целям использования 26,5% кредита была использована заемщиками для потребительских целей, 18,4% для развития в области торговли за пределы страны, 21,3% – на развитие в области сельского хозяйства (по сравнению с 2010 годом выросла на 17,4%), 10,5% – на развитие промышленного производства, на развитие транспортных услуг – 1,1%, 0,6% – на развитие финансового посредничества.


Микдори ташилотҳои қарздиҳанда ва андозан қарзҳои хурди додашуда
Количество микрокредитных организаций и структура выданных микрокредитов

	2010	2011	2012	2013
Микдори ташилотҳои қарздиҳанда, адад				
Количество микрокредитных организаций, единиц	138	139	142	137
Ҳамагӣ қарзҳои додашуда, сомонӣ	1788915 ¹	2349391 ¹	3138167 ¹	4705602 ¹
Всего выдано кредитов, сомони	2002	3472	4164	2295
то 500 - до 500	129781	165269	193290	204478
аз 501 то 3000 - с 501 до 3000	213843	251332	368287	457159
аз 3001 то 5000 - с 3001 до 5000-	248256	300521	372265	648093
аз 5001 то 10000 - с 5001 до 10000-	160068	234362	400631	542112
аз 10001 то 15000 - с 10001 до 15000	176965	288707	455997	611265
аз 15001 то 25000 - с 15001 до 25000	219985	315723	422198	551303
аз 25001 то 50000 - с 25001 до 50000	286231	379511	421926	548104
аз 50001 то 100000 - с 50001 до 100000	351784	410495	499409	1140793
аз 100001 то 250000 - с 100001 до 250000				

¹ Қарзҳои хурди воқеан додашуда, беназардошти тағйирёбии қурбҳои асъори хориҷӣ ва таснифи қарзҳо инъикос шудааст

¹ Фактически выданные микрокредиты отражаются без учета изменения курса иностранных валют и классификации кредитов

Соҳтори қарзҳои додашуда аз рӯи андоза, фоиз
Структура выданных кредитов по размерам, в процентах



**ҶИНОЯТКОРӢ
ПРЕСТУПНОСТЬ**

Шумораи шахсоне, ки ҷиноят содир кардаанд
Число лиц, совершивших преступления
(нафар - человек)

	2010	2011	2012	2013
Ҳамагӣ - Всего	7116	10423	12799	13470
занҳо - женщины	972	1306	1630	1778
мардҳо - мужчины	6144	9117	11169	11692
аз он ҷумла: в том числе:				
ноболигон - несовершеннолетние	374	484	660	738
писарон - мальчики	339	454	614	686
духтарон - девочки	35	30	46	52

Тақсимои шахсоне, ки ҷиноят содир намудаанд,
аз рӯи намуи ҷиноятҳо дар соли 2013
Распределение лиц, совершивших преступления
по видам преступлений в 2013 году

	Шумораи шахсоне, ки ҷиноят содир намудаанд, нафар Число лиц совершивших преступления, человек			Таносуб, ба ҳисоби фоиз Удельный вес, в %	
	Ҳамагӣ Всего	мардҳо мужчины	занҳо женщины	мардҳо мужчины	занҳо женщины
Ҳамагӣ - Всего	13470	11692	1778	86,8	13,2
аз он ҷумла: в том числе:					
одамкушии барқасдона ва сӯиқасд ба он умышленные убийства и покушение на убийство	129	114	15	88,4	11,6
қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ умышленное тяжкое телесное повреждение	84	72	12	85,7	14,3
таҷовуз ба номус ва сӯиқасд ба он изнасилования и покушения на изнасилование	48	48	-	100,0	-
дуздӣ - кража	1865	1649	216	88,4	11,6
ғоратгарӣ - грабеж	176	169	7	96,0	4,0
роҳзанӣ - разбой	49	48	1	98,0	2,0
қаллобӣ - мошенничество	926	777	149	83,9	16,1
авбошӣ - хулиганство	1695	1356	339	80,0	20,0
вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ва истифодаи воситаҳои нақлиёт нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств	461	452	9	98,0	2,0

ЗАНҲО ВА МАРДҲО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

	Шумораи шахсоне, ки чинойт содир намудаанд, нафар <i>Число лиц совершивших преступления, человек</i>			Таносуб, ба ҳисоби фонз <i>Удельный вес, в %</i>	
	Ҳамагӣ <i>Всего</i>	мардҳо <i>мужчины</i>	занҳо <i>женщины</i>	мардҳо <i>мужчины</i>	занҳо <i>женщины</i>
аз он ҷумла ҳолатҳое, ки боиси марги ҷабрдидашудаанд <i>из них повлекшие смерть потерпевших</i>	478	472	6	98,7	1,3
тасарруфи яроки оташфишон, тир ва моддаҳои тарканда <i>хищение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ</i>	51	48	3	94,1	5,9
чинойтҳои вобаста ба маводи муҳаддир <i>преступления, связанные с наркотиками</i>	958	928	30	96,9	3,1
порахӯрӣ - вятточничество	80	71	9	88,8	11,3

Шумораи маҳкумшудагон (нафар) *Число осужденных (человек)*

	2010	2011	2012	2013
Ҳамагӣ - <i>Всего</i>	7491	7626	8467	9162
аз он ҷумла: <i>в том числе:</i>				
занҳо - <i>женщины</i>	741	805	988	1133
мардҳо - <i>мужчины</i>	6750	6821	7479	8029

Дар соли 2013 шумораи занҳо, ки
чинойт содир намудаанд 1778 нафар ё
13,2 фоизро ташкил додаст.
Дар байни ноболигоне, ки чинойт содир
намудаанд, дар соли 2013 духтарон
зиёда аз 7 фоизро ташкил додаанд, ки
дар соли 2010-ум 9,4 фоиз буд.

*В 2013 году численность женщин,
совершивших преступления составила
1778 человек, или 13,2% от общей
численности.
Среди подростков, совершивших прес-
тупления, девочки в 2013 году состав-
ляли 7,0%, в 2010 году было 9,4%.*

**ЗҶУРОВАРИИ ХОНАВОДАГӢ
АЗ РӯИ НАТИҶАҲОИ ТАТҚИКОТИ ТИББӢ - ДЕМОГРАФИӢ,
СОЛИ 2012 (ТТДТ)
ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ, 2012 ГОД (МДИТ)**

Тадкиқоти Тиббӣ-Демографии Тоҷикистон, соли 2012 (ТТДТ) тадқиқоти интихобие буд, ки дар миқёси мамлакат намоёндагӣ мебошад ва бо мақсади дарёфту пешниҳоди иттилоот оид ба масъалаҳои аҳоли ва саломатӣ дар Тоҷикистон таҳия карда шуда буд. Тадқиқоти мазкур аввалин маротиба аз тарафи Агентии оморӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи аз моҳи июл то сентябри соли 2012 гузаронида шуда буд.

Мақсади ТДТД аз он иборат буд, ки дар сатҳи сар то сари мамлакат ва сатҳи минтақаҳо нисбати таваллуд, истифодаи усулҳои пешгирии ҳомилашавӣ, саломатии модару кӯдак, фавт дар синни кӯдакӣ, зӯроварӣ дар оила нисбати занон, инчунин боҳабар будан, огоҳӣ доштан аз касалиҳои сил, БПНМ ва дигар касалиҳо, ки ба востити алоқаи ҷинсӣ мегузарад иттилоот ва ҷамъоварӣ карда шавад. Дар тадқиқоти мазкур оид ба ин саволҳо дар байни занҳои синни қобили таваллуд иттилооти муфассалтар ҷамъоварӣ карда шуд.

Натиҷаҳои тадқиқот ба он раवона карда шудаанд, ки иттилооти зарурӣ барои баҳо додан ба барномаҳои мавҷудани иҷтимоӣ, инчунин барои таҳияи стратегияи нав оид ба бехтар намудани вазъи саломатӣ ва хизматрасонии тиббӣ барои занон ва кӯдакони Тоҷикистон таъмин карда шавал.

Тадкикоти мазкур ҳамчунин ба
васеъ намудани хазинаи иттилооти
байналхалкии нишондиҳандаҳои
тиббӣ-демографӣ мусоидат менамояд.

Медико-демографическое исследование Таджикистана, 2012 год (МДИТ) – выборочное исследование, которое является репрезентативным в масштабах страны и разработано с целью предоставления информации по вопросам населения и здоровья в Таджикистане. Данное исследование, первое в своем роде, было проведено Агентством по статистике при Президенте Республики Таджикистан, Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан в период с июля по сентябрь 2012 года.

Целью МДИТ является сбор информации на уровне страны и на региональном уровнях относительно рождаемости, использования методов контрацепции, материнского и детского здоровья, смертности в детском возрасте, насилия в семье по отношению к женщинам, а также осведомленности и поведения относительно туберкулеза, СПИД и других заболеваний, передаваемых половым путем. В данном исследовании была собрана подробная информация по этим вопросам среди женщин репродуктивного возраста.

Результаты МДИТ предназначены обеспечить необходимую информацию для оценки существующих социальных программ, а также для разработки новых стратегий по улучшению состояния здоровья и медицинских услуг для населения и детей Таджикистана.

Данное исследование также способствует расширению международной информационной базы медико-демографических индикаторов.

Натиҷаҳои асосии ТТДТ соли 2012 дар самти зӯроварӣ дар оила нишон дод, ки

- Нуздаҳ фоизи занҳои дар синни 15-49 сола ақаллан як бор аз синни 15 солагӣ ба зӯроварии ҷисмонӣ дучор шудаанд, дар давраи 12 моҳи пеш аз тадқиқотгузаронӣ бошад 13 фоизи занҳо ба зӯроварии ҷисмонӣ дучор шудаанд.
- Чор фоизи занҳо оиди он хабар медиҳанд, ки ҳеҷ набошад ақалан як бор дар зиндагӣ ба зӯроварии шахвонӣ дучор шудаанд.
- Дар маҷмӯъ, қариб, ки ҳар як панҷум зани дар синни 15-49 солае, ки умуман ягон бор дар ақди никоҳ буд, зӯроварии эҳсосӣ, ҷисмонӣ ва шахвониро аз тарафи шавҳари худ аз сар гузарондааст.
- Байни занҳое, ки умуман ягон бор дар ақди никоҳ буданд ва умуман ягон бор аз тарафи шавҳари худ ба зӯроварии ҷисмонӣ ва шахвонӣ гирифта шудаанд, 27 фоизи занҳо хабар медиҳанд, ки зарари ҷисмониро аз сар гузаронданд.
- Аз панҷ нафар зан танҳо як нафар барои кӯмак муроҷиат менамояд, то ки ҳаракат намояд, ки зӯроварии аз сар гузарондара боздорад.

Основные результаты МДИТ 2012 года в сфере насилия в семье показали:

- *Девятнадцать процентов женщин в возрасте 15-49 лет подвергались физическому насилию хотя бы раз с 15-летнего возраста, а 13 процентов подвергались физическому насилию в течение 12 месяцев до проведения исследования.*
- *Четыре процента женщин сообщают о том, что подвергались сексуальному насилию, по крайней мере, один раз в жизни.*
- *В целом, почти каждая пятая когда-либо состоявшая в браке женщина в возрасте 15-49 лет сообщает, что испытала эмоциональное, физическое или сексуальное насилие со стороны мужа.*
- *Среди когда-либо состоявших в браке женщин, которые когда-либо подвергались физическому или сексуальному насилию со стороны мужа, 27 процентов сообщают о перенесенном телесном повреждении.*
- *Только одна из пяти женщин прибегают к помощи, чтобы попытаться остановить насилие, которое они испытали.*

Таҷрибаи зӯроварии ҷисмонӣ - Опыт физического насилия

Тавсифҳои асосӣ Основная характеристика	Ҷои зиёти синни 15-49 солае, ки ягон вақт аз синни 15 солагӣ зӯроварии ҷисмониро аз сар гузарондаанд Процент ҷиёниин в возрасте 15-49 лет, которые когда-либо испытывали физическое насилие начиная с 15-летнего возраста	Ҷои зиёти синни 15-49 солае, ки дар 12 моҳи охир зӯроварии ҷисмониро аз сар гузарондаанд Процент ҷиёниин в возрасте 15-49 лет, которые испытали физическое насилие в течение последних 12 месяцев		
		Тез-тез Часто	Баъзан Иногда	Тез-тез ё баъзан Часто или иногда
Сину сол - Возраст				
15-19	7,3	0,6	5,6	6,2
20-24	15,7	1,6	10,2	11,8
25-29	24,3	2,2	16,2	18,4
30-39	24,1	2,8	13,0	16,0
40-49	22,2	1,4	11,3	12,6
Ҷои зист				
Место жительства				
Шаҳр - Город	20,8	1,6	12,6	14,2
Деҳот - Село	18,1	1,8	10,7	12,5
Вилоят - Регион				
ш. Душанбе - г. Душанбе	14,9	1,8	7,3	9,1
ВМКБ - ГБАО	14,4	1,5	8,5	10,0
Вилояти Сугд				
Согдийская область	22,2	3,0	14,1	17,2
НТ Ҷ - РРП	13,0	1,6	9,6	11,2
Вилояти Хатлон				
Хатлонская область	20,8	0,8	10,9	11,8
Вазъи оилавӣ				
Семейное положение				
Умуман ягон вақт дар қайди никоҳ набуд Никогда не состояла в браке	6,7	0,3	4,9	5,2
Шавҳардор буд/ бо марде зиндагӣ мекунад				
Замужем или живет вместе	22,2	1,7	13,6	15,4
Талокшуда/алоҳида зиндагӣ мекунад /бевазан мебошад Разведена/живет отдельно/вдова	36,1	9,9	11,0	20,9

ЗАНҶО ВА МАРДҶО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

Тавсифҳои асосӣ Основная характеристика	Ҷоизаҳои синни 15-49 солае, ки ягон вақт аз синни 15 солагӣ зӯроварии ҷисмониро аз сар гузаронидаанд <i>Процент женщин в возрасте 15-49 лет, которые когда-либо испытывали физическое насилие начиная с 15-летнего возраста</i>	Ҷоизаҳои синни 15-49 солае, ки дар 12 моҳи охир зӯроварии ҷисмониро аз сар гузарондаанд <i>Процент женщин в возрасте 15- 49 лет, которые испытали физическое насилие в течение</i>			
		Тез-тез Часто	Баъзан Иногда	Тез-тез ё баъзан Часто или иногда	
Шумораи кӯдакони зинда <i>Число живых детей</i>					
0	8,6	0,5	5,8	6,3	
1-2	26,1	3,5	15,8	19,4	
3-4	23,1	1,9	14,2	16,1	
5+	22,1	0,9	10,2	11,1	
Машғулнокӣ - Занятость					
Кор бо пули нақд <i>Работали за наличные деньги</i>	20,4	1,6	10,3	11,9	
Кор бе пули нақд <i>Работали не за наличные деньги</i>	20,0	1,8	9,4	11,2	
Кор намекарданд <i>Не работали</i>	18,0	1,8	11,8	13,6	
Маълумот - Образование					
Маълумот надорад/ибтидоӣ <i>Нет образования/начальное</i>	16,5	1,0	9,2	10,2	
Умумии асосӣ <i>Общее базовое</i>	18,3	1,7	12,0	13,9	
Умумии миёна <i>Общее среднее</i>	19,5	1,4	11,4	12,8	
Ибтидоӣ қасбӣ/ миёна <i>Профессиональное начальное/среднее</i>	24,0	3,9	13,4	17,3	
Олӣ - Ҳаёӣ <i>Олӣ - Высшее</i>	12,6	2,0	5,3	7,3	
Квинтилҳои неқӯаҳволӣ <i>Квинтили благосостояния</i>					
Поёнӣ-Ҳаёӣ	15,8	0,5	9,2	9,6	
Дувум - Ҳаёӣ	21,5	2,0	13,0	15,0	
Миёна - Ҳаёӣ	18,3	3,0	10,5	13,6	
Чорум - Ҳаёӣ	19,2	2,0	11,6	13,6	
Баландтарин - Ҳаёӣ	19,2	1,3	11,7	13,0	
Ҳамагӣ - Всего	18,8	1,7	11,2	13,0	

Шахсоне, ки зӯроварии ҷисмониро содир намудаанд - Лица, совершившие физическое насилие

Шахс - Лицо	Вазъи оилавӣ - Семейное положение	
	Умуман ягон вақт дар қайди никоҳ буданд <i>Когда-либо состоявшие в браке</i>	Ҳеҷ гоҳ дар қайди никоҳ набуданд <i>Никогда не состоявшие в браке</i>
Шавҳар/шарики ҳозира	76,3	-
Нынешний муж/партнер		
Шавҳар/шарики пештара	14,6	-
Бывший муж/партнер		
Ошики ҳозира	0,0	0,5
Нынешний бойфренд		
Ошики пештара	0,2	0,0
Бывший бойфренд		
Падар/падарандар	4,5	14,4
Отец/отчим		
Модар/моиндар	9,7	45,2
Мать/мачеха		
Хоҳар/бародар	7,8	30,6
Сестра/брат		
Духтар/писар	0,6	2,4
Дочь/сын		
Дигар ҳеш	1,0	8,4
Другой родственник	1,6	-
Хушдоман - Свекровь		
Дигар ҳешони шавҳар	0,7	-
Другие родственники мужа	0,5	1,8
Муаллим - Учитель		
Корфармо/ҳамкор	0,0	0,0
Работодатель/коллега	1,2	1,0
Дигар - Другое		
Шумораи занҳо - Число женщин	946	97

Тачрибаи зӯроварии шаҳвонӣ - Опыт сексуального насилия

Тавсифҳои асосӣ Основная характеристика	Фоиизи занҳои синни 15-49 солае, ки ягон вақт аз синни 15 солагӣ зӯроварии шаҳвониро аз сар гузарондаанд: <i>Процент женщин в возрасте 15-49 лет, которые когда-либо испытывали сексуальное насилие, начиная с 15-летнего возраста</i>	
	Умуман ягон вақт <i>Когда-либо</i>	Дар 12 моҳи охир <i>За последние 12 месяцев</i>
Синну сол - Возраст		
15-19	0,5	0,4
20-24	2,9	2,5
25-29	4,7	3,0
30-39	4,2	2,8
40-49	6,2	3,6
Ҷои зист - Место жительства		
Шаҳр - Город	3,4	2,1
Деҳот - Село	3,9	2,6
Вилоят - Регион		
ш. Душанбе - г. Душанбе	2,1	1,2
ВМКБ - ГБАО	2,0	1,1
Вилояти Суғд - Согдийская область	7,4	4,7
НТҚ - РРП	0,9	0,9
Вилояти Хатлон Хатлонская область	3,0	2,1
Вазъи оилавӣ - Семейное положение		
Ҳеҷ вақт шавҳардор набуд <i>Никогда не состояла в браке</i>	0,3	0,1
Шавҳар дорад ё бо марде зиндагӣ мекунад <i>Замужем или живет вместе</i>	4,7	3,3
Бо шавҳараш ҷудо шудааст/алоҳида зиндагӣ мекунад/бевазан мебошад <i>Разведена/живет отдельно/вдова</i>	8,6	4,2
Машғулнокӣ - Занятость		
Кор бо пули нақд <i>Работали за наличные деньги</i>	4,2	2,1
Кор бе пули нақд <i>Работали не за наличные деньги</i>	4,0	2,1
Кор намекарданд - Не работали	3,5	2,7

Тавсифҳои асосӣ Основная характеристика	Ҷоизаи занҳои синни 15-49 солае, ки ягон вақт аз синни 15 солагӣ зӯроварии шаҳвониро аз сар гузарондаанд: <i>Процент женщин в возрасте 15-49 лет, которые когда-либо испытывали сексуальное насилие, начиная с 15-летнего возраста</i>	
	Умуман ягон вақт <i>Когда-либо</i>	Дар 12 моҳи охир <i>За последние 12 месяцев</i>
Шумораи кӯдакони зинда Число живых детей		
0	1,1	0,7
1-2	6,1	4,1
3-4	4,1	2,6
5+	5,0	3,6
Маълумот - Образование		
Маълумот надорад/ибтидоӣ		
Нет образования/начальное	2,1	1,2
Умумии асосӣ - Общее базовое	3,0	2,1
Умумии миёна - Общее среднее	4,2	2,7
Ибтидоии касбӣ/ миёна- Профессиональное начальное/среднее	7,2	6,1
Олӣ - Высшее	1,6	0,3
Квинтиллиҳои неқӯаҳволӣ Квинтили благосостояния		
Поёнӣ - Нижний	3,8	2,5
Дуюм - Второй	3,4	2,0
Миёна - Средний	4,5	3,7
Чорум - Четвертый	3,6	2,6
Баландтарин - Наивысший	3,4	1,7
Ҳамагӣ - Всего	3,7	2,5

Шахсоне, ки зӯроварии шахвониро содир карданд - Лица, совершившие сексуальное насилие

Шахс - Лицо	Вазъи оилавӣ Семейное положение	
	Умуман ягон вақт дар акди никоҳ буданд ¹ Когда-либо состоявшие в браке ¹	Ҳеҷ вақт дар акди никоҳ набуданд Никогда не состоявшие в браке
Шавҳар/шарики ҳозира Нынешний муж/партнер	76,4	-
Шавҳар/шарики пештара Бывший муж/партнер	23,0	-
Ошики ҳозира/ошики пештара Нынешний/бывший бойфренд	0,6	-
Падар/падарандар Отец/отчим	0,0	-
Дӯсти худ/шиноси худ Свой друг/знакомый	3,2	-
Дигар - Другое	0,1	-
Шумораи занҳое, ки ба зӯроварии шахвонӣ дучор шудаанд Число женщин, которые подвергались сексуальному насилию	204	4

Таҷрибаи шаклҳои гуногуни зӯроварӣ - Опыт различных форм насилия

Ғоизи занҳои дар синни 15-49 солае, ки умуман ягон вақт шаклҳои гуногуни зӯроварию дар сину соли қорӣ аз сар гузарондаанд

Процент женщин в возрасте 15-49 лет, когда-либо испытывавших различные формы насилия по текущему возрасту

Сину сол Возраст	Танҳо зӯроварии ҷисмонӣ Только физическое насилие	Танҳо зӯроварии шахвонӣ Только сексуальное насилие	Зӯроварии ҷисмонӣ ва шахвонӣ Физическое и сексуальное насилие	Зӯроварии ҷисмонӣ ё шахвонӣ Физическое или сексуальное насилие
15-19	7,1	0,3	0,2	7,6
15-17	7,5	0,3	0,2	8,1
18-19	6,5	0,3	0,2	7,0
20-24	13,0	0,2	2,8	15,9
25-29	20,2	0,6	4,1	24,9
30-39	20,3	0,4	3,8	24,5
40-49	17,6	1,6	4,6	23,9
Ҳамагӣ	15,7	0,6	3,1	19,4
Всего				

Чароҳатбардории занҳо дар натиҷаи зӯрварии оилавӣ

Травмы женщин, полученные в результате супружеского насилия

Фоиизи занҳои дар синни 15-49 солае, ки дар ақди никоҳ буданд ва умуман ягон вақт ё дар давраи 12 моҳи охири пеш аз тадқиқотгузаронӣ намудҳои муайяни зӯрварихон оилавиرو аз сар гузаронданд ва дар натиҷаи зӯрварихон оилавӣ гирифтори шаклҳои гуногуни чароҳатҳо шудаанд.

Процент когда-либо состоявших в браке женщин в возрасте 15-49 лет, испытывших определенные виды супружеского насилия по видам травм в результате насилия, в зависимости от формы насилия и от того, испытывали ли они насилие когда-либо вообще и в течение 12 месяцев, предшествовавших исследованию

Шаклҳои зӯрварӣ Форма насилия	Буридагӣ, доғи кабуд ё дардҳо Порезы, синяки или боли	Заҳмҳои чаши, ёзишҳо, бечошави-ҳо ва ё сӯхтагиҳо Травмы глаз, растяже- ния, вывихи или ожоги	Заҳмҳои чуқур, ши- кастани устухонҳо, дандонҳои шикаста ва ё дигар заҳмҳои ҷиддӣ Глубокие раны, переломы костей, поломанные зубы, или другие серьезные травмы	Ҳар кадоме аз ин заҳмҳо Любая из этих травм
Зӯрварии ҷисмониро аз сар гузаронданд <i>Испытывали физическое насилие</i>				
Умуман ягон вақт <i>Когда-либо вообще</i>	26,2	8,0	2,9	27,5
Дар 12 моҳи охир <i>За последние 12 месяцев</i>	27,6	8,1	2,8	29,0
Зӯрварии шаҳвониро аз сар гузаронданд <i>Испытывали сексуальное насилие</i>				
Умуман ягон вақт <i>Когда-либо вообще</i>	38,0	17,2	3,8	40,0
Дар 12 моҳи охир <i>За последние 12 месяцев</i>	38,4	16,6	4,0	41,1
Зӯрварии ҷисмонӣ ё шаҳвониро аз сар гузаронданд <i>Испытывали физическое или сексуальное насилие</i>				
Умуман ягон вақт <i>Когда-либо вообще</i>	25,2	7,8	2,8	26,6
Дар 12 моҳи охир <i>За последние 12 месяцев</i>	26,4	7,8	2,7	27,9

Манбаъҳои муроҷиаткунӣ оиди мададрасонӣ барои катъ кардани зӯроварӣ

Источники обращения за помощью для прекращения насилия

Фоидаи занҳое, ки умуман ягон вақт дар ақди никоҳ буданд ва ба онҳо аз тарафи шавҳари худ ё шарикҳои худ зӯроварии ҷисмонӣ ё шаҳвонӣ расидааст, дар давоми 12 моҳи охир аз рӯи тағсифҳои асосӣ

Процент когда-либо состоявших в браке женщин, которые подвергались физическому или сексуальному насилию со стороны любого мужа/партнера за последние 12 месяцев, по основным характеристикам

Шахс - Лицо	Намуди зӯроварии озмудашуда - Вид испытанного насилия		Ҳамагӣ Всего
	Танҳо ҷисмонӣ Только физическое	Ҷисмонӣ ва шаҳвонӣ Физическое и сексуальное	
Ба оилаи худ - Собственная семья	75,7	69,8	73,8
Ба оилаи шавҳар/шарик - Семья мужа/партнера	30,7	45,7	35,5
Шавҳар/шарик - Муж/партнер	0,5	0,0	0,3
Дӯст - Друг	0,9	4,0	1,9
Ҳамсоя - Сосед	6,4	7,5	6,8
Духтур/ Корманди тиб - Доктор/медперсонал	1,0	6,6	2,8
Милиса - Милиционер	3,6	5,5	4,2
Сафедкунанда - Адвокат	0,4	0,0	0,3
Кӯмаки иҷтимоӣ - Социальная помощь	0,0	1,1	0,3
Дигар - Другое	1,2	1,3	1,2

РҶҲАТИ ИҲТИСОРАҶОИ ШАРТӢ

ВМКБ - Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон
 НТЧ - Нохияҳои тобеи Ҷумҳурӣ
 ТМИК -Тадқиқоти Мултииндикатории Кластерии Ҷумҳурии Тоҷикистон
 солҳои 2000 ва 2005 гузаронидашуда
 ТСЗТ -Тадқиқоти сатҳи зиндагии аҳоли дар Тоҷикистон дар соли 2003,
 2007 ва 2009 гузаронидашуда
 ТҶХ - Ташкилотҳои Ғайриҳукуматӣ
 ТҶ – Ташкилотҳои ҷамъиятӣ
 ВНМО - Вирусҳои Норасоии Масунияти Одам
 БПНМ - Бемориҳои Пайдошудаи Норасоии Масуният
 СТАҶГ- Сироятҳои тавассути алоқаи ҷинсӣ гузаранда
 ХДТТИ - Хадамоти давлатии тиббии ташҳисии иҷтимоӣ
 ТТДТ-Тадқиқоти Тиббӣ-Демографӣ дар Тоҷикистон

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ГБАО – Горно- Бадахшанская Автономная Область
 РРП – Районы республиканского подчинения
 МИКИ – Мульти индикаторное кластерное исследование, проведенное в
 Республике Таджикистан в 2000 и 2005 гг
 ОУЖТ – Обследование уровня жизни населения в Таджикистане,
 проведенное в 2003, 2007, 2009 гг.
 НПО – Неправительственные организации
 ОО – Общественные организации
 ВИЧ - Вирус Иммунодефицита Человека
 СМИ – Средства массовой информации
 СПИД - Синдром Приобретенного иммунодефицита
 ИППП – инфекции передаваемые половым путем
 ГСМСЭ – Государственная служба медико - социальной экспертизы
 МДИТ- Медико-Демографическое Исследование Таджикистана

ФЕҲРИСТИ КИТОБҶО

- Стратегияи баланд доштани сатҳи некӯаҳволии мардуми Тоҷикистон дар солҳои 2013-2015
- Барномаи давлатии «Тарбия, интиҳоб ва ҷобачогузории қардҳои роҳбарикунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби занону духтарони лаёқатманд барои солҳои 2007-2016
- Стратегияи миллии ғаболгардонии нақши занон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020
- Барномаи давлатӣ оиди тайёр кардани мутахассисон аз ҳисоби занон ва мусоидат ба шугли онҳо барои солҳои 2012-2015
- Барномаи давлатӣ оид ба пешгирии зӯроварӣ дар оила дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2024
- Ҳуҷҷати Бонки умумиҷаҳонӣ «Баҳои параметрҳои камбизоатӣ» ҳисобот, октябри соли 2009
- Вазъи занон ва кӯдакон: Тоҷикистон, Таҳлили муқоисавии натиҷаҳои тадқиқоти мултииндикатории кластерӣ дар солҳои 2000 ва 2005
- Маърӯзаи алтернативии ТҲҶ Тоҷикистон оид ба татбиқи Конвенсияи барҳам додани поймолкунии ҳуқуқҳои занҳо
- Омори солонаи «Тандурустӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», Душанбе, 2013
- Маҷмӯаи омории «Нишондиҳандаҳои асосии тадқиқоти бучети хонаводаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон», Душанбе, 2013
- Маҷмӯаи омории «Маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» Душанбе, 2013
- Ҳисобот оиди натиҷаҳои «Тадқиқоти Тиббӣ-Демографӣ, Тоҷикистон 2012»
- Шарҳи вазъи вобаста ба маводи нашъадор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2013

БИБЛИОГРАФИЯ

- *Стратегия повышения уровня благосостояния народов Таджикистана на 2013-2015гг*
- *Государственная программа «Воспитание, подбор и расстановка руководящих кадров Республики Таджикистан из числа способных женщин и девушек на 2007-2016 годы*
- *Национальная стратегия активизации роли женщин в Республике Таджикистан на 2011-2020 годы*
- *Государственная программа подготовки специалистов из числа женщин и содействие их в трудоустройстве на 2012-2015 годы*
- *Государственная программа «Об искоренении насилия в семье в Республике Таджикистан на период 2013-2024 годы*
- *Документ Всемирного банка « Республика Таджикистан Оценка параметров бедности» отчет, октябрь 2009 года*
- *Положение женщин и детей: Таджикистан, Сравнительный анализ результатов Мульти-индикаторных кластерных исследований за 2000 и 2005 гг.*
- *Альтернативный доклад НПО Таджикистана по реализации Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении*
- *Статистический ежегодник «Здравоохранение в Республике Таджикистан», Душанбе, 2013.*
- *Статистический сборник «Основные показатели обследования бюджетов домашних хозяйств Республики Таджикистан», Душанбе, 2013.*
- *Статистический сборник «Образование в Республике Таджикистан» Душанбе, 2013.*
- *Отчет о результатах «Медико-Демографическое Исследование, Таджикистан 2012»*
- *Обзор наркоситуации в Республике Таджикистан, 2013*

МАҶМӯАИ «ЗАНҲО ВА МАРДҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН»

Ношир: Агентии оморӣ назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон -
734025 Тоҷикистон ш. Душанбе, кӯчаи Бохтар 17
Дар масъалаҳои паҳнкунии иттилоот муроҷиат намоед бо тел:
221- 49 - 91 ва 227 – 94 - 88

Фармоиш № 232
Адади нашр 100 нусха

Сборник «Женщины и мужчины Республики Таджикистан»

*Издатель: Агентство по статистике при Президенте
Республики Таджикистан
734025 Таджикистан г. Душанбе, ул. Бохтар 17
По вопросам распространения обращаться по тел:
221 – 49 – 91 и 227 – 94 - 88*

Заказ № 232
Тираж 100 экзм

